

АБУЛҚОСИМ ЛОҲУТӢ

НОМАҲО

ДУШАНБЕ
«АДИБ»
2004

Ин китоб бо дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов ба табъ расидааст.

Муҳаррири масъул
Абдураҳмон Абдуманнонов

Мураттиб ва муаллифи тавзехот
Хуршида Отаконова

Муҳаррир *Гурез Сафар*

Л-83 *Лоҳумӯй Абулқосим. Номаҳо.* — Душанбе: «Адиб», 2004, 112 сах.

Ин китоб номаҳои то имрӯз ба даст омадаи Абулқосим
Лоҳутиро ба адибони тоҷик, ҳамдиёрон, дӯстон, аҳли хонавода, хонандагон ва муҳлисони ашъори ўдар бар карда-
аст. Номаҳо бо самимият, ҳарорати дил ва эҳтиром навиши-
та шудаанд.

ЧАНД СУХАН АЗ МУРАТТИБ

Номаҳои нависандагон барои омӯхтани шарҳи ҳол ва ақидаҳои иҷтиимиою ҷаҳонбинии онҳо, назари эшон ба ҳодисоти ҷамъиятӣ манбаи боэйтимодеанд.

Аз номаҳо дӯир ба шаҳсияти нависанда, хислатҳои инсонии ў, таърихи эҷоди ин ё он асар, коргоҳи эҷодии адаб ва ҳодисаҳои дигар феълан маълумоте ба даст меояд, ки аз ягон асари бадеӣ, аз ягон мақолаи илмӣ дарёфтан мумкин намешавад.

Китобе, ки ба дикқати Шумо, хонандагони азиз пешниҳод мешавад, татомми номаҳои то имрӯз ба даст омадаи Абулқосим Лоҳутиро ба адабони тоҷик, ба адабони мамлакатҳои дигар, ҳамдиёрон, дӯстон ва аҳли хонаводай ў, хонандагон ва муҳлисони ашъори ў дар бар кардааст.

Қисми зиёди китобро номаҳои устод Лоҳутӣ ба устод Садриддин Айнӣ ташкил мекунанд. Номаҳо ҳама бо самимият, ҳарорати дил ва эҳтироми маҳсус навишта шудаанд. Онҳо нишон медиҳанд, ки Лоҳутӣ ва Айнӣ нахустин хонанда ва мунаққиди асарҳои ҳамдигар будаанд.

Дар солҳои шиддати шаҳспарастӣ А. Лоҳутӣ баҳри начоти устод Айнӣ ҷидду ҷаҳд ва талошҳои зиёд карда буд ва ҳама чораҳоро дид, то устод Айнӣ аз он балоҳо эмин монад. Дар ин хусус танҳо номаҳо маълумот медиҳанду ҳалос.

Аз номаҳои Лоҳутӣ ба дигар адабон, аз ҷумла ба М. Турсунзода, А. Дехотӣ, Раҳим Ҷалил, М. Миршакар ва дигарон гамхориҳои ў нисбат ба адабони ҷавон намоён гардида, андешаҳои шоир ба назария ва маҳсусияти шеър, дӯир ба забони асари бадеӣ баёни ёфтаанд.

Устод Лоҳутӣ мисли адабони дигар фарзанди замони худ буд ва аз қайди он озод набуд, ў ба гояҳои сотсиалистӣ Ҷӯёнишӣ ва бовар дошт. Ҳатто дар дилаши, хусусан баъд аз ҳодисаҳои солҳои 1937-ум нисбат ба афзалияти ҳукумати Шӯравӣ ва ҳизби коммунистӣ шубҳа пайдо шуда бошад ҳам, инро ба касе изҳор карда наметавонист. Бинонбар ин номаҳои ў низ мисли асарҳои бадеиаш ифодагари вазъ ва рӯҳияи замони зиндағии ў мебошанд.

Як қисми номаҳои устод Лоҳутӣ бори нахуст дар ҷилди б-уми Куллиёти шоир (Душанбе, Нашириёти Ҷавлатии Тоҷикистон, 1963) ва дар китоби «Муқотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ» (Душанбе, «Дониш», 1978, «Деватич», 2003) ба табъ расида буданд.

Ба Куллиёт ва китоби аввали «Мукотиба...» номаҳое, ки ба солҳои 1937-38 марбут буда, воқеаҳои давраи шахспарастиро инъикос кардаанд, ворид нашуда буданд. Дар он солҳо интишори мадорики мушаҳҳас доир ба ин масъалаҳо имкон надошт. Ин китоб номаҳоеро низ дар бар кардааст, ки дар онҳо оид ба масъалаҳои мазкур сухан рафтааст. Ба ин китоб ичнунин номаҳое, ки аз ин пеш бо сабабҳои маълум ихтиisoran нашр шуда буданд, пурра, яъне дар шакли аслиашон дохил гардидаанд.

Номаҳои Абулқосим Лоҳумӣ az rӯи алифбои унвони шахсоне, ки ба онҳо ирсол шудаанд, мураттаб гардида, мувофиқи санаи таълиф ҷобаҷо шудаанд.

Дар оҳир тавзехоти муфассале перомуни ҳодисоти дар номаҳо зикрёфта ва ашхоси номбаршуда оварда шуд.

Мураттиб аз адабиётшинос Абдураҳмон Абдуманнонов, ки бо маслиҳатҳои муғиди худ барои беҳтар шудани китоб кӯмак расониданд, сипосгузор аст.

Инчунин ба корманди илмии Институти забон ва адабиёт X. Валиҳӯ-чаева, ки дар баргардонидани қисме аз номаҳо аз алифбои ниёгон ба мураттиб ёрӣ расонид, арзи сипос меқунем.

НОМАХО

БА САДРИДДИН АЙНӢ

1

Аз Москва ба Самарқанд, 6 апрели 1927.
Устоди бузургвор, Садриддин Айнӣ!

Ду ариза (бо ин 3-то) фиристодам ва як телеграф задам. Ба ҷавоби ҳеч як иқрор нашудам. Ба пиндори ин, ки шояд бо нишони нашриёти Тоҷик ба Шумо нарасад, ин якero тавассути рафиқ Саидизода мефиристам. Банда дар ин рӯзҳо кореро, ки ҳамеша орзӯи онро доштам, ёфта ва қабул шудаам. Аз ин сабаб бисёр фикрам осуда шуда ва мумкин аст, ки ҳоло дигар муолиҷа шавам. Фардо, ки рӯзи ҳафтуми апрел аст, ба санатурӣ меравам, ки як моҳ бимонам. Аз масъалаи талаби банда ва васотати Шумо ҳеч ҳабаре нест. Ҳатто моҳонаамро нафиристоданд. Ин бисёр беназокатист. Махсусан дар ин вақти муолиҷа барои ман ёрии зиёде мешуд. Шумо медонед, ки рафтани баргаштани банда ба Тоҷикистон маро наздики панҷад сўм қарзном карда, чунки як тин ба ман надоданд. Бо ин ки ман дар Москвавекор набудам, маро рафиқ Имомуф даъват карда буд. Дар ҳар ҳол мунтазири хати Шумо ҳастам, ки дар санатурӣ бихонам. Агар осори наве бошад, бо фиристодани як рӯйхат аз он сарфарозам кунед. Даҳтҳати Шуморо аз манзиле, ки дорам барои ман ба санатурӣ ҳоҳанд фиристод.

Ба рафиқ Имомуф салом бирасонед. Аз ӯ гила намекунам, ки чаро ба ман ҷавоб наменависад, чаро ки ҳоли ӯ ҳамин аст. Ба касе ҳат наменависад. Рафиқи азиз Ҷаббориро салом мерасонам. Ӯ фиристодани «Кремль»-ро фаромӯш кард. Бародари азизам Ҳасанзодаро саломи фаровон мерасонам. Қиблиагоҳи Махсум ва дигар рафиқонро саломи иродат-мандона мерасонам.

Бо саломи шогирдӣ Лоҳутӣ.

6 апрел – 27 с. Москвав.

Махсусан Холидаҷонро саломи бисёр-бисёр баланд аз тарафи амаки Лоҳутӣ!

2

Аз Москва ба Самарқанд
21 апрели 1927

Рафиқи мӯхтарам ва устоди муazzам Садриддин Айнӣ!

Ду рӯз аст, ки ба Москваворид шудаам ва дар корҳои фирқавӣ машгули хидмат ҳастам. Аз Шумо истедъо дорам, ки натиҷаи когаз ба рафиқ Муҳиддинуфро ба бандону марқум доред. Агар ҳоҳиши ман ва Шуморо

қабул накарда, аз Москав иқдом хоҳам кард. Агар Шумо дар Москав коре ва ё фармоише доред, бинависед, албатта, анҷом хоҳам дод. Ҳар вакт рафиқи мӯҳтарам Мунзим (устоди ман) аз сафар боз омаданд, саломи шогирданаи маро таблиғ фармоед.

Орзӯ дорам, ки ҳамеша аз саломатии Шумо боҳабар бошам. Дар Москав гоҳ маҷлисҳои роҷеъ ба адабиёти форсӣ мешавад ва ҷамъияте ҳам ҳаст. Ошно ки шудам, майл дорам Шуморо ба он анҷуман муаррифӣ кунам. Дар он ҷо аз адабиёти ҳамаи Шарқ, маҳсусан форсӣ гуфтугузорҳо мешавад.

Холидачонро аз қавли амаки Лоҳутӣ салом бирасонед!

Бо эҳтиром ва салом Лоҳутӣ.

21 апрели 1927, Москав.

3

Аз Ленинград ба Самарқанд
22 августи 1927

Фозили мӯҳтарам ва устоди азиз Садриддин Айнӣ!

Як ҳафта аст, ки дар Ленинград ҳастам ва ду рӯзи дигар ба Москав меравам. Дар ин ҷо донишманди мӯҳтарам профессор Бертельсро мулокот кардам. Бисёр ҳушам омад. Марде фозил ва устоде қодир аст. Тамоми забонҳои Шарқ ва тақрибан ҳамаи забонҳои Фарбро монанди забони модарӣ медонад ва аз таъриҳ ва тамоми ҷузъиёти онҳо боҳабар аст. Дар хидмати эшон маҳсусан аз мақоми фазлу устодии Шумо гуфтугузор кардем. Бисёр шод аст ва аз Шумо мамнун, ки ба воситай «Намунаи адабиёти тоҷик» басо аз шоирони Осиёи Миёнаро шинохта ва аз чоп шудани чунин китобе бисёр розӣ ҳастанд. Ҳудашон ҳоло як китоб роҷеъ ба адабиёти Эрон менависанд, бо забони русӣ, ки дастовезҳои зиёд дар он ҳаст. Бисёр орзӯ дошт, ки рӯзномаҳои тоҷикиро барои ў бифиристанд. Намедонам ин мумкин аст ё не? Гумон меқунам, ки агар Шумо ба Душанбе бинависед, қабул кунанд. Агар илова бар шоиrone, ки дар «Намуна» номашон навишта шуда, боз ҳам шоиrone ба ёдатон омад, бо каме аз намунаи ашъорашон барои профессор бифиристед. Ба гумонам бечо набошад.

Як ғазалдарин покет фиристодам. Илтимос ин, ки пас аз тасҳҳои кардан онро ба «Овози тоҷик» бидиҳед ва бифармоед, ки ҳамон тавре ки ҳаст чоп кунанд ва дар болояш: «Пешкаш ба ҷаноби Мовандӣ» бинависанд. Бисёр миннатдор мешавам. Як сӯм дар ҳамон покет фиристодам, ки дигар ғазалро ака Ҳасан чоп кунад, аз ҳамон рақам ба қадри як сӯм ба нишонии ман ба Москав бифиристанд.

Дар мактаби шарқшиносии Ленинград ҳама гуна китобҳои тоҷикӣ буд, ба ҷуз «Адабиёти сурҳ» ва «Кремль». Фақат ду ҷилд аз назорати маорифи Ӯзбекистон ба таври шахсӣ барои профессорҳо фиристода буданд.

Умединорам, ки дар Москав даствати Шуморо зиёрат кунам. Агар фармоиш бошад ба чону дил дар ичрои он мекӯшам. Холидачонро аз тарафи амакаш салом. Камолчонро иродате бо камоли хидмату ҳасрати дурӣ саломи бародарона!

Бародари мӯҳтарам Ҷаббориро саломи фаровон мерасонам.

Махсусан хидмати бародари мӯҳтарам Имомуф саломи бисёр таблиғ фармуда, аз саломатиаш маркӯм доред.

Бо салом, иродат ва ихлос Лохутӣ!

Ленинград, 22 августи 1927.

4

Аз Москва ба Самарқанд
4 декабря 1927

Устоди мӯҳтарам Айнӣ! Намояндагони Эрон ва мудирони рӯзномаҳо ва вакилони маҷlis, ки омада буданд, беандоза аз судмандии «Намунаи адабиёти тоҷик» хурсанд буданд ва борҳо дар ҳусуси ин китоб ва заҳматҳои Шумо дар таракқии адабиёти тоҷикӣ баҳс карданд.

Мегуфтанд, ки ҳама кас дар Эрон орзӯи дидани ин китобро дорад. Чанд дастовез роҷеъ ба ҳамон китоб, ки яке аз онҳо пешӣ ҳудам пайдо шуд ва дигаронашро аз нашриёт гирифтам, барои Шумо мефиристам. Гарчи вақти онҳо гузашта, аммо чун роҷеъ ба Шумо буд, барои ҳудатон фиристодам.

Ба хидмати дӯстони мӯҳтарам Зеҳнӣ, Ҷабборӣ, қиблагоҳӣ Махсум ва дигар дӯстон саломи фаровон мефиристам. Хоҳишмандам саломи бародаронаи маро ба рафиқ Имомзода расонед. Ба хидмати рафиқ Мӯсавӣ саломи рафиқона.

Холидачонро салом мерасонам. Саломатии Камолиддини Самарқандиро аз табиат мунтазирам.

Бо салом, иродат ва ихлос Лохутӣ

Москв, 4-XII-27.

Москва, Воровская 25 М-Л-К.

ком. 6, Лахути

5

Аз Москва ба Самарқанд,
12 ноября 1929

Устоди мӯҳтарам!

Хати азизи Шуморо гирифта, аз ёдоварии устодонаи Шумо мамнун шудам. Ҳудатон, албатта, медонед, ки чӣ қадар орзӯ дорам дар Самарқанд бошам ва аз ҳузури Шумо дарки илму файлу кунам. Аммо чӣ чора, ки

беморӣ (дар натиҷаи хиёнат ва ҷинояти корҳои чоплусонаи душманони дӯстнамо) кори ҳудро карда ва бар ҳилофи орзӯ маро ҳазорон фарсанг аз Шумо дурттар андохт. Ҳуб, бошад, дурии роҳ монеъи наздикии дил намешавад. Иродати банда нисбат ба Шумо дар ҳадди камол аст ва ба қадри муҳаббати Камол нисбат ба Шумо. Тафсили ҳоли ҳудро ба рафиқи азиз Раҳим навиштаам, ба Шумо арз ҳоҳад кард.

Аз он ки номаро дер навиштаам, маъзурам...

Холидаҷон ва Камолро иродате ба камол мерасонам.

Бо хидмати дӯсти мӯҳтарам Вадуд Махмудӣ салому арзи иродат дорам.

Бо салом ва ихлоси дӯстӣ Лоҳутӣ

12.XI.29 с.

6

Аз Москва ба Самарқанд,

4 июли 1930

Устоди мӯҳтарам ва азиз! Яке аз рафиқони аврупойӣ, ки коргари муҳиммest, меҳоҳад дар вакти истироҳати тобистонӣ ҷанд рӯзе бо занаш дар Самарқанд монда, ҳам саёҳат ва ҳам истироҳат кунад. Баъд ба ҷоҳои дигар равад. Дар ин ҷандрӯза меҳоҳад ҷои сабзу ҳурраме дошта бошад. Агар мумкин нашавад ба Самарқанд намеояд. Аз ман ҳоҳиш карда, ки ин масъаларо ба дӯстони ҳудам дар Самарқанд бинависам ва агар мумкин бошад, ки ҷанд рӯзе дар боф бимонад, он вакт дар ҳамин саёҳат ба Самарқанд ҳам меояд.

Ман ин мавзӯро хидмати Шумо ва тавассути Шумо ба рафиқи азиз Раҳим Ҳошим ҳам менависам. Ё Шумо ё Раҳим агар қабул кунед, ки он рафиқ дар боги Шумо ё боги дигар, ки Шумо маслиҳат донед, монад (ҷанд рӯз), он вакт ба ӯ бигӯям, ки осуда хотир бошад. Аввалҳои сентябр аз Москав ҳаракат ҳоҳад кард. Илова бар ин ки одами боаҳамияте аст, коргари адабӣ ва адабиётдӯст ҳам ҳаст ва дар доираи байнамилалий хидматҳои адабӣ мекунад. Аз ин ҷиҳат аст, ки ман низ ҷандрӯза ӯро аз ҷиҳати ҷой дар боф аз ҷониби Шумо илтимос мекунам.

Ҳам Шумо ва ҳам бародарам Раҳим аз мулоқот бо ӯ розӣ ҳоҳед шуд. Аммо дар ҳусуси ҳудам: дар Кумитаи Марказӣ дар Москав монда, дохири хидмат шудаам. Илтимос ин, ки агар коре дошта бошед ба банда бинависед, хидмате, ки аз дастам ояд, дареф наҳоҳам кард. Агар ҳам рӯзе гузоратон ба Москав афтод, манзил манзили хоссаи ҳуди Шумост.

Дӯст ва шогирди Шумо Лоҳутӣ

Москав, 4.VII.1930 с.

Албатта ё Шумо ё Раҳим (ӯ ҳарду) ҷавоби ин аризаро ҳоҳед навишт, ки ба он рафиқ бигӯям. Асосан дилам меҳоҳад, ки Шумо бо ӯ ошно шавед.

Бародарзодаҳоям ва модарашибонро салом аз тарафи амакашон би-расонед.

Мунтазири чавоб.

Москва, плошадь Свердлова-3, кв. 26

Лаҳути

7

Аз Москва ба Самарқанд,
(июли 1930)

Устоди мӯҳтарам! Яке аз коркунони байналмилаӣ бо занаш ба истироҳат меравад ва меҳоҳад, ки дар Самарқанд чанд рӯз бимонад, ба шарте ки битавонад дар як бое манзил кунад. Ман ба ў ваъда додам, ки дар ин хусус ба вай ёрӣ кунам. Албатта дар ин ваъда итминонам ба мароҳими Шумо буд. Дар ин бора хидмати Шумо ариза кардам, вали чавобе нагирифтам. Ин аст, ки аз дигар менависам ва истидъо мекунам, ки дар ҳар сурат бинависед, чаро ки рӯзи аввали август ин кас ҳаракат мекунад.

Дирӯз бо вай гап задем. Шуморо гоибона мешиносад. Ҳудаш адабиётчӣ аст. Мулокоти Шумо бо вай хуб аст.

Дар сурате, ки чо додан ба вай дар bog (чанд рӯз) барои Шумо мумкин набошад, бинависед, ки он кас донад ва дар Самарқанд нафарояд.

Умед аст, ки ин илтимос бе чавоб намонад.

Ба амаки азизам, Ҳолидачон ва Камолиддини Самарқандӣ салом мерасонам.

Бо салому иродат Лоҳутӣ
Москва, плошадь Свердлова
д.3, кв. 26, Лаҳути

8

Аз Москва ба Самарқанд,
18 июня 1931

Устоди мӯҳтарам Садриддин Айнӣ!

«Малая Советская Энциклопедия»-ро аз нав чоп карда бароварданӣ хастанд. Ман ба ўҳда гирифтаам, ки як мақолаи хурд роҷеъ ба Шумо бидихам, ки дар он чоп кунанд. Барои ин кор лозим аст, ки Шумо ба саволҳо, ки дар вақаҳа маҳсус навишта ва ҳамроҳи ин хат мефиристам, чавоб дижед.

Ба илова як акси худатонро, ки пушти маҷрӯҳи Шуморо нишон медиҳад ва яке ҳам акси дигари худатонро, албатта, барои бандон бифиристед.

Ман дар Москав дар рӯзномаи «Правда» хидмат мекунам. Аҳволи саломатиам як навъ, на нагӯзу на бисёр ганда, мегузарад. Тартиби осоиш

ва хонаам нағз аст. Илова бар «Правда» дар ду ზоң дигар ҳам хидмат мекунам.

Агар барои Шумо мумкин шавад як китоби «Алифбо»-и тоҷикӣ ва як «Китоби ҳониш»-и соли аввал барои ман бифиристед. Ҳеле муташаккир мешавам. Аз ман талаб кардаанд, ки як алифбо ва як китоби қироат бо ҳати лотинии нав, ки барои эрониёни ҳоки Шӯравӣ қабул кардаанд, бинависам. Ман ин китобҳоро, ки аз Шумо илтимос кардам, барои истифода кардан меҳоҳам. Албатта Шумо беҳтарашро интихоб ҳоҳед кард. Се сӯм барои китобҳо ва учрати пӯсти он фиристодам.

Бо салом ва эҳтироми тамом Лоҳутӣ

Маскав 18.VI.31

Москва, Тверская, «Правда», культ. отд. Лахути

Ҷавобро зудтар марҳамат кунед.

1) Номи падаратон, 2) Соли таваллудатон. 3) Ҷои таваллудатон. 4)

Аз қадом табақаи ҳалқ шумурда мешавед: дехқон, савдогар, дохунда, мардикор ё дигарон. 5) Узви қадом як ҷамъияти адабӣ ҳастед? 6) Ҷанд асарҳои чопшуда (ва чопнашуда) доред? Ҷанд бор ва дар кучо ва дар қадом забонҳо чоп шудаанд? (Номи асарҳоро навиштан даркор – на ин ки фақат рақами онҳоро). 7) Дар қадом шаҳр ва қадом таъриҳ ва аз тарафи қадом идора чоп шудани онҳоро навиштан даркор. 8) Миллататон.

Ман инҳоро, ки намедонистам аз саволҳое, ки ба таври умумӣ дар бораи ҳар кас медиҳанд, ҷудо карда хидмати Шумо фиристодам, ки ҷавоби онҳоро марҳамат карда бинависед. Мунтазирам, ки ба фурсат ин ҳоҳиши маро анҷом дода, бештар аз пеш мамнунам кунед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

Москва, Тверская, «Правда», культ. отд. Лахути

9

Аз Москва ба Самарқанд,
15 октябри 1931

Устоди мӯҳтарам Айнӣ

Ҳабари муфтахир шудани Шуморо ба «Нишони Сурхи Захмат» аз ҳукумати шӯрои Тоҷикистон дар рӯзнома ҳонда бисёр-бисёр шодам.

Махсусан дар вакте ки унсурҳои зиддиинқилобӣ аз бокимондаҳои панисломизм, тамоман ҳудро ба пролетариат таслим намудани Шуморо дидা ба ҳашм омада, ба Шумо ҳуҷум мекунанд ва меҳоҳанд бо тӯҳматҳо ва гуфтаҳои ношиста Шуморо аз хидмат ба пролетариат маҳрум қунанд (қатъиян Шумо маҳрум наҳоҳед шуд), ин марҳамати ҳукумати коргар — дехқон хеле бамавқеъ ва дуруст аст.

Ман яқин дорам, ки Шумо дар ҷавоби ин ҳоинҳои манфурии пролетариат қалами ҳудро барои хидмат ба тӯдаи заҳматкаш, синфи ранҷбар ва ҳукумати шӯрой тезтар ҳоҳед кард. Инак, ман саводи телеграммаеро, ки ба Душанбе фиристодам, хидмати Шумо тақдим мекунам, дасти Шу-

моро маҳкам ва дўстона мефишорам ва Шуморо аз таҳти дил табрик менамоям...

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ

10

Аз Москва ба Самарқанд,
4 ноябри 1932

Устоди мӯҳтарам, салом!

Имрӯз хатеро, ки ба Москав фиристода будед, пас аз ба Қрим рафтаву гашта омаданам, гирифтам. Марҳамати Шуморо бо телефону ба Ҷаводу Рӯҳангез гуфтам, мамнун шуданд.

Ҷаводро ҳам ҷавоб додаанд, ба Сталинобод рафтаний аст.

Имрӯз дар Совнаркум приказ доданд, ки Дороҳро озод кунанд ва маро ба ҷои ў таъин карданд. Ман фақат барои ин ки бар он хоин дарс шавад, ин хидматро қабул кардам. Якин дорам, ки Шумо ҳам барои ин ҳабар хурсанд мешавед.

Ин шеърро, ки фиристодаам, марҳамат карда ба рафиқ Садрулин дихед ва фармоед, ки бидуни хато чоп кунад. Ман маҳсусан часорат карда барои Шумо мефиристан, ҷаро ки аз ҳама шеърҳое, ки то кунун гуфтаам, дар назари ман беҳтар аст. Мехоҳам фикри Шуморо дар ин (бора) бидонам. Албатта ҳудам айбҳои онро фаҳмида наметавонам.

Ҳоло соати 8-и шаби 4-ум аст. Мунтазирам, ки Бону омада онро ба тарҷума дижам.

Холидаҷон, Камолҷон ва укаашонро салом бирасонед.

Ба хидмати рафиқ ва дигар рафиқон салом бирасонед.

Ҳудованди корӣ Раҳимро саломи қалон!

Бо салому эҳтиром Лоҳутӣ

Москав, 4 моҳи новембр 1932

11

Аз Симферополь ба Москва,
22 ноября 1932

Устоди мӯҳтарам, салом!

Рӯзи 7-уми моҳ аз Москав ба Ялта сафар кардам. Дар Ялта бештар аз 10 духтуру профессорҳо бо дикқати комил маро муойина карданд. Маълум шуд, ки дар гулӯям як ҷаг пора шудааст ва хун аз ин ҷо буда. Аммо қасали масқавиам ангини будааст, ки ин ҳам ба саҳт шудани гулӯёйдам карда. Абадан сил набудааст. Акнун ҳолам хуб аст. Ин ҳатро аз Семифирополь менависам. Ин ҷо барои корректории китобам омадам. Охири моҳ Москав мебошам. Ба ҳама рафиқон салом!

Холидаҷон, Камолҷон ва укаашро салом мерасонам.

Бо эҳтиром ва саломи фаровон Лоҳутӣ

22.XI.32.

Аз Москва ба Самарқанд,
28 декабря 1932

Рафиқи мұхтарам Айнӣ.

Ҳар ду хати Шуморо бо рафиқа Бону дар як чо хондем. Акнун ҷа-
воби хати якум: Аввало ҳамин ки аз қасал шудани Камол ва Шумо
бисёр дилтантг шудам. Аммо аз ин ки сиҳату саломат шудаед, хурсандиҳо
кардем.

Лекин аз ин бобат хурсанд шуда бошем ҳам қисмати дигари хати
Шумо ҳар ду моро ҳақиқатан мутаассир кард.

Устодҷон, Шумо дар хати ҳудатон аз мурдан, он ҳам бо ҳасрат
гап задаед. Ин хел маъюсиҳо аз тарафи Шумо, ки ранҷбарони тоҷик
умедворӣ ба ёрдами адабиатон доранд, (мебахшед) дуруст нест. Акнун
ҳама пролетариёти СССР ва аз он ҷумла меҳнаткашони Тоҷикистон ба
зиндагонии нав, зиндагонии ҳушбаҳти озодӣ қадам ниҳодаанд, ҷунин
вақте аз мурдан гап задани Шумо инсоғ-мӣ?

Не, Шумо бояд зинда монед ва ба соҳтмони сусиёлизм дар Тоҷикистон
дар қисмати адабӣ ҳизмат кунед.

МО аз тарафи ҳонандагони «Одина», «Доҳунда» ва порчаҳои дигари
адабии шӯрой ба Шумо бар зидди ин настроение протест карда ва аз Шумо
талаб мекунем, ки бисёр зиндагонӣ кунед. Доҳундаҳои мукаммалтар
нависед. «Мо камбағалонем» барин таронаҳои ранҷбарӣ ба вучуд оваред
ва дигар ин хел гапҳо нагӯед. Ҳуб-мӣ, Устодҷон!

Хайр, акнун дар ҳусуси мусофирати тобистонии Шумо ба Ваҳш ва
дигар ҷоҳо. Ин қасди Шумо, албатта, қобили табрик аст. Акнун шод-
монии дигаре, ки дорем — масъалаи то як андоза озод шудани Шумо аз
корҳои зиккунанда аст. Ман (Лоҳутӣ) дар Семфирополь дар ин ҳусус бо
рафиқ Расулий бисёр муфассал гап зада будам ва ба Сталинобод ҳам ҳат
навишта ёдоварӣ карда будам, ки Шуморо тамоман аз корҳои идорӣ озод
намуда маошатонро таъмин карда, аз Шумо эҷоди асарҳои пролетарӣ
талаб намоянд.

Мумкин аст ки ба ҳамин зудиҳо барои ҷонд рӯзе ба он тарафҳо мусо-
фират кунам. Агар ин мусофират сурат гирад, итминон дорам, ки ин
масъаларо бо ҳукумат ва фирқаи Тоҷикистон дар ҳусуси Шумо тамоман
ҳал кунам. Хати охиринатонро ҳамин ҳозир хондем ва ҷунин пеш омад,
ки ин хати Шуморо ҳам рафиқ Бону мисли хати аввалиатон дар вақти
омадан барои тарҷума аз поён гирифта пеши ман овард. Ин аст, ки
ҳардуро бо ҳам хондаем. Ҳозир ман нишаста авқот меҳӯрам ва дар зимни
ҳӯрдан ҳамин ҳатро дикта мекунам ва шогирдатон Бону менависад ва аз
анҷоми ин вазифа бисёр шод аст.

Он байтро дар шеъри охирин «Ба Сталин» ин хел тасҳех кардан дар-
кор аст:

**«Инак-инак тагарғи марғ парид,
Ноҳудоро заду расид ба дил».**

Агар ҳамин хел тасҳех шуда бошад, бисёр мамнун мешудам.

Аз заҳмати устодонаи Шумо дар кӯҷонидан ба лотинӣ ва супориш ба рафиқ Садрулин ташаккур, ташаккур!

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ, Бону.

28.XII.32 с.

Фозили мӯҳтарам, агар дар ин мактуб хатоҳои имлой биёбед, гуноҳамро мебахшед.

Ба Камол, Холида ва модарашон саломи гарм бирасонед.

Бону

13

Аз Москва ба Самарқанд,
(охири ноябр ё аввали декабря 1932)

Устоди мӯҳтарам!

Ман аз Қрим гашта омадам. Аз Симферополь як хат навишта ба номи Шумо фиристода будам. Намедонам ба Шумо расид ё не?

Рафиқа Бону хати Шуморо барои ман ба Қрим фиристода будааст. Ман дар роҳ будаам. Ҳанӯз он хат гашта наомадааст. Бисёр афсӯс меҳӯрам. Умед аст, ки саломат бошед. Ба ҳама рафиқон салом!

Бачаҳоятон, ҳарсеро салом мерасонам.

Дӯсти Шумо Лоҳутӣ.

14

Аз Тошканд ба Самарқанд,
29 январи 1933

Рафиқи мӯҳтарам Айнӣ!

Рӯзи 25-уми ҳамин моҳ аз Москав ба Тошканд ворид шудам.

Бояд рӯзи 5-6-уми феврал ба Сталинобод равем. Он чо як ҳафта бештар намебошам ва дар муроҷиат (агар масъалаи билет то Москав ёфтанд дар Самарқанд ҳал шавад) ду рӯз ба шаҳри Шумо меҳмон мешавам. Саломи бародаронаамро ба оилаатон бирасонед. Холидаҷон, Камолу бародарашро салом бирасонед. Махсусан ба рафиқ Аминзода салом мерасонам.

Ба бародари мӯҳтарам Ирфон салому каломи фаровон.

Бо эҳтиром ва салом Лоҳутӣ.

29.I.33 с.

15

Аз Москва ба Самарқанд,
(то соли 1934)

Устод ва рафиқи мӯҳтарам Садриддин Айнӣ!

Номаи Шумо, ки дар 16-уми июл навишта будед, расид. Маълум мешавад, ки хати якумини Шумо ба нишонӣ дуруст расида, аммо дар он

дам як (донишманди нодон) аз ошноён расида ва номаи Шуморо гирифта, ки ба ман бирасонад.

Дар ҳамон рӯз ҳам ба истироҳат рафта ва (баъди) ду моҳи дигар ба Москав омад. (Оре, ингуна донишмандон ёфт мешаванд). Ман чунончи навишта будам, дар санатория машғули муолиҷа ҳастам. Аз Душанбе моҳонаи якуниммоҳи маро, ки илтимос карда будам, фиристоданд. Гирифтам, қарзҳоямро додам ва аз Шумо ташакурҳо кардам. Аммо ҳанӯз аз талаби ман роҷеъ ба сурате, ки ба тавассути Шумо фиристодам, хабаре нест, гарчи хате аз бародари мӯҳтарам Муҳиддинзода гирифтам, ки дар он ҳат ваъдаи фиристодан додаанд. Гумон меқунам, ки Шумо ёдоварӣ биқунед, хуб ҳоҳад шуд.

Дар Москав як ҷамъияти Эрони озод ташкил шуда буд. Маро дар маҷлиси умумӣ раиси он ҷамъият интихоб кардаанд ва пас аз муолиҷа шурӯй ба кор ҳоҳам кард. Умдан мақсади ҷамъият нашри маорифи форсӣ аст. Ман яқин дорам, ки ин ҷамъият манфиатҳои зиёд ба маорифи Тоҷикистон ҳоҳад расонд. Албатта, бо Шумо ва дигар уламо робитаи расмӣ пайдо карда истифодаҳо ҳоҳам кард. Ҷамъият расман дар моҳи ноябр дохили кор ҳоҳад шуд, аммо пештар ҳам байзе маҷлисҳо ва корҳо ҳоҳад кард. Ҷамъият як мачаллаи маҳсус ҳоҳад дошт ба номи «Эрони озод». Ман гумон меқунам, ки бояд дар ин кор бо ҷамъияти илмии Тоҷикистон алоқа бибандем ва аз яқдигар истифода кунем. Мо қувваи илмӣ ва ҳакамии хуб дорем. Аз дохил ва ҳориҷ моро ёрӣ ҳоҳанд кард.

Илтимос дорам, ки ба Мирзо Абдулқодир ёдоварӣ кунед, ки кори ин кулубро яксара кунанд! Ба рафиқи азиз Ҷабборӣ саломи фаровон! Холидаҷонро саломи маҳсус аз тарафи амакаш. Камолро саломи комил! Агар ҳатояш бошад, албатта бинависед.

Бо ҳисси эҳтиром ва саломи шогирдона

Лоҳутӣ

Москва, Покровка, дом 29, кв. 1. Осетрову для Лахути

Ин ҳатро аз санатория дар наздики Москав навиштам.

16

Аз Москва ба Самарқанд,
1935

Самарқанд,
Ба рафиқ Айнӣ

Романи «Ғуломон»-и Шумо на танҳо ба фарзандони озоди ҷумҳуриятҳои шӯрои Осиёи Миёна хизмат меқунад, балки ғуломони имрӯзai мамлакатҳои Шарқи берунаро, ки бо забони Тоҷикистони фотех гуфтугӯ мекунанд, барои расидан ба озодӣ тайёр менамояд.

Қалами озоди нависандай «Ғуломон»-ро аз таҳти дил табрик менамоям.

Лоҳутӣ

**Аз Москва ба Самарқанд
(29 октябри 1937)**

Устоди мұхтарам Айнй! Рұзи 28-умаз Сталинобод ба Москав муроциат карда, хати Шуморо дар хона дидам, ки инак, ба он چавоб менависам. Ман хаёл карда будам, ки дар ин сафар ба Самарқанд фаромада, як рұзро дар сұхбати Шумо ба сар мебарал, бачаҳоятонро мебинам ва дұхтараки азизам Холидаро, хусусан барои дарсхояш табрик мегүйм. Аммо чанд сабабхо маро аз ин саодат маҳрум ва аз Шумоҳо шарманда кард. Яке аз сабабхо ин буд, ки дар Тошканд масъалаи маколаҳои рочеъ ба Шуморо дар газетаҳо хонда бо рафиқони марбута машварат кардам ва ба ин қарор омадам, ки бетарафонда ин корхоро расидагай кунам. Росташро гүйм, то кунун аз ҳеч қо як сабаби сиёсии мухим наёфтам. Инак, корро ба омадани Москав vogузор кардам. Дар ин қо ба тавассути правления ба ин кор ба таври қиддій мепардозем. Албатта ба он чий вазифаи вичдонй, одамия ва коммунистій (хар се як аст) бошад, амал мекунем ва дар ин кор ҳам мисли ҳар корамон рохи партияро сармашқ қарор медиҳем.

Бар Холидай меҳрубон, ба Камоли азизу латифаи Лутфия саломи ҳамаи моҳор бирасонед.

Аз Бону ба рафиқаатон салом ва әхтиром. Дигар саломат бошед.

Бо әхтироми тамом Лохутй

Москав /29...

**Аз Москва ба Самарқанд
(4 апреля 1938)**

Фозили мұхтарам! Мактуби аввалини Шуморо, ки гирифтам, бо забони русй тарчума қунонда ба маңлиси секретариат дода ва таклиф кардам, ки зудтар кори Шуморо расидагай карда як хотима диханд. Ман гүфтам, ки вақте рочеъ ба як нависандай машхур дар сари забонҳо ва дар баъзе рўзномаҳо нисбатҳои бад медиҳанд, ақида ман ин аст, ки бояд расидагии комил ва тафтиши сара дар он бора бишавад, ки: I Агар он гапҳои забонакӣ ва навиштагӣ дурустанд, пас инро ошкор намуда ба он қас ҷазои даркорӣ диханд. II Агар ин гапҳои кӯча ва баъзе матбуот асос надорад, бояд ба таври қатъӣ гўянда ва нависандай онҳоро фош намуда ва ҷазои даркорӣ диханд, ки обрӯи мардумро набурда бигузоранд хидмат кунанд.

Ҳаминро ба рафиқон Прутупупуф ва Юсуфуф ҳам гүфтам. Р. Паустовский ба ҷамъияти нависандагон телгром фиристод, ки комиссия кунанд. Чанд рӯз пеш телгромми рафиқ Юсуфуф расид, ки муждаи дуруст шудани кори Шуморо медиҳад. Ин ҳамаро хушҳол кард, ки охираш кор ба ҳурамият анҷом гирифт.

Ман яқин дорам, ки ба саҳтиҳо таслим нашуда асарҳои хуби ба манфиати ҳалқи фотехи шӯрой, ба манфиати Ҳукумати Советӣ ва Партияи Коммунистӣ ҳоҳед навишт. Шумо дар мактуби худатон гила кардаед, ки «одамҳои поёни ҳарҷӣ тавонистанд дар ҳаққи Шумо бадӣ карданд».

Охир, домуллоҷон, одамҳои поёни дар ҳаққи кӣ бадӣ накардаанд? Албатта, мо «поёни»-ро нисбат ба сифат ва ахлоқи онҳо мегирем.

Шумо мебинед ба он марди бузурги замонӣ, ба Максим Горький чиҳо карданд? Ва Шумо медонед, ки ў то дақиқаи мурдан ба хидмати коргару дехқон, ба хидмати ватани сусиёлистӣ машғул буд. Ин барои мо дарс бояд шавад. Агар хидмати мо ба ҳалқу ба партияи коммунистӣ содиқона бошад, он вакт кори мо фоиданок, ҳаёти мо қиматдор ва асари мо ҷовидонӣ аст ва аз ҳеч кас ва аз ҳеч ҷиз набояд битарсем. Мунтазири хондани асарҳои нави шӯроии Шумо муҳлисатон Лоҳутӣ.

Аз тарафи Бону ба оилаи мӯҳтараматон ва аз тарафи ман ба ҳама фарзандони азиз салом бирасонед. Умед дорам саломат бошанд ва хуб бихонанд.

19

Аз Киев, Ирпен, ба Самарқанд,
(9 июни 1938)

Рафиқи мӯҳтарам Айнӣ!

Дар мактуби 17 май ба таври қатъӣ ҳаёл накарда будам, ки аз хидмати ҳудам ба Шумо нависам.

Ман ин қадар медонам, ки якero гуфтан, якero фурӯҳтан аст. Мақсуди ман ин буд, ки аз баъзе дурӯҳо, ки мутлақо ба манфиати худи дурӯён аст, барҳазар бошёд ва фиребгаронро бишносад.

Мактуби 25 моҳи майи Шумо моро бисёр ҳурсанд кард. Зеро ки ҳабари саломатии Шумо дар он дарҷ буд. Охир Шумо намедонед мактубҳои аз ноҳушии сиҳҳатии Шумо мӯҳтавӣ чӣ қадар моро парешон мекард ва ба ҳаёли ҳолу ҳаёти бачаҳотон мепечонд. Шуқр, ки фарзандонатон ҳам саломат ҳастанд.

Ман ин ҳатро аз наздикии шаҳри Киев менависам. Барои ҷаҳор моҳ ба ин ҷо омадаём. Аз рӯзи вуруд сиҳҳатии бачаҳо ва ҳудам дуруст шуд, зеро ҳавояш бисёр хуб аст, ҳушку форам ва дар ҳар тараф ҷангали коч. Шубҳа нест, ки агар баъзе мuloҳизаҳо набуд, ба дурии роҳ нигоҳ накарда имсол ба боғҳои Самарқанд меомадем. Дар он ҷо, албатта, бачаҳои ман забони тоҷикиро, ки хуб мефаҳманд, гуфтан мегирифтанд.

Муаллими мӯҳтарам, як ҳоҳиш дорам: Дар ҷаҳоби ҳамин ҳат ба ман бинависед, ки дар давраи амири Бухоро ҷанд хел нолуғҳо (налог) аз дехқон мегирифтанд, бо чӣ номе ва чӣ қадар? Сонӣ барои шариат чӣ мегирифтанд. Ҳамин тавр қосибҳои шаҳрӣ... санъатгарон ва савдогарон чӣ молиётҳо медоданд? Умед аст, ки инро зудтар ба бандон бинависед, ҷаро ки меҳоҳам як асаре бинависам ва ин иттилоот барои он даркоранд. Ин

хатро бо ачала навишта мефиристам. Ба бачаҳо чудогона хат мефиристам. Ташаккур ба Холидай азиз, ба Камоли бемисл ва Лутфияи ширин барои хату саломашон.

Аз Бону ва бачаҳо ба рафиқаатон ва бачаҳотон салом бирасонед. Мо ҳама аз касал будани модари Холида мутаассир ҳастем. Умед аст, ки ба зудӣ сиҳату саломат шаванд.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ

Киев, Ирпен, Тургеневская, 6, Лахути

20

Аз Москва ба Самарқанд
(май-июни 1938)

Устод Айнӣ, салом! Хати Шуморо гирифта аз андоза берун ҳурсанд шудам. Асосан вазъияти Шуморо медонистам, ки дуруст шудааст. Дар ҳукумати Шӯрӯй зулм мумкин нест. Қасоне ҳам, ки барои манфиати шаҳсӣ хиёнат мекунанд ва дигаронро меозоранд, дер ё зуд ба даст меафтанд. Чизе ки ҳаст сиҳатро ҳароб мекунад. Ҳоло аз касал будани Шумо мутаасирам. Умед аст, ки партияи Ленин-Сталин қасолати ҷисми Шуморо ҳам шифо дихад, Омин!

Дар хати ҳудатон навиштаед, ким-кияк дар пешӣ ман ба Шумо ҳучум кардааст. Домулло, маълум мешавад, ки ин ҷо ҳам иғвогарӣ кардаанд. Масъала ин аст, ки дар редаксия ба ман мисли яке аз котибҳои Союзи нависандагон маърӯза карданд ва сабаби ба Шумо ҳучум карданро (албатта ба қайди онҳо) гуфтанд. Ҳамин тавр тарафдорони Шумо ҳам ба манфиати Шумо гуфтанд. Ман ҳар ду тарафро гӯш дода ва гуфтам, ки мавзӯи қӯҳна, аҳамияте надорад ва мо салоҳияти мудоҳила ба онро надорем. Аммо аз давраи ҳукумати шӯро Айнӣ хидматҳои адабӣ кардааст ва инҳо ба манфиати заҳматкашон аст.

Ман лозим надонистам ин масъалаҳоро ба Шумо ҳабар дихам, ки бештар ба сиҳатии Шумо зарап нарасад ва мисли ҳудам асабонӣ нашавед. Масъалаи дигар мавзӯи баргардонидани номи колхоз дар райони Ленинобод, аз «Лоҳутӣ» ба «Димитров»: Устодҷон, қасам ба маслаки ленинизм, ба қадри сари мӯе ба ин корҳо аҳамият намедихам. Тоҷикистон қадрдонии ҳудашро кунад. Ҳукмдорони он ҷумҳурӣя алоқаи шаҳсӣ надоранд. Майлаш, раҳмат. Ман дилам осуда ва фикрам солим аст. Таъриҳи ҳомӯш наҳоҳад шуд ва ҳалқ наҳоҳад мурд. Мардум хидмати адабии маро ба Тоҷикистон медонанд ва раҳбари мардум — фирмӯзӣ коммунистӣ ҳам медонад. Аммо як ҷизро хеле дилам меҳост, ки бидонам:

Махсусан ин ки чӣ баҳона доштаанд ва иғвогарӣ дар чӣ шакл ва ба чӣ иборат будааст.

Агар инро ба банда менавиштед, мамнунӣ абадӣ мешудам. Ҷоқӣ кори ҳалқ аст, ба номи ҳар кас, ки меҳоҳад колхози ҳудашро меномад. Шумо менависед, ки дар Сталиnobod ҳанӯз театру қӯча ба номи ман боқӣ аст:

Боқй намонад ҳам, домулло, аҳамият намедиҳам. Аммо аҳамият барои номи Тоҷикистон дорад. Дар Шумо ҳеч мунтазири ин хабар набудам. Ҳоло ки шуд, хайр шавад. Охир ки партия инро ҳоҳад шунид ва фикри ҳудашро ҳоҳад гуфт. Ман ҳомӯш менишинам.

Роҷеъ ба Дехотӣ бошад, нисбат ба ман ҳам извогарӣ кардааст. Аммо Шумо беҳтар аст, ки ба ў нагӯед. Ин хел бачаҳо тараққии ҳудро дар ин гуна «садоқаткориҳо» медонанд. Ба Ҳолидай азиз, Камоли бемисол ва Лутфияҷон салом бирасонед.

Дилам бисёр меҳоҳад онҳоро бубинам.

Акнун як мисоли зинда барои Шумо менависам. Ҳарҷӣ меҳоҳед аз он дарк кунед: Ду рӯз пеш як пирзанак (куръер) якчанд билети театр, ки ҳудам заказ дода будам, аз котибаи ман гирифта, ба хонаам оварда дод. Ў намедонист, ки билетҳоро ҳудам пул додаам. Фақат котибаам онҳоро тайёр кардааст. Пас бо як зудӣ... ба ман мегӯяд.

Бисёр истода мунтазир шудам. Охираш ба директори театр гуфтам, ки медонӣ ин билетҳо барои кист? Оҳо, ўро тарсондам, даррав дод. Набошад кӣ медонад, билет медод ё не? Як даҳ ҳазор одам дар очеред буданд. Гуфтам ташаккур, ҳамин яқинан, ки бидуни Шумо билет намедоданд. Ҳуб, чӣ қадар пул додед. Рангу рӯи мағруоне нишон дода гуфт. Ман пул дихам? Ӯху, ман барои Шумо бепул гирифтам. Ман ба ў ташаккур гӯён ҷавоб додам, ки ба котибаи ман бигӯ. Агар аз пули билетҳо, ки ман пеши ў гузоштам, ҷизе мондааст, ба ту инъом дихад. Ҳо корам бисёр, меравам гуфта гурехт.

Ҳуб, саломат бошед, тандуруст бошед ва бештару беҳтар ва солҳои дароз ба заҳматкашон хидмат кунед.

Бо салом ва эҳтиром Ҷоҳутӣ

Илтимос дорам бинависед, масъалаи колхоз чӣ хел ифво будааст. Ин ҳамон колхози Қистакӯз нест?

Мебинед, домулло. Ман дар хати лотинӣ шогирди Ҳолидачон ҳастам.

Ҳолидачон.

Камолҷон

Лутфияҷон

Салом!

Дар орзӯи дидори Шумо амакатон

Ҷоҳутӣ

21

Аз Киев, Ирпен ба Самарқанд,
(июн-июли 1938)

Устоди мӯҳтарам Айнӣ. Дар хати охирини ҳудатон як нукта навишта будед, ки ҳудамро барои тавзех додан мачбур ҳис мекунам. Шумо на-виштаед, ки «ба ин хат фаврӣ ҷавоб додед».

Фаврӣ чавоб додани ман сабабаш аҳле нест. Ман ба як қисмат аз хатҳои Шуморо фаврӣ чавоб додаам. Умуман баъзеро, ки дертар чавоб навиштаам, сабабаш ин буда, ки дар мазмуни онҳо мавзӯе роҷеъ ба худи Шумо будааст, ки мебоистӣ роҷеъ ба он музокира мекардам, сонӣ чавоб менавиштам. Ҳатто баъзе хатҳои Шуморо ба русӣ тарҷума кунонда ба роҳбарони ҷамъияти ҳависандагон нишон дода, натиҷа гирифта, сонӣ чавоб навиштаам. Баъзе хатҳои шуморо баъд аз муроҷиат аз сафари дар Москвави гирифтаам ва ҳоказо. Ин ҳати оҳиринатонро дар рӯзи пеш аз ҳаракат ба Украина гирифтам. Мазмунаш аз ду қисмат иборат буда: 1) Ин ки корҳои Шумо хуб ва сиҳҳатиатон дуруст шудааст. Ба фикри ман барои чавоб навиштан ба ин бо қасе машварат кардан ё тарҷума кунонда ба рафиқони марбута нишон додан лозим набуд. Ҳудам ҳушҳол шудам ва забонӣ ба рафиқон гуфтам. 2) Бинобар мазмуни ҳати Шумо колхози ба номи Лоҳутиро ба номи дигаре карданд. Ин ҳам роҷеъ ба шахси ман буд. Барои чавоб навиштан ба ин машварат кардан бо қасеро лозим надонистам ва ба Шумо навиштам он чиро ақида доштам. Навиштам, ки як зарра мутаассир намешавам. Инро бигузор ҳалқи тоҷик, роҳбаронашон, ҳависандоҳои бузургашон мисли Шумо фикр кунанд, ки ин ғивогарии ду-се нафар ҳулигандаро манфиати кист? Сабаби дигари «фаврӣ» чавоб навиштанам ин буд, ки рӯзи дигараш боист ҳаракат мекардам ва наҳостам, ки сафар боиси нанавиштани чавоб ба Шумо шавад. Дар зимни корҳое, ки бояд пеш аз ҳар сафар анҷом дода шаванд, инро ҳам иҷро кардам. Ҳамин тавр дониста бошед, устодҷон, ман ҳеч як ҳати Шуморо бе сабабе дер чавоб нағузоштам.

Ҳоло Шумо чавоби ҳатеро, ки дар он аз Шумо ҳоҳиш кардаам, ки ном ва шумораи налуғҳои давраи амири Бухороро барои бандонависед, зудтар марҳамат кунед ва бидонед, ки агар ҳам фаврӣ чавоб надихед, дар сари ман як зарра ҳаёл намеояд, ки шубҳа дар самимияти Шумо кунам.

Ҳама аҳли ҳонаводаро аз тарафи бандонависед салом бирасонед.
Бо салому эҳтиром Лоҳути.
Украина, Киев, Ирпен, ул. Пушкина, 32
Лаҳути

22

Аз Киев ба Самарқанд,
25 июли 1938

Рафиқи мӯҳтарам салом!

Чанд рӯз буд барои кори зарурӣ (шахсӣ) ба Москвави рафта будам. Ҳоло баргашта ҳати Шуморо дидам. Ҳам мамнун шудам, ҳам дилтанг. Мамнун аз гирифтани ҳат, дилтанг аз ҳабари бемории Шумо. Бештар маро барои бачаҳоятон мутаассир мекунанд. Охир, ҳоло онҳо дар синне ҳастанд, ки тарбия ва таълими Шуморо мустақиман ва ҳаррӯза лозим доранд. Ин қасолатҳо ва бадбаҳтиҳо вакти Шуморо мегирад. Ана ин таассури саҳт

аст. Умед дорам то расидани хати ман сиҳат ва саломат шуда бошед. Беҳад муташаккирам аз масъалаи налугҳои давраи амир, ки навишта будед, маҳсусан дар ин ҳоли касал афв кунед, домулло, ки заҳмат додам. Ман ҳам гирифтари муолиҷаи бачаҳо ҳастам. Имсол вактам тамоман гум шуд. Ҳеч чиз навиштан натавонистам. Ҳамин масъалаи боиси зарар ба сиҳҳатиам шуд. Ҳулоса, ин хатро факат барои донистани сиҳати шумо ва бачаҳоятон менависам. Ҳоҳишмандам як ду сатр аз саломат буданатон бинависед, ки хурсанд шавам.

Рӯзи 20 моҳи июл мо ба Москав меравем. Беҳтар аст, ки хатро ба адреси Москав нависед.

Бо салом ва эҳтироми фаровон Лоҳутӣ.

25.VII.38.

23

Аз Москва ба Самарқанд,
25 августи 1938

Фозили мӯҳтарам рафиқ Айнӣ.

Хати охирини Шуморо дар Москав гирифтам. Рӯзи 21 моҳ бо ҳама оила ба Москав баргаштам. Дар ин ҷо рафиқ Курбонов ҳоҳиш карданд, ки ба Сталиnobod рафта ҷанд ҷаҳонӣ қўмак кунам. Бошад, ки бо Шумо биравем (Агар ҳуди Шумо розӣ бошед, яъне бароятон имконият дошта бошад). Ман ба ў ваъда додам, ки ба Самарқанд рафта дар будани имконият бо рафиқ Айнӣ ҳамроҳ меоем. Дар ҳар ҳол ба хидмати Шумо омадан мутобики орзӯи ҳуди ман аст. Агар сиҳҳатиатон иҷоза надихад ба рафтани, зиёрати Шумо барои ман хурсандиест. Факат меҳостам ба ман бинависед, ки чӣ ҷаҳонӣ омадан беҳтар аст. Мутобики хати Шумо ман гумон кардам, ки ҳамин рӯзҳо бо рафиқатон ба Москав, албатта, ба хонаи бародаратон меоед. Бону бисёр шод шуда буд, ки модари Ҳолидаро пас аз ҷанд сол боз ҳам мебинад. Аммо афсӯс, ки ҳеч кас намедонад Шумо омадаед ё не? Дар ҳар ҳол агар омадани шавед, телегром фиристонед, ки пешвоз кунам ва ба хонаи мо фароед. Шумо дар хати ҳуд аз иродай ман нисбат ба ҳуд ва бачаҳоятон изҳори самимият кардаед.

Охир, домуллоҷон, аз одамҳои дунёи кӯҳна, ки ҳама кӯчаву паскӯчаи он оламро шахсан дида ва медонанд ва ҳоло дар зиндагӣ ва хидмат ба дунёи нав муввафқият пайдо кардааст ва шарафи иштирок дар соҳтмони ҳаёти сотсиализм ба ў додаанд, факат мо дуто охир бошарафони пеш рафта истодаем.

(Аз адабиётчиён аз нависандагон)

Пас чӣ тавр мешавад, ки мо нисбат ба якдигар бад шавем, ё беиродат бошем ва ин ҷаҳонӣ мешавад, ки яке аз мо нисбат ба сусиёлизм носамимӣ шавем. Ин ки барои ман мумкин нест, ҳамин ақидаро ҳам дар ҳаққи Шумо дорам.

Охир, инсоф дихед, барои фаҳмондани як қисмат аз ҳаёти кӯҳна мо бояд барои чавонон ҷанд қитоб нависем, аммо ҳар нигоҳи мо ба яқдигар ҳазор тӯмори зиндагонии гузаштаро дар пеши ҷаҳониён боз карда, нишон дода мегузарад. Ҳаёти навро ҳам, ки дар зери роҳбарии партияи Ленин-Сталин бо яқдигар тай мекунем, пас ҷаро бе иродат бошем ва на, ин ҷиноятро мо намекунем. Инро дунёпарастон ва манфиатдӯстон кунанд. Мо бояд то охирин нафас таҷрибаҳои гузаштаро барои насли нав ба шакли адабиёт нишон дихем. Мо бояд ба фарзандони давраи сусиёлизм, ки бачаҳои худи мо ҳам бо онҳо ва мисли онҳо бузург мешаванд, самимона хидмат кунем. Агар ҳарду ҳамин тавр фикр бикунем, пас иродатамон содик ва комил аст.

Ман ҳатто ба қасоне, ки тамоман ва аз тайи дил ба сусиёлизм самимӣ набуданд, аммо агар илму қувваи адабии онҳо мумкин буд ба ҷомиаи шӯрӯй манфиат расонад, ҳамроҳӣ мекардам ва пушаймон ҳам нестам.

МО медонем, ки дехконони бофаҳам барои пурҳосил кардани киштзори ҳуд ҳатто аз фазилаҳои одамӣ ва ҳайвонҳо истифода мекунанд. Ин нисбат ба қасонест, ки чуноне ки муаррифӣ кардам, комилан ва ё аслан дӯсти сусиёлизм набуданд, вали истифода додан метавонистанд. Шумо ки бо асаарҳои ҳуд инқадар хидматҳои содикона ба ҳалқи советӣ кардаед, сазовори беиродатӣ аз тарафи тарафдори совет нестед.

Бо салом ва иродат Лоҳутӣ.

24

Аз Москва ба Самарқанд,
5 декабря 1938

Рафиқи азизи мӯҳтарам устод Айнӣ! Ҳати Шуморо гирифта, аз меҳрубониатон бисёр ҳурсанд ва аз муждан сиҳхату саломатиатон хеле шод шудам. Дина ҷорӯми декабр аввалин рӯзе буд, ки бетабу бе дарди дил ба сар бурдам. Дар ҳамин рӯз ҳати Шумо расид. Ман ҳоло дарди дилро мудаво карда бошам ҳам, тамоман сиҳат шудаам гуфтан мумкин нест. Ҷӣ бояд кард? Ҳадаяи дӯстонаи Тоҷикистонро бояд қабул кунам. Ҳоло ман ба давом додани пайеса ва ғавиштани сенария сар кардам. Аммо ҳанӯз ба ин кор гарм нашудаам. Дар муддати беморӣ табиист майна ҳаста шудааст. Бачаҳо ҳама бемор буданд. Ҳоло фақат Гевак каме сармо задагӣ дорад. Боқӣ сиҳат шуданд. Дар Сталиnobod ба воситаи гирифториҳои фикр ва беморӣ ғафлати қалоне аз ман сар зад, ки китоби ҳудро ба Шумо тақдим накардам. Ҳоло як ҷилд ёфта ба шумо меғиристам. Умед аст, ки онро қабул кунед.

Ба азизони меҳрубон Ҳолидаҷон, Камоли некӯҳисол ва Лутфияи маҳбуба саломи амакашро бирасонед. Ба хидмати модарашон аз тарафи Бону саломи дуру дароз бирасонед.

Бо салом ва эҳтироми дӯстона

Лоҳутӣ.

Маскав, 5-XII

25

Аз Москва ба Самарқанд,
(28 декабри) 1938

Рафиқи мұхтарам, салом! Дирўз 27 мөхи декабр дар идораи чамъияти нависандаҳо фаҳмидам, ки билети аъзогии Шуморо ҳанӯз бароятон нағиристодаанд. Кофта ёфтам. Имзои М. Горкиро дорад. Билети ракам 7. Аз тарафи Шумо имзо карда онро гирифтам. Намедонам чӣ кор кунам? Агар бо телегром ичоза дихед, онро ба А. Дехотӣ медиҳам, ки барои Шумо биоварад. Бо имзои Горкий билет доштан шараф аст.

Ман як шеър (мисра – 138) навиштаам. Як нусхай онро бо рафиқ Дехотӣ барои Шумо мефиристам. Истидъо дорам, ки фикри худро дар он бора ба банда бинависед. Бисёр мамнун мешавам. Сиҳҳатиам беҳтар шуда истодааст, аммо бачаҳо боз ҳам касал шудаанд. Бемордорӣ вақти маро тамоман мегирад.

Ба фарзандони азиз салом бирасонед. Аз сиҳҳатии худатон бинависед. Хабар дошта бошам.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.
Маскав, 1938

26

Аз Москва ба Самарқанд,
9 январи 1939

Рафиқи мұхтарам устод Айнӣ!

Гарчи ин хатро ду ҳафта аз соли нав гузашта мегиред, аммо мисоли «моҳиро ҳар вақт аз об гиред тоза аст»-ро дар назар гирифта, соли навро ба худатон ва тамоми оилаатон табрик мегӯям.

Имрӯз соати 2 рафиқ Дехотӣ бо телефон аз ман хоҳиш кард, ки ба газали:

Ёр аз дили ман ҳабар надорад,
Ё сӯзи дилам шарар надорад.

се байт илова кунам. Бастанкор (композитор) талаб кардааст, ки ба ин шеър 6 мисраъ илова шавад. Баъд аз тамом карданি корҳои ҳаррӯза, бисёр кӯшиш кардам, ки хоҳиши Дехотиро анҷом дихам, нашуд. Ҳоло соати 5 вақте ки тамоман маъюс шуда машгули корҳои дигар шудам, се байти зерин «худ ба худ» омаданд. Дар ҳоли навиштани онҳо хати Шуморо хондам (2-1) ва ин байтҳоро навиштан гирифтам. Намедонам меписандед ё не?

Ё васли ту қисмати башар нест,
Ё толеъи ман ҳунар надорад.
Ё ишқ ҳати амон ба ӯ дод
Ё дил зи шарар ҳазар надорад.
Ё мӯниси сабри ман ҳазон шуд
Ё нахли умед бар надорад.

Агар инҳоро лоиқ донед, он вақт мумкин аст ҳавсала пайдо шавад, ки як газал кунам.

Телегромми Шуморо гирифтам. Пеш аз он китобчаро ба А. Дехотӣ дода будам. Гарчи ў мегуфт, ки Шумо китобча доред, гӯё ба ҳисоби Ўзбекистон, аммо беҳтар, ки дуто дошта бошед. Дар ҳар ду имзои Максим Горкий. Ин шарафи мазоиф аст. Аз сиҳҳат шуданатон хеле хурсандам. Албатта, эҳитёт кунед, ки сармо назанад. Ба рафикови Ўзбакистон рахмат, ки масъалаи курорти Шуморо таъмин мекунанд. Агар натавонед, то вақт дер нашудааст бинависед, ки аз ин чо таъмин кунам.

Ахволи ман бад нест. Гарчи ҳанӯз ба таври табиӣ намехобам. Шабе ду соат хоб асту бас.

Ин рӯзҳо як шеър ба номи «Достони гул» навиштам. Нусхай онро рафик Дехотӣ ба Шумо нишон медиҳад. Хоҳишмандам, ки фикри худро дар бораи он ба ман бинависед.

Аз Бону ва бачаҳо ҳамаи шумоҳоро салом!
Дар орзуи сиҳҳату саодати Шумо Лоҳутӣ.

27

Аз Москва ба Самарқанд,
1 феврали 1939

Рафиқи мӯҳтарам Айнӣ.

Хати 22-январ навиштаатонро гирифтам. Беҳад мамнун шудам. Умед аст, ки то кунун Камоли азиз сиҳҳату саломат шуда бошад. Фазалро, инак, тамом карда бароятон мефиристам. Дар ҳини тамом кардан ҷанд байтҳои дигар аз фикрам сар зад, ки онҳо муносиб ба мазмуни ин газал нестанд. Бинобар ин онҳоро барои газали дигар гузоштам. Масалан:

Ё бози ситам ҳаво гирифтаст,
Ё тоири сидқ пар надорад.
Ё ҷинси вафо шудаст нобуд,
Ё ҷайби замона зар надорад.
Ё гӯши суханшунав намондаст,
Ё гуфтаи ман асар надорад.

Ба ҳама бачаҳо салом бирасонед. Махсусан ба модарашон салом.

Бо саломи фаровон Лоҳутӣ.

1.П.1939

28

Аз Москва ба Самарқанд,
2 феврали 1939

Рафиқи мӯҳтарам. Аз шодӣ дар пӯст намегунҷам. Ҷавонони шоири тоҷик бо нишонҳои давлатии шӯрой сарафroz шуданд. Дируз як телегром фиристодам ба номи ҳуди онҳо. Имрӯз дилам ҳукм дорад, ки боз ҳам онҳоро табрик кунам. Фармони дилро (мисли ҳамеша) итоат кардам. Ин

шараф барои ҳамаи адабиёти Тоҷикистон аст. Ростӣ, ки ба шодии онҳо бисёр шод ҳастам.

Як нусхай нав аз газали навро мефиристам. Хоҳишмандам нусхай пештар фиристодаамро ё пора кунед, ё пас бифиристед, ё мутобики ин нусха дуруст кунед.

Умдворам, ки нури ҷашмӣ Камолҷон то расидани ин ҳат тамоман сиҳҳат шуда бошад. Ба ҳуҷтараки азизам, бародарзодаам Ҳолидачон, ба Лутфияни меҳрубон ва Камолҷон салом бирасонед. Ба модарашон аз тарафи Бонуи ман салом ва эҳтиром.

Саломат ва муваффақ бошед.

Лоҳутӣ 2-2-39.

29

Аз Москва ба Самарқанд,
18 февралி 1939

Устоди азиз Айнӣ. Ҳати 2-ми моҳи февралатонро дар санаторӣ гирифта, бо камоли шавқ ҳондам. Ҳамин рӯз ҳам ҷавоби онро менависам. Дар масъалаи ном набурдан дар шеър тамоман дуруст мегӯед ва баъд аз ин номи ҳеч ҷунбандаро (номи муайянӣ як қас) дар шеър наҳоҳам гуфт. Кӣ медонад паҳлавони имрӯз фардо ба чӣ ранг медарояд?

Дар масъалаи: «Ё қалъаи васл дар надорад», албатта, ин дуруст аст ва ман онро ба ҷо меовардам, агар: «Ё васли ту қисмати башар нест» на-мешуд.

Аммо дар бораи «Ё синаи дил сипар надорад».

Ба фикри ман «Синаи дил»-ро ҳеч қас то кунун нагуфтааст.

Ё гуфтау ман ҳабар надорам

Ё гуфтау дил ҳабар надорад.

Ин як байти навест, ки наҳостам онро аз миён барам.

Домуллоҷон, Шумо медонед, ки дил азони шоир бошад ҳам, ҳамеша гӯянда онро мисли як шаҳси сонӣ дар муқобили худ гузошта бо ў гуфтугузор мекунад, шикоят мекунад, метарсонад, гила мекунад... Ё мисли як шаҳси сонии ғоиб бо ў муомила мекунад. Бинобар ин метавонад «надонад», ки тири ёраш ниҳонӣ андохта мешавад, ё «синаи дил»-и «шахси сонӣ» сипар надорад. Аммо синаи худашро шоир бояд бидонад, ки сипар дорад ё на. Инак, ҳамин ду масъала сабаб шуданд, ки синаи дил гуфтам. Агар ин арзҳо дар хидмати Шумо маъқул афтанд, он вакът он мисраъҳоро иваз намекунам. Як ғазал дар санаторӣ гуфтам, баъд онро барои Шумо мефиристам. Ҳоло соати 12 шаби 18-ум аст. Шаб дар Шумо хуб бошад. Ман ҳам рафта меҳобам. Бачаҳоро салом бирасонед. Дасти Шуморо мефишорам.

Бо саломи рафиқона Лоҳутӣ.

Ҳоло ки орзӯ доштаед ҳати бандаг мучовири хидмати Шумо бошад, онро пас мефиристам. Ҷояш дар пеши Шумо гармтар ҳоҳад буд. Хуш ба ҳолаш!

30

**Аз Звенигород ба Самарқанд,
1 марта 1939**

Рафики мұхтарам вә азиз Айнӣ!

Бачаҳои ман ҳама касал шуданд, бо модарашон табибон гуфтанд, ки бояд беруни шаҳр бираванд. Бо ин сабаб муолиҷаи дар санаториро тарқ карда, бо ҳамаи оила ба ҳонаи истироҳат дар райони Звенигород омадаем. Имрӯз рӯзи чорум аст ва ҳама бачаҳо тамоман саломат шуданд. Ҳавои тоза ва покиза ба онҳо чон бахшид. Ин ҷо ду моҳ дар ҳонаи истироҳати Академияи улуми СССР меистем. Имрӯз барои озмоиши табъ ғазале гуфтам. Онро ба ҳамин ҳат ба хидмати Шумо мефиристан. Назария ва танқиди Шумо барои ман пуркиматанд ва мунтазири он ҳастам. Аз рафиқа Бону ба модари мұхтарамай Холидачон салом бирасонед. Ба нури ҷашмон Ҳолида, Камол ва Лутфия саломи амакашонро бирасонед.

Бо салом ва эҳтироми фаровон Лоҳутӣ.

Бо адреси ҳона агар ҳат кунед, барои ман мефиристанд. Хоҳари Бону ин ҷо мондааст, ки дар мактаб меҳонад.

Ғазал

Устодҷон! Дар Эрон гар чизеро бо чизи дигар иваз кунанд, масалан, китобро бо дафтари соҳиби китоб метавонад бигӯяд: китоби ман аз дафтари ту пуркиматтар аст, як қалам «сар бидех». Ман дар Тоҷикистон ба ин истилоҳ тасодуф накардам. Аммо хаёл мекунам, ки инро ҳонандагони тоҷик медонанд. Намедонам ҳаёли ман дуруст аст ё на? Агар надонанд, бояд дар ҷое, ки ин ғазалро чоп мекунанд, тавзех бинависам.

Звенигород, I.ПИ-39

31

**Аз Звенигород ба Самарқанд,
6 марта 1939**

Устодҷон! Мебахшед, ки муҳтасар менависам. Ҳоло 39 дараҷаву ним таб дорам. Фақат меҳостам, ҳоҳиш кунам, ки дар ғазали «Кораш ҳама ноз аст» мисраъи «Ҷон медиҳамаш дар ивази бӯсаву гӯяд»-ро тамоман битарошед ё сиёҳ кунед ва ба ҷояш бинависед: «Ҷон дар ивази як нигаҳаш додаму гӯяд». Бахт саркашӣ мекунад, ба ҳонаи истироҳат омадему ҳама касал шудем. Ҳамин дақиқа аз ҳонаи дигар (утоқи паҳлуи ман) садои гиряву нолаи писаракам Гевро мешунаваму дилам пора мешавад. Дар миёни мо як Бону сиҳат мондааст. Ӯ ҳам дар арафаи беморист. Ҷандин шаб аст, ки намехобад ва бемордорӣ мекунад. Ба Шумо ва оилаатон салом мерасонад. Бачаҳои азиз ва меҳрубонро аз ман салом гуфта бӯсед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

6.ПИ-39.

32

Аз Звенигород ба Самарқанд,
10 марта 1939

7 марта 1939, соати 4-6 субҳ. Бо 40 дарача табъ дар сонотурӣ.

**Чӣ дарди сахтеву оташфишон табе дорам,
Саҳар намешавад асло, аҷаб шабе дорам!**

Рафики мӯҳтарам Айнӣ, бешубҳа Шумо бидуни тавзехи ман хис ме-кардед, ки ин ғазал аз байти 2 шурӯъ шудааст. Саҳтии ҳолатам дар он шаб аз мазмуни ин байт ҳам болотар буд. Ҳоло (рӯзи 10 феврали 1939) бехтар шудам, 37,5 таб дорам.

Хушвақтам, ки ман метавонам ба Шумо ин ҳатчаро нависам. Фарзандони аизу модари мӯҳтарамашонро салом бирасонед.

Лоҳутӣ.

33

Аз Звенигород ба Самарқанд,
12 марта 1939

Ин ғазалро ҳам дар шаби балоангези беморӣ гуфтаам. Ҳоло рӯзи 12-уми март табам афтодааст. Ғазалҳои навро меписандед ё на! Захмати танқид дилатонро назад, ки? Агар ин тавр бошад, саломҳои муҳлисонаи ман дар хидмати Шумо узрҳоҳӣ мекунанд.

Иродатманд Лоҳутӣ.

34

Аз Москва ба Самарқанд,
30 марта 1939

Рафики мӯҳтарам ва азиз, устод Айнӣ! Хати 18-уми март навишта-тонро гирифта ҳондам ва мисли ҳамеша аз меҳрубонии шумо шоду мам-нун шудам. Аз дер навиштани ҷавоб ё бечавоб гузоштани чанд хати ман мутлақо мутаассир нашавед. Бовар кунед, ки ман ба таври қатъӣ инро фикр намекунам. Ҳатҳои мо ба якдигар мактубҳои расмии идорӣ нестанд. Ҳар вақт бароятон мумкин аст (валлоҳ ин ки ҷавоби 10 ҳатро дар як ҳат) бинависед, ман хурсанд ҳастам. Аммо маънии ин гап нест, ки ман гӯё мун-тазири ҳатҳои Шумо нестам.

Ҳоло шаш рӯз аст, ки ҳама ба Москав баргаштаем. Бачаҳо ҳанӯз тамоман сиҳҳат нашудаанд. Аммо қувваи моддӣ иҷоза надод, ки беш аз ин дар хонаи истироҳат монам. (Ҳар моҳаш 5 ҳазор сӯм мешуд).

Баъд аз он ғазали охирӣ, ки барои шумо фиристодам, факат чанд байт гуфтаам. Омадан ба шаҳр, телфунҳо, талоши маош, беморӣ, бемордорӣ ба дари хонаи шеър куфл (ё қулф) заданд. Ду рӯз пеш аз тарафи литфунд омада вაъда доданд, ки ба зудӣ шурӯъ ба соҳтани дача ҳоҳанд кард. Агар

ин кор шавад, моҳоро начот медиҳад. Дар дача шурӯй ба навиштан ҳоҳам кард.

Агар масъалаи дурии роҳ намешуд, бидуни шубҳа ба боғҳои Самарқанд мекӯчиDEM. Хушио ба ҳоли Шумо, ки ҳар қадар ҳам саҳт бошад (аз ҳайси идора кардан ва рафту омад ва файра) боз ҳам бое дар наздики шаҳр доред, ки дар тобистонҳо бачаҳоятонро ба он ҷо мефиристед.

Хеле дилам меҳоҳад, ки зудтар имконият ба даст омада, ҷандин мавзӯero, ки дар назар дорам, бинависам.

Дар Москав аз рӯзи 28-уми март ҳаво шурӯй ба гарм шудан кардааст. Барфҳо дар ҳоли тамом шудан ҳастанд. Албатта, Самарқанд гулистон аст. Баҳор ҳукмронӣ мекунад.

Бачаҳоро салом бирасонед. Аз Бону ва ман ба хидмати модарашон салом.

Бо саломи самимона Лоҳутӣ.

35

Аз Москва ба Самарқанд,
2 апрели 1939

Рафиқи мӯҳтарам ва азиз!

Шумо ғазали маро дар байти ширини худатон «оби шараарбор» номидаед ва бо ҳамин байт ба он «оби шараарбор» намак задаед. Ташаккур!...

Инак, барои Шумо як шеъри нав мефиристам. Ин шеърро мешавад «Мубориза» ном дод. Ҷаро ки дар зимни гуфтани ҷандин ғазали шиква, рӯҳи мубориз онро эҷод кардааст.

Сиҳҳатии худ ва бачаҳоям рӯ ба хубӣ мераванд. Таассуф дар ин аст, ки ҳанӯз натавонистаам як дача ёбам, ки то вақти дуруст шудани дачаи худам дар он ҷо зиндагӣ кунем. Дар ҳар ҳол мекӯшам, ки ҷо биёбам.

Ин шеърро «хунар карда» покнавис кардам. Бештар навиштан наметавонам. Бубахшед. Сиҳҳатии Шуморо ҳоҳонам.

Ба бачаҳо ва хидмати модарашон аз тарафи мо салом гӯед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

36

Аз Москва ба Самарқанд,
7 апрели 1939

Рафиқи мӯҳтарам! Дар яке аз ҳатҳотон навишта будед, ки байти шиқоятомези «Ё бар руҳи ман намешавад боз, Ё қалъаи баҳт дар надорад»-ро ба ғазали дигар бигузорам. «Сабабро худатон ҳис мекунед», гуфта будед. Ман аз ин чунон фаҳмидаам, ки Шумо мегӯед мабодо мардум ҳаёл қунанд, ки Лоҳутӣ ба воситаи нағирифтани нишон ранцидааст. Инро Шумо дуруст фаҳмидаед ва аз насиҳатон муташаккирам. Аммо инро ҳам илова мекунам (на барои шаҳсан шумо), ки агар ман як зарра дар ҳаёли нишон гирифтам буда ё ҳастам, ё аз нағирифтан ҳатто сояи ҳаёл

ҳам ба сарам афтода бошад, бояд номамро аз дафтари одамҳо берун кунанд. Гирифтани нишон, албатта, шараф аст. Аммо факат ба хотири гирифтани нишон кор кардан чандон шарафе надорад. Масъалаи дигаре аст худро дар мұқобили тұхмат ва иғвои бешарафон мудофиа кардан. Шумо ин Түйгүн ном шоири туркろ мешиносед. Чанд сол пеш дар Сталинобод пеши ман омада хоҳиш кард, ки китоби шеъри ўро бидиҳам ба точикӣ тарҷума ва чоп кунанд. Ман гуфтам, ки агар мо барои тарҷума пул ёбем, китоби Максим Горкийро тарҷума мекунонем, на китоби туро. Эшон ранциданду рафтанд. Пас аз омадани ман ба Москав (яъне баъд аз 2 ё 3 моҳ) ба тавассути Фани Абдулло, Носируф ва ғайра китобашро бо тарҷумай мархум Мунзим чоп кунонда, пули бисёре гирифта буд. Акнун ин «большевики дуоташа» (ба истилоҳи нонвойҳо) соли гузашта ариза додааст, ки ў (Түйгүн) дар Душанбе бар зидди миллатчиҳо мубориза кард, аммо Лоҳутӣ Раҳим Ҳошимро аз Самарқанд ҳамроҳ оварда, бо зӯр котиби союзи нависандаҳо кард. Лоҳутӣ бо Фани Абдулло, Носируф ва дигар душманони ҳалқ гүё ки дўст буд. Коркунони онрӯзai Союзи нависандаҳои СССР аҳдан ин ҳатро пинҳон кардаанд ва шӯҳрат додаанд, ки бар зидди Лоҳутӣ материёлҳо ҳам ҳаст. Ман ба ин ҳарзагӯҳо аҳамият намедиҳам-ку, аммо дигарон ё амалан ё ҳақиқатан аҳамият дода буданд. Факат чанд рӯз пештар масъалае ошкор шуд, (баъд аз маърузаи раф. Ждануф дар съезди партия) ки факат аризаи Түйгүн будааст. Табиист, ки собит кардани ин бўхтони бешарафона осон аст. Шумо ёдатон ҳаст рафиқ Айнӣ чӣ қадар ману шумо протест кардем, ки Раҳим Ҳошим котиб нашавад ва раф. Бруйдо чиддан протести моро рад карда ва талаб кард, ки Раҳим котиб шавад. Дар зимни ҳамин кор ман аз Сталинобод рафтам ва то Бруйдо секретари ЦК буд, дигар ба он чо барнагаштам. Ҳоло визвизи ин пашишаи беномус ду соли дигар маро азоб дод ва намедонистам, ки ин таъқиб ва бадрафторӣ аз кучост. Ҳоло маълум шуд. Агар ҳамон рӯзе, ки ин аризаро гирифт, раҳбари онрӯзai нависандаҳо онро ба маҷлис мегузошт, ҳақиқат ҳамон рӯз маълум мешуд. Аммо маслиҳати шахсии ў дар ин будааст, ки онро пинҳон кунад ва шӯҳраташро оламгир.

Дар ҳар ҳол ҳақиқат қавитар аз тұхмат аст. Бубахшед, ки нороҳат кардам. Ба дўстон ва рафиқони азизамон Холида, Камол ва Лутфия салом мерасонем. Аз Бону ба хидмати модарашон салом.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

Москав, 7 моҳи апрели 1939.

37

Аз Москва ба Самарқанд,
1 майи 1939

Самарқанд, райони Ленин, Кўргонча, 10 ба Айнӣ.

Пул азони Шумо.

Бо салом Лоҳутӣ

38

**Аз Москва ба Самарқанд,
14 май 1939**

Рафики азиз ва мӯҳтарам Айнӣ!

Дирӯз ҳазор сӯмро гирифтам. Ҳамон тавр, ки пештар навишта будам, албатта ки намеранчам. Аммо, росташро гӯям: агар ман будам ба ҷои шумо ҳазор дафъа ҳам Қорун шуда бошам, ин пулро пас намефиристодам. Ҳуб, он тавр ки Шумо хостаед, шуд. Ризоияти Шумо асоси орзуи ман аст.

Моҳо рӯзи 12-ум боистӣ ба дача мекӯчидем. Барои пазироии ҳоҳарам нарафтем. Аммо то имрӯз ҳанӯз на хат, на телегроф аз он кас ногирифтаем. Намедонем кай аз Сочи берун меоянд ва бо қадом поезд? Дар ҳар ҳол то 20-уми моҳ мунтазир мешавем. Ман метарсам, ки ҳоҳарам шарм карда, телегром нафиристанд ва танҳо дар Москвав парешон шаванд. Охир, ёфтани билети роҳи оҳан то Самарқанд мушкил аст. То дина боз ҳам осуда будам. Аммо аз имрӯз фикрам парешон шудан гирифт. Мабодо он кас омада ва бехабар раванд. Агар билет ва плоскорти яксард дошта бошанд, гап нест-ку. Аммо барои ёфтани пласкорт шабро дар vogzol хоб кунанд, чӣ?... Наход ки ба хонаи мо намеоянд? Ҳайр, боз ҳам то 20-ум б рӯз аст... Шумо вайда додед, ки дар бораи шеърҳо назарияни худатонро нависед. Ман мунтазири ин ҳам ҳастам.

Ҳоло бачаҳоям ҳама саломат ҳастанд. Ба шумо ва бачаҳотон салом мерасонанд.

Бо салом ва эҳтироми тамом Лоҳутӣ.

39

Аз Москва ба Сталиновод, 17 января 1940

Устоди мӯҳтарам Айнӣ!

Хати дуввуми ҳамин моҳ навиштаatonro имрӯз гирифтам. Ба меҳрубонии Шумо раҳмат. Ин ҳам, ки ҳатро ҷунин муфассал навишта ва дар бораи «шутко ва қапчуқча» тавзех доданатон меҳрубонии маҳсус аст ва ҷавоби онро муфассал нанавиштан беодобӣ мешуд. Ман бисёр маъзарат меҳоҳам, ки ба воситаи ду телегроф худам сабаби ин ҳама заҳмат ва нороҳатии Шумо шудаам. Ростӣ ҳоло мумкин аст, ки як шеър ба номи «Достони шутко ва қапчуқча» (агарчи лугати қадом забон будани «қапчуқча»-ро намедонам) бинависам. Тағсили нашрии онро ба раф. Улугзода навишта будам. Намедонам барои ҷӣ ба Шумо нагуфтааст, албатта фаромӯш кардааст. Акнун худам мухтасари он муфассалро ба хидмати шумо менависам ва он ин аст:

1. Писари бузургам Далер, ки ҳоло панҷуним сол дорад, дар синни дувунимсолагӣ як қошуки оддии фулузиро ба ман «ҳадя» гуфта дода буд. Албатта 20 ҷо барои он иваз кард. Охириш онро дар пушти шишиаи

даруни шкофи китобҳо чо дода ва ҳар рӯз пагоҳӣ омада нигоҳ мекард, ки ҳадяаш саҳеху солим аст, ё на. Як рӯз ходимай наве онро гирифта ба матбах бурда буд. Далераки ман баъд аз дидани чои холии ҳадяаш каме монда буд, ки фаш кунад. Ин иғроқ нест, рост аст. Фақат ўро бо ин осуда кардан тавонистам, ки гуфтам: «Қошуқатро фиристодам барои падарат аз матбах авқот биёварад». Осуда шуд, аммо қавл гирифт, ки баъд аз он қошуки ҳадяшударо заҳмат надода ҳеч чо нафириstem. Мабодо қошуки дигаре аз вақт истифода карда ба чои вай биншинад. Ин «азоби рӯҳонӣ» сабаби касал шудани Далер шуд.

II. Гев писараки се-солаам дар ду-солагии худаш ин қошуки «таърихиро» дила ва хост, ки онро дошта бошад. Ҷангу мубохисай мобайни Далеру Гев агарчи як-ду соат бештар давом накард, аммо барои муфассалан навиштани он як-ду рӯз вақт даркор аст. Охир, ки Гев мучоб шуд. Аммо ў ҳам як шуткаи хурдак ба қадри як чаҳормағзро аз модараши гирифта ба ман ҳадя дод. Табиист, ки ў ҳам ҳар рӯз аҳволи онро мепурсад. Вакти ба Сталинобод омадани ман онро ҳамроҳи ман фиристод, ки ҳар рӯз ба бобо аз Гевак ёдоварӣ кунад ва талаб кунад, ки зудтар бобо ба Маскав пеши Гевак биёяд. Инак, ҳамин шуткаи «оламгир» дар дачаи совнарком, дар беруни шаҳри Сталинобод, чо монда буд. Ман мағлуби эҳсосоти шоирона шуда, ба як шоири дигар, ки ў ҳам падар аст бо телеграф илтимос кардам, ки онро ёфта барои ман бифиристад. Ман наҳостам гирия ва таассури бачаи дусоларо (ҳоло наздики се сол дорад) бүбинам. Ман дуруст фахмида будам. Вакте ки ба Маскав расидам, аввал чизеро, ки Гевак пурсид, ҳадяш буд. Аммо ман дар тамоми роҳ шабҳо наҳобида, ҷавоб тайёр карда будам ва аз ҷавоби қаноатбахши хандаовари хушхолкунанда начот ёфтам. Телегром дигар барои кисача ҷурме буд, ки калиди хонаам (дурусташро гӯям кабинети корам) даруни он буд. Аз он чо, ки калид аз қуфли англisi буд, бидуни он дарро факат бо шикастон боз кардан мумкин аст. Чун наҳостам дарро шиканам, заҳмати ба ходимони дача барои ёфтани он фармуданро ба шумо додам. Табиист, ки ҳар ду телегром ба итминон ва эътиимод ба дӯстии Шумо фиристода шуданд ва инак Шумо дар ҳамон чо манзил доред, маро ба фикри истифода аз ин эътиимод қашонед.

Аммо ин ки телегрофро одами комиссариёти дохила овардааст, ман яқин дорам, ки факат барои эҳтироми ба шумо буда ва ё ин ки барои корҳои дигар ба дача омадани будааст, зимнан барои изҳори иродат ба Шумо он телегрофро ҳам ҳамроҳ овардааст.

Ин ки дар вақти буданатон дар Сталинобод баъзе дурусткуниҳо ба «Хати ҳалқи тоҷик ба падари ҳалқҳо Сталини бузург» даровардаед, албатта, дуруст будааст. Ман онҳоро надида бошам ҳам ба марҳамати Шумо гоибона раҳмат мегӯям.

Саломи гарму ҷӯшони шуморо ба рафиқа Бону гуфтам. Ба Шумо саломи шогирдӣ ва фарзандӣ доранд. Ба ҳоҳарам, рафиқаатон саломи баро-

даронаи маро расонед. Бачаҳотонро аз амакашон ва амаки бачаҳотон салом бирасонед.

Бо салому иродат Лоҳутӣ
Москва, 20-1-40 с.

40

Аз Москва ба Самарқанд
(феврали 1940)

Ба Сталинобод бо вагони 8-ум поезди байналхалқӣ рафта истодаам. Умединорам, ки барои мактуби халқи тоҷик боби иловагиро оид ба канал навишта тамом кардед.

Хоҳиш мекунам бо ягон роҳ матни онро ба вокзал фиристонед.
Бо салом Лоҳутӣ.

41

Аз Москва ба Самарқанд
(феврали 1940)

Бидуни хоҳиши худ ба Самарқанд фурӯмада наметавонам. Агар имкон дошта бошед, дар вокзал пешвоз гиред. 13-ум бо вагони 8-ум поезди байналхалқӣ рафта истодаам.

42

Аз Сталинобод ба Самарқанд,
26 феврали 1940

Устоди мӯҳтарам Айнӣ!

Хати ба р. Турсунзода навиштаатонро хондам. Дар вақти баромадан аз Москв ба рафиқа Бону гуфта будам, ки ба шумо телегроме фиристода ва хоҳиш кунад (аз номи ман), ки агар шеъре дар бораи канол гуфтаед, ба vogzol фиристонед. Ҳатто гуфта будам бинависад, ки бо шуғиратон фиристонед. Маълум мешавад ин телегромро ҳам монанди телегром дар бораи «Шутко» хато муҳобира кардаанд, ки Шумо худатон ба vogzol баромадаед. Вичдон шоҳид аст, ки қатъиян ба заҳмати Шумо розӣ набудам. Инак, ҳоло шарм мекунам, ки сабаби дарди сари нав шудам. Дар хати муфассал ба Шумо навишта будам, ки рафиқ Курбонов хоҳиш ва исрор карданд, ки ба Шумо нависам, худам бошам чунин заҳматҳо ба Шумо намедихам.

Акнун дар бораи хати ба рафиқ Столин бошад, Шумо шахсан мөдонед, ки ширкати ман дар ин хидмат ба талаби Кумитай Марказии Партияи Коммунистии Тоҷикистон буд. Табиист, ки ба талаби Кумитай Марказӣ асоси самимияти ман нисбат ба раҳбар ҳам илова мешавад. Ин ки шумо хаёл кардаед ба воситаи дарозии хат «Правда» онро чоп накарда, дуруст нест. Чоп нашудани хат фақат ва фақат ба ин сабаб буд,

ки халқи точик онро даст намонда буданд. Маълум мешавад, ки халқҳои дигар чанд сад ҳазор имзоҳои чудогона бо ҳатҳои худ фиристодаанду хати точикҳо ба ҷуз номи чаҳор шоир имзои дигар надошт. Вақте ки ЦК-ои Тоҷикистон инро донист, аллакай ҷашни 60-солагии р. Столин гузашта буд. Пас р. Протупупуф ва Қурбонуф дар Москав гуфтгӯ карда, қарор шуда буд, ки ҳатро ба ягон воқиа вобаста кунанд, то чоп шавад. Дар натиҷаи музокираҳо бино шуд, ки ҳатро ба конол вобаста кунанд ва р. Қурбонуф талаб кард, ки ба Шумо ҳат ва телегром бифиристам, ки ба конол омада, ман ҳам равам, иловай навро нависам. Ана ин таърихи дурусти чоп наҳоҳанд кард, валекин на ба сабаби дарозии ҳат ё бадии обзорҳо, балки ба воситаи гузаштани вақт.

Мазмуни ҳат, маҳсусан обзорҳоро коркунони Кумитаи Марказӣ писандидаанд ва таъриф кардаанд, инро бовар кунед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

Сталиnobод, 26/II-40.

43

Аз Сталинобод ба Самарқанд (1940)

Устоди мӯхтарам Айнӣ!

Ҳамон рӯз, ки хати шуморо гирифтам ва аз рафтани хоҳарам ба Москав ҳабарро хондам, бо телфун ба Бону ҳабар додам, ки ба vogзal баромада, он қасро пешвоз гирад ва ба хона барад. «Ҳатои» шуморо дуруст карданӣ шудам. Баъд аз чанд рӯз Бону бо телфун ба ман гуфт, ки ҳам ў ва ҳам Голфрянка ба vogзол баромаданд ва то бегоҳӣ кофтаанд, вайро наёфтаанд. Бону бисёр мутаассир буд, ҳатто ранчидар буд. Ман ба ў дилдорӣ додам ва гуфтам айб надорад, бародарҳо гоҳе ингуна корҳои «хуб»-ро мекунанд. Охир, домуллоҷон, бародараш дар хона набошад, зани бародараш дар хона аст. Магар Бону одам нест?...

Хайр, шуд-дия... Акнун масъалаи «Ҳати халқ ба р. Столин!». Ин рӯзҳо ҳамаи халқ бо чӯшу ҳурӯш ҳатро даст монда, шодӣ мекунанд. Гӯҷ ҷаҳор сад ҳазор имзо ҷамъ мешавад. Охир ки халқ ғалаба кард. Мухаррири масъул р. Турсунзода аст, ки шеърҳои Шуморо кайҳост гирифта буд ва баъзе аз онҳоро илова карда буд. Баъд аз он ки халқ имзо карда, ба Москав фиристад, радду қабули он вобаста ба ироди раҳбарони мо мебошад.

Чизе ки ин рӯзҳо маро бисёр ҳурсанд кард ва ба завқ овард, ҳатто ифтихорманд намуд, хондани мақолаи ширин, содда ва ҳушбули Ҳолидай азиз буд. Офарин бар вай! Илтимос ин ки аз тарафи ман ба ў салом расонед. Ба худаш як ҳат менависам.

Бачаҳоро салом ва дуо гӯед. Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

44

**Аз Москва ба Самарқанд,
августи 1940)**

Самарқанд, Лаби ғор, 103/а, ба Садриддин Айнӣ.

Китобҳоро гирифтам, беҳад миннатдорам, ҷавоби мактубро ман менависам, ба аҳли оила салом расонед.

Лоҳутӣ

45

**Аз Москва ба Самарқанд,
17 августи 1940**

Рафиқи мӯҳтарам устод Айнӣ! Мактубу китобҳои шумо чанд рӯз пеш ба Москав расида бошад ҳам, ман дирӯз онҳоро гирифтам. Сабаб ин аст, ки ҳанӯз дар дача ҳастам ва ҳафтае як бор ҳодимаро барои харидани хӯрокворӣ ба шаҳр мефиристам, зимнан рӯзномаҳо ва ҳатҳоро ҳам ҳамроҳи худ меоварад. Ин дафъа илова бар гизои ҷисмӣ ғизои рӯҳии мо ҳадияҳои пурқимати Шумо шуданд, ки ба ин фаровонӣ ба мо расиданд. Махсусан Далери ман чунон ҳурсанд шуд... - «барои ман маҳсусан навиштаанд, амакам!» ва ба ҳама кас китобро нишон дода мефаҳрид. Ба меҳрубониҳои Шумо ташаккур! Асарҳои наватон барои ҳалқи тоҷик ғанчиҳои наве ҳастанд, ки боигарии адабиёти тоҷикро афзун мекунанд. «Чашми бад дур!» Ҳанӯз як китоби шумо ҳонда нашуда, китоби дигар мерасад. Ҷӣ қадар бояд Тоҷикистон ҳурсанд бошад...

Ман бошам хеле хӯрдагир ҳастам ва дернавис. Як контото барои консерти охирин дар даҳаи Тоҷикистонро 4 моҳ пеш навишта бошам, факат моҳи гузашта хотирчамъ шуда, онро тамомшуда хисоб кардам. Ман як нусхай онро барои Шумо мефиристам ва ҳоҳиш мекунам, ки назарияи ҳудатонро марҳамат карда ба ман менависед. Ҷӣ қунам? «Зи дасти кӯтаҳи худ зери борам, ки аз болобаландон шармсорам», асари қобили ҳадия надорам. Аммо умед ҳаст, ки «Девон»-и дуюм баъд аз як моҳ аз чоп барояд ва ба хидмати шумо бифиристам. Хидмати ҳоҳари мӯҳтарама аз ман ва ҳамаи аҳли хона салом бирасонед. Ҳолидай азиз, Камоли пурматонат ва ҳоҳарҷаи пурфатонаташро салом мерасонем.

Бо саломи рафиқона Лоҳутӣ

17.VIII-40.

46

**Аз Москва ба Самарқанд,
26 августи 1940**

Устодҷон салом!

Чанд рӯз пеш дар ҳолати беморӣ ва сардардии саҳт ҷавоби ҳат ва ташаккурнома аз ҳадияҳои пурбаҳои Шумо навишта фиристода будам.

Аммо ҳоло ки беҳтар шудаам, ба ёдам меояд, ки беморӣ ба бадхатии ман афзуда буд, чунон ки барои Шумо хондани он мушкил ҳоҳад шуд. Албатта, мебахшед.

Рӯзи 21 ҳамин моҳ (шабона) як тарона барои декодо навиштам, хостам ки бо фиристодани як нусха аз он худро ба ёди Шумо оварам. Духтарам Атия барои тарона як оҳанг навиштааст, ки онро композитурҳо бисёр писандиданд. Афсӯс ки ман дар ин фан бесавод ҳастам ва наметавонам нотаи онро навишта бароятон бифиристам. Ҳамин дирӯза як нусха аз контото, ки онро ҳам барои декода навиштам, бароятон мефиристам. Китобҳои Шуморо хонда лаззат мебарам. Аз Бону, ман ва бачаҳо ба Шумо ва аҳли хонаатон саломи фаровон.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ

26.VIII-40, Маскав

47

Аз Москва ба Самарқанд,
28 августи 1940

Рафиқи мӯҳтарам устод Айнӣ!

Дирӯз нусхай лотинии ин таронаро барои Шумо фиристодам. Имрӯз маълум шуд, ки ман иштибоҳан нусхай аввалиро фиристодаам. Инак, ин нусхай охиринро фиристода хоҳиш мекунам аввалиро аз рӯи ин дуруст кунед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ

28/VIII-40.

48

Аз Москва ба Самарқанд,
26 октябри 1940

Мӯҳтарам устод Айнӣ, салом!

Чавоби хататонро дер навиштам. Гунаҳкорам, бубахшед. Сабаб бемории ҳама хонавода, ба илова корҳои таъчили буд. Аз ширкати шумо дар маҷлиси ҷашни Камина бисёр ҳурсандам. Намедонам аз Тоҷикистон нависандагони дигар ҳам иштирок карданд ё на. Ба фикри ман барои онҳо таҷриба мешуд. Дар бораи ҷашни Анварӣ, Рӯдакӣ ва даҳҳо нависандагони пуразамати тоҷик, ёдовариҳо ва маслиҳатҳои шумо (бидуни риёкорӣ) қимати қалон дорад. Фақат бояд кӯшиш кунем, ки ба ингуна иқдомҳои олий ҳама чомеаи советии республикаамон алоқаманд шаванд. Бидуни ширкати ҷиддӣ бо алоқа ва боварии таги дилӣ, ин хел корҳо нокис монда, дуруст ба анҷом намерасад. Базаи академияи улум, комиссариёти маорифи ҳалқӣ, нашриёти давлатӣ, союзи нависандагон, ташкилоти партияйӣ ва ҳукуматӣ, музей, китобхона ҳама ва ҳама бояд ба ингуна ҷашнҳо — ҷашнҳои намоиши ифтихормандии таърихи ҳалқи озоди тоҷик, ҷашни намоиши ҳосилот ва натиҷаҳои Инқилоби Қабири Советии Ӯктобр, иштирок

кунанд. Масалан, магар рассомон, компузиторхο, коркунони театр ва инҳо барин мардумон ба чунин ҷашинон иштирокашон даркор не? Аммо ҳамаи ин корҳо – беҳтар гӯем, ҳеч қадом аз онҳо худсарона натиҷаи хуб намедиҳад. Ҷамъияти нависандаҳо бояд ин корҳоро ба таври ташкилотӣ идора ва раҳбарӣ кунад. Раҳбарӣ ва ёрии партия ва ҳукумат ҳамеша буда ва ҳаст. Бояд умединор буд, ки союзи нависандагон баробари қашф кардани «ғайбҳои бузург»-и мо ба ин хидматҳои лозима ҳам ҷунонки бояду шояд иқдом мекунад.

Нависанда ва шоири ҷавони мо Юсуфӣ дар мақолаи худаш (дар «Тоҷикистони сурҳ», 19 ўқтабр) лирикаи маро мухолифи аҳлоқи ҷавонони советӣ муаррифӣ кардааст. Ҷаро ки дар он аз ишқ сухан меравад. Аз он ҷо ки шумо синнан аз пирони советӣ ҳастед, ман ҷуръат мекунам, ки ғазали дар сонотурӣ гуфтагиамро бароятон бифиристам. Ҷунон ки ҳоҳед дид, дар он на самолют, на тӯп, на тонқ, ҳатто як ҷоқу ҳам нест. Аммо дар он дил ҳаст, ишқ ҳаст, ки барои тайёрачиёни советӣ, тӯпчиён, тонкистҳо ва ҳама мудофиони Ӯқтабри Кабир доштанашон воҷиб аст ва онҳоро доранд ҳам.

«Уштур ба шеъри араб, дар ҳолатасту тараф,
Ту ҳуд чӣ ҷонварӣ, к-аз шеър бехабарӣ...»

Дар ин ҷо «к-аз ишқ бехабарӣ» гуфтани соҳиби байт даркор буд.

Бо саломи бародарӣ Лоҳутӣ

Маскав, 28.X.40.

49

Аз Москва ба Самарқанд
30 октябри 1940

Устоди мӯҳтарам Айнӣ, салом!

Аз омадани «Ятим» ва «Одина» ба ҳонаи амакашон бисёр ҳурсанд ҳастем. Ду қасро, ки ҷавонанд намунаи ҳамаи ҳалқи заҳматкаши тоҷик бошанд, беҳтар дидам, ки аз фарзандони шумо гирам. Ин аст, ки онҳоро даъват кардам. Онҳоро бад пазирӣ накардам ки?...

Хайр, ба ҳамаи аҳли ҳонаатон аз ҳамаи ҳонаводаи ман салом.

Лоҳутӣ

Маскав, 30.VIII-40.

50

Аз Москва ба Самарқанд,
7 ноября 1940

Устоди мӯҳтарам.

Имрӯз аз рӯзномаҳои Тоҷикистон фаҳмидаам, ки дар муқобили ҳидматҳои ҷандисолаатон, ҳидматҳои пурбаҳо ва барои ҳалқи советӣ зарур, ба номи Шумо монанди олимии ҳидматнишондода илова кардаанд. Мехоҳам бигӯям, ки ҳидматҳои илмии шумо, ки адабиёт, забон ва таърихи

точикро бойигарии бузург додааст, баҳои ҳақиқӣ аз тарафи партия ва ҳукумати советӣ гирифт. Ин ба ҳамаи меҳнаткашони Тоҷикистон хурсандӣ медиҳад, маҳсусан ба дӯстони Шумо шараф ва сарбаландӣ аст. Азбаски дер ҳабарро шунидам (чунон ки дар боло навиштам, газетаҳоро ҳамин рӯз гирифтам) фиристодани телегрофро ҳам дер шуда ҳисоб кардам. Албатта, мебахshed. Ман ба василаи ин ҳат табрики самимонаи ҳудро ба Шумо тақдим карда, аз дилу ҷон дасти Шуморо фушурда, бисёр зиндагӣ кунед ва бешумор ба ҳалқи советӣ фоидаҳои илмию адабӣ дихед, мегӯjam. Ин орзуи ҳақиқии ман аст. Риё нашавад гуфта беш аз ин чизе наменависам. Бо салом ва иродад Лоҳутӣ.

Москав, 7.XI.40

51

Аз Москва ба Самарқанд,
28 декабря 1940

Рафиқи мӯҳтарам устод Айнӣ!

Гарчи масъалае, ки ба Шумо навиштани ҳастам, барои ман ғамангез аст, боз ҳам бояд онро нависам, ки баъзе иштибоҳҳо сабаби қаҷфаҳмӣ нашаванд.

Чанд ҳафта баъд аз чоп шудани «Ҳати ҳалқи тоҷик ба раҳбари ҳалқҳо рафиқ Столин» дар ҳамаи матбуоти Тоҷикистон, аз р. Миршакар як ҳат гирифтам. Дар он ҳат ба ман навишта буд, ки аз редаксия силаи шеъри «Ҳати ҳалқ»-ро ба союзи нависандагон фиристодаанд, валекин аз онҳое, ки ҳатро ба назм даровардаанд, ягон қас ҳам дар Сталиnobod нест, ки аз вай пурсанд: ҳар як-чанд навиштаанд. Бинобар ин аз Шумо ва р. Айнӣ бо ҳат мепурсанд, ки ин мушкилро ҳал қунанд. Ман барои вакт ба навиштани ҳат гум накардан як телеграф фиристодам, ки чанд ҳат аз ман буданро муайян кард. Аз он ҷо ки ман вакили дигарон набудам, чанд ҳат навиштани ҳар қасро ба ҳудаш voguzor кардам. Пас аз 8-10 рӯз якҳазору панҷсад сӯм аз пӯчта барои ман оварданд...

Ба ғайр аз «Сталиnobod, аз союзи нависандагон, ғонорар барои ҳати ҳалқ» ҳеч ҷизи дигар навишта нашуда буд. Ман фикр кардам, ки вақте гирифтани сила дар мамлакати советӣ қонунӣ аст ва нанг нест, балки лозимаи зиндагонии нависандагони советӣ аст, ҳоло ки ин ғонорарро ба ман ҳам монанди шоири советӣ мефиристанд, пас ҷаро як порча нон ба гадо диҳанд? Охир ду сӯму чанд тин барои ҳар мисраъ ба ман додан, он ҳам барои мисраъҳое, ки дар Ҳати ҳалқ гуфтаам ва аз ҳар ҷиҳат қабули оммаи партияйӣ ва советӣ пайдо кардаанд, як порча нон ба гадо додан аст. Маҳсусан ки асари моҳо дар ҳамаи матбуоти Тоҷикистон чоп шудааст. Ман ин масъаларо ба р. Миршакар навишта ва маҳсусан гӯшзад кардам, ки инро ба вай монанди раиси комитai мудофиаи ҳуқуқи нависандагон менависам. Дар масъалаи аз рӯи ҷой ҳисоб тақсим кардани ғонорар як қалима нанавиштаам ва ба саррам ҳам ин хаёл наёмад, ҷаро ки асосан чанд

сўм будани гонорар барои тамоми хатро намедонистам ва донистани ман ҳам мумкин набуд, чаро ки такрор менависам, инро ба ман нанавишта буданд, гайбдон ҳам нестам. Мана, ҷавоби хати маро Миршакаруф чӣ менависад.

«...Домулло Айнӣ навишта буданд ки:

— Муаллифон баробар барои навиштани мактуб вактро сарф карда буданд. Масалан Раҳимӣ ҷандин бор мактубро аз нав чоп кард ва ҳатоҳои техникии онро дуруст кард. Вақти бисёри ҳудро барои он сарф карда, бо вуҷуди он аз Раҳимӣ дар он ҷо зиёда аз 25 мисраъ нест. Бинобар ин ҳаққи қаламро ба таври зер тақсим карда шавад. Ба домулло (!) Лоҳутӣ 70 фоиз, ба ману Раҳимӣ 15 фоизӣ ва гайра...»

«Мо ҳам тақлифи домулло (!) Айниро рад накарда ва ба розӣ будани Шумо ҳам боварии қалон пайдо карда (мебинед рафиқи мӯхтарам, боварии қалон!) пули мазкурро ба тарики зер тақсим кардем (мувоғики талаби домулло Айнӣ):

1. Лоҳутӣ аз рӯи 70 фоизӣ 1463 сўму 80 тин.
2. Айнӣ аз рӯи 15 фоизӣ 314 сўму 10 тин.
3. Раҳимӣ аз рӯи 15 фоизӣ 314 сўму 10 тин.

Чамъулчамъ ду ҳазору нӯҳсаду ҷаҳор сўм.

(Рағик Айнӣ, агар дар ҷамъулчамъ ҳатои ҳисобӣ ҳаст, кӯтоҳии ман нест. Ман айнан купияи ҳати р. Миршакаруфро навиштам). Миршакар давом дода менависад:

«Замоне ки Шумо бо ин тақсимот розӣ набошед, ба бухгалтер фармон додам, ки 400 сўми боқимондаи шуморо фиристонда, он вақт дар союз 204 сўми дигар мемонад, ки домулло Айнӣ ва Раҳимӣ дар байнашон чӣ тавре ки ҳоҳанд тақсим кунанд».

Акунун устод Айнӣ аз Шумо мепурсам то ҷавоб (диҳед): ба қадом ҳисоб ҳаққи қалами 600-у ҷанд мисраъҳои ман, ки дар ҳамаи матубот чоп шудаанд, ҳазору понсад сўм шудааст? Ин бояд бошад? Ман то вақте ки ин ҳати Миршакарро гирифтам, на аз ҳати Шумо ба вай ва на аз тақлифи Шумо ва на аз шакли тақсими гонорар аз ҳеч қадомашон ҳабар надоштам. Ин ҷавоби Миршакар ба ман қадре бештар аз сунтафоҳум нест? Ҳайр, ман телегром фиристодам, ки фармони ҳудро дар бораи фиристодани 400 сўм иваз кунад. Ҷаро ки ин фармон бе ҳабар ва ризоияти ман шудааст.

Акунун ду қалима дар бораи сарф кардани вақт. Устоди мӯхтарам, ҷанд шаб наҳобидани ман дар дачаи совноркум дар Сталинобод барои навиштани «Ҳати ҳалқ» ба худи Шумо маълум аст. Шумо ҳам наҳобидед. Илова бар ин ки хатро шахсан ҳудам ҳам дар Сталинобод ва ҳам дар дача дикта карда, чоп кунондам (охир мошинистка дар хонаи шумо ҷанд рӯз ба сар бурд ва хатро муқарраран навишт). Дар Москав ҳам барои тарҷума кунондан, тарҷумакори дигар кардан як 5-6 марта ба аз нав чоп кунондани асл ва тарҷума се моҳ ҳамаи вақтамро додам. З марта ба рафиқаам Бону тарҷумай нашри хатро барои мутарҷимҳо навиштааст, дар тамоми кори тарҷума ширкат кардааст. Як тин ҳам на талаб кардаасту на талаб ме-

кунад. Гумон мекунам ҳамаи мо ин корро мисли хурмат ба ҳалқ анчом додем ва аслан дар хаёли гонорар набудем. Аммо вакте ки медиҳанд, бояд мисли садақа надиҳанд, вассалом!

Чавоби хати Шуморо фаромӯш накардаам, қарзномам. Мебахшед, ҳамин ду рӯз ба менависам.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

28.XII.40.

Магар ғамангез нест чунин хатҳо навиштан. Магар навиштани онҳо мутаассифона...

52

Аз Сталинобод ба Самарқанд,
12 марта 1941

Рафиқи мӯхтарам устод Айнӣ.

Дар роҳ рафиқ Дехотӣ гуфта буд, ки Шумо бояд ҳоло дар Сталинобод бошед. Бинобар ин хату телегром нафиристодам. Аммо падарашон дар вакзоли Самарқанд гуфтанд, ки устод Айнӣ дар хонаи худашон нишастаанд. Аз як тараф афсӯс аст, ки ба шарафи мулоқоти Шумо ноил нашудам. Аз тарафи дигар хурсандам, ки аз ин манзили ифлосу дарди сарҳои бефоида дур ҳастед. Шодмонии калони ман аз тайёр шудани Даҳай санъати Тоҷикистон аст. Дар ҳар ҳол рӯзи 22-23 ҳамин моҳ ба Москав меравем. Умед дорам, ки дар он ҷо ба хидмати Шумо бирасам.

Мебахшед, ки қоғаз дар сари даст нест. Хайр, марҳамати Шумо ки калон бошад, хурдии қоғаз зарар намерасонад.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

12/III-41, Сталинобод.

53

Аз Сталинобод ба Самарқанд,
26 августа 1942

Устоди мӯхтарам Айнӣ!

Дар ин қарибӣ аз фронт ба номи рафиқ Дехотӣ мактубе омада буд. Мазмуни мактуб барои ҳамаи мо ғамовар аст дар бораи қаҳрамонона ба ватан хидмат карда истода ҷон додани рафиқи боистеъоди мо, яке аз беҳтарин шогирдони Шумо — драматурги ҷавони тоҷик Абдушукр Пирмуҳаммадзода. Ин талафот барои Союзи Нависандагони Советии Тоҷикистон хеле гарон аст. Ин талафот барои ҳалқи мо хеле қимат аст, вале дар баробари ҳамин ин талафот ғазабу кинаи ҳалқи советиро, дар он қатор ғазабу адовати мо аҳли қалами Тоҷикистонро нисбат ба душмани ғаддори инсоният — гитлерчиёни лайн шиддатноктару болотар мекунад.

Албатта, барои бародари қаҳрамони марҳум ва падару модари вай ин хабари чонгудоз аст. Мо ҳанӯз ин хабарро ба онҳо нарасондаем, интизори омадани Дехотӣ будем. Рафиқ Дехотӣ дар ин рӯзҳо бояд ба Самарқанд бирасад. Зеро ки мо аз Куйбышев телегроммаи ўро гирифтем.

Ҳоло мактуби ба номи рафиқ Дехотӣ расидаро ба Шумо фиристода, ҳоҳиш мекунем, ки аз номи мо ба аҳли аёли марҳум таъзия расонида, ба гами онҳо шарик буданамонро маълум намоед.

Босалом ва эҳтиром: Лоҳутӣ, Турсунзода, Миршакар, Неъматуллоюф, Бону, Икромӣ, Сухайлӣ, Аминзода, Ф. Ниёзӣ ва дигарон.

26.VIII-42 г.

54

Аз Ленинград ба Самарқанд,
13 сентябри 1947

Самарқанд, Лаби фор, 103, ба Айнӣ

Сӯҳбатҳои моро хотираи Шумо гарм месозад, аз ҳузур надоштанатон афсус мехӯрем, ҳоҳони саломатии шумоем. Ба аҳли оила саломи моро расонед.

Лоҳутӣ, Бону, Низмуҳаммадов, Камол

55

Аз Москва ба Самарқанд,
10 июня 1949

Ҳоло ҳозир аз рӯзномаҳо аз ҷашни бошарафи Шумо ҳабардор шудам. Шуморо, инчунин тамоми ҳалқи тоҷикро аз самими дил табрик мекунам, Шумо, бародари бузургворам, нависанда, олим, — ҳодими ҷамъиятиро фикран ба оғӯш мегирам, мебӯсам, ба манфиати ҳалқи шӯравӣ умри дароз, саломатӣ, комёбиҳои эҷодӣ ҳоҳонам.

Лоҳутӣ

56

Аз Москва, 11 май 1953

Устоди назму наср, фозили мӯҳтарам Сариддин Айнӣ!

Аз он ҷо ки ин табрикномаи бериёи ман ба идораи нависандагон нарасидааст, имрӯз онро дубора бо пусти ҳавой бароятон фиристодам. Ин саводро ҳам барои ҳудатон мефиристам ва аз дилу ҷон табрик мегӯям. Аз ҳама аъзои хонаводаам ба ҳама касони Шумо салом ва табрик мегӯям.

Бо салом ва эҳтироми комил Лоҳутӣ

11.5.53

57

Аз Москва

Рафики мұхтарам устод Айнӣ!

Фақат имрӯз 20 моҳи август тавонистам ба Москав биёям. Хатро аз инчо мефиристам. Аз дер фиристоданам маъзарат меҳоҳам.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

58

Аз Москва

Кай ва бо қадом поезд ба Москва меоед?

Лоҳутӣ

59

Аз Москва ба Сталинобод,
Ба И. Ализода
20 февраля 1949

Рафики мұхтарам Ализода!

Мактуби шуморо гирифта бо хурсандӣ ҳондам. Рост аст, ки вақте он рафиқ аз Сталинобод як порча аз шеърҳои шуморо ба ман дод, ман намедонистам гӯяндааш кист. Аммо баъд аз дӯстони шумо, ки аз ин роҳ ба Аврупо мерафт, шуморо ба ман шиносонд. Хеле ҳуҳҳол шудам, ки тандуруст ҳастед.

Хоҳишмандам, ки шеърҳои худатонро барои ман бифиристед. Ман онҳоро меҳонам ва ҳакиқатро ба шумо менависам. Агар чизҳое бошад, ки ба воситай ошно набудани шумо бо тарзи назм ин ҷо хидматеро аз ман талаб қунанд, яқин бидонед, ки рад намекунам. Агар чизҳое бошанд, ки ба ақидаи ман лоик нестанд, ба шумо ошкоро менависам ва умединорам аз ростӣ наранҷед.

Дар мавзӯи тарҷума бо русӣ инро аз ҳоло арз мекунам, ки барои ман дар Москав мумкин нест, беҳтар аст дар ҳамон ҷо бо шоирони рус ин корро анҷом дихед. Бовар қунед, ки агар ҳизб ва ҳукумати меҳрубони Тоҷикистон махориҷи онро ба ўҳда нағирифта буд, «Парии баҳт» бе тарҷума мемонд, ё баъд аз ду-се сол Бону метавонист вақт пайдо карда онро тарҷима қунад.

Ҳизмати р. Сируси азиз салом бирасонед.

Орзуманди муваффақияти шумо Лоҳутӣ.

20/II-49.

60

Аз Москва ба Сталинобод,
5 августи 1949

Рафики мӯҳтарам!

Мактуби 31 июли шуморо хондам ва аз хабари тандурустиатон бисёр шод шудам. Ин ки бо ҳама гирифториҳо имрӯза, ки бар саҳтиҳо дирӯза илова шудааст, боз ҳам ин қадар ғайрат ва фаъолият ба кор мебаред ва дар омӯҳтани метуди марксизм-ленинизм мекӯшед, боиси хушбахтии худатон ва сарфарозии ҳамаи мо мебошад. Ҳалқи ситамкаши мо ҳоло барои озодии худ на факат мардони тавонову фидокори содда, балки далерони мусаллаҳе дорад, ки бо илми ленини ҷаҳонӣ мӯҳаҷҷаз шуда, бо ин кувваи мағлубнашаванда ба майдони мубориза омода мешаванд.

Шумо яке аз он далерони пешрав ҳастед. Мо бо Мехмони азиз ва дӯстони дигар бисёр аз шумо гуфтутӯ мекунем ва орзу дидори шуморо дорем.

Омаданатонро ба Москав аз самими дил табрик мегӯем. Аммо чун Мехмони мӯҳтарам то 26 август дар Москав наҳоҳад буд, беҳтар аст ки сафаратонро ба охири ҳамин моҳ ақиб биандозед, ки ў ҳам вақти омаданатон дар Москав бошад.

Ҳақиқатан мақом ва эҳтиромоте, ки дар миқёси ҷаҳонӣ доро шудааст, ҳамаи моро шод ва сарбаланд кардааст. Ростӣ ки лоиқи он ҳам ҳаст. Ў шуморо хеле дӯст медорад.

Масъалан «муфт аз даст додани биҳишт» ва ин ки ғайр аз худи мо касе таксири кор нест, ростишт.

Аммо болшавикон аз иштибоҳот ибрат мегиранд ва таҷриба меомӯзанд. Умед аст, ки дар оянда иштибоҳот нашавад.

Аз рафики бузургвор Сирус хеле муташаккирам, ки паёми маро ба шумо расонид. Хоҳишмандам хидмати эшон ва ҳама дӯстони азиз салом бирасонед. Ба умед ва интизори зиёрататон.

Бо саломи рафиқона Лоҳутӣ.

Бону дар беруни шаҳр аст, яқин дорам аз изҳори лутфи шумо мамнун ҳоҳад шуд.

Москав

61

Аз Москва ба Сталинобод,
29 сентябри 1949

Рафики мӯҳтарам Ализода!

Ҳамон рӯзе, ки шумо рафтед, аз Алӣ мактуб гирифтам. Дар ҷавоб ба ў навиштам, ки шумо омада будед. Ду рӯз баъдаш р. Ардашер бо тай-

ёра омад ва аз Алӣ мактуб оварда буд. Алӣ аз ман хоҳиш карда буд, ки шуморо то омадани ў нигах дорам. Аммо афсӯс, ки ин мумкин набуд, рафта будед.

Алӣ рӯзи 28-уми сентобир меояд ва яқинан ба шумо мактуб менависад. Дигар ин ки р. Ардашер хеле ба шумо салом мерасонад ва мутаассир аст, ки шуморо надид.

Хоҳишмандам аз тарафи ҳамаи мо ба рафиқи мӯҳтарам ва азиз Сирус салом бирасонед. Тамоми аҳли хона ба ў ва оилааш ва ба шумо салом мерасонад.

Р. Ардашер маҳсусан ба Сирус салом мерасонад ва орзуманди дидори ўст.

Зиёда тандурустии шуморо толибам.

Лоҳутӣ.

29/IX-1949

62

Аз Москва ба Сталинобод,
15 январи 1950

Ализодаи азиз!

Як дунё ташаккур ба меҳрубонии шумо ва телгроми рафиқонаатон!

Алӣ ҳанӯз ҳам мутаассир аст, ки ў шуморо надида рафтед, яъне ў натавонист зудтар биёяд ва шумо натавонистед дертар биистед.

Хоҳиш мекунад ўро бубахшед, ки наметавонад мустақиман ба шумо ва руфақои дигар мактуб бинависад, ба ҳамаи аз ў салом бирасонед.

Ба р. Сирус ҳам навиштам, ки дарсҳояш бо муваффакият пеш бираванд ва умед аст, ки диплуми олий бигирад ва ҳамаи моро шод кунад. Ў, ҳамчунон ки худи ман, як дақиқа шуморо фаромӯш накардаем ва намекунем. Хоҳиши ҳардумон аз шумо ин аст, ки ҳар қадар мумкинатон шавад, порчае аз таърихи инқилоб ва ҳизби камунистии Эрон ёддошт карда бифиристед.

Ба шумо, рафиқи хеле азиз ва ба ҳамаи дӯston аз тарафи мо ва дӯstonи дигар салом ва дӯstӣ.

Дӯстонатон Лоҳутӣ.

15/1-50.

63

Ба С. Бону
Аз Харъков ба Москва,

28 октябрь 1931

...Кошқи ҳамаи шумоҳо омада қудратнамоиҳои большевикиро дар ин шаҳр медидед. Дар муддати 15 моҳ чунон як заводи тракторсозиро

бино кардаанд, ки ба тасдики аврупоиҳо аз заводҳои Амрико ҳам беҳтар аст. Ҳоло шурӯй ба додани трактор шудааст. Пас аз чанд моҳ, ки тамоман такмил мешавад, бояд хар панҷуним дақиқа як трактор бидиҳад. Ман тамоми детальҳои онро, ин 4186-то мебошад, нигоҳ кардам — аз оҳан ва ҷӯяни хушк то трактори тайёр. Бисёр таъсир бахшид.

64

Аз Москва, 9 декабря 1932

Бонуи бузургвор!

...Ман худамро бисёр хушбаҳт медонам, ки тавонистам сабаби бурузи лаёқати адабии ту шавам.

Ту медонӣ, ки ман шеърро мисли як аслиҳаи большевикӣ дар мубориза барои соҳтмони сотсиализм ба кор мебарам. Ту майдони таъсири ин аслиҳаи большевикиро аз доираи истеъмоли форсиаш васеътар ва хеле васеътар менамой — ту бо тарҷумаҳои нафис ва размии худат онро ба дастраси истифодай тӯдаи азими коргар ва заҳматкашони рус мегузорӣ ва мумкин аст ба василаи забони Октябр мазмунҳои октябрин ин шеърҳо ба пролетарҳои миллатҳои дигар ҳам зудтар хидмат кунанд.

Ман яқин дорам, ки ту ба ҳеч гуна монеае нигоҳ накарда, ин хидмати инқилобиро давом дода, онро такмилтар ҳоҳӣ кард...

65

Аз Ялта ба Москва,
субхи рӯзи 20 ноября 1932

Бонуи бузургвор, салом.

Имрӯз офтоб меҳоҳад сабит намояд, ки зимистон наметавонад ўро мағлуб кунад. Ёдат меояд, ки ўрдуи маҳсуси Шарқи Дур баъд аз моҳдо бурдборӣ дар муқобили худнамоиҳои авантюристии ҳукумати Хитой чӣ гуна якмарtaba ба радди ҳуҷум омада, ўрдуи сиёҳи зиддинқилобиро торумор кард. Ҳамин тавр ҳам офтоби Ялта рӯзҳо буд, ки ғамзай абрҳо ва тирагии ҳавои дарёро дида таҳаммул ва тааммул мекард. Инак, имрӯз зинда ва мағлубиашуданӣ будани худро сабит намуд. Аз пушти сангарҳои Шарқ шалолаҳои партави худро бар зидди абрҳои тиракор ба ҳуҷум даровард ва ин абрҳо, ки то дирӯз ин қадар беҳаёй мекарданд, айнан мисли миллитаристони Хитой ҳатои худро фаҳмида ва аз муқобили шарораҳои тобиши офтоби инқилобӣ рӯ ба гурез ниҳоданд. Гурехтанд, рафтанд, инак асарапон ҳам дар ҳаво намонд. Акнун офтоб бо шӯълаҳои сурхангӣ худ таассутори абрҳои зимистониро аз рӯи шоҳу баргҳо, роҳҳо ва ҷӯйборҳо маҳв карда истодааст. Ба ҷӯйҳои хурде, ки дишаб зулми сармои даймоҳ яхона буд, метобад ва онҳоро ба ҷараён меандозад. Офтоб медонад, ки

ман ўро бисёр дўст медорам, маҳсусан ба он партавҳои сурхаш ошиқам. Ин аст, ки мисли як маҳбуби меҳрубон ва дилсўз аз ҳамон дақиқаи тулӯй як батальон аз он партавҳои дурахшонро ба хонаи ман маъмур кардааст. Ин партавҳои фотех, айнан мисли диловарони ўрдуи большевикӣ, ки баъд аз фатҳ дар Шарки Дур ситамкашони Хитойро дар оғӯш гирифта ва дилдорӣ медоданд, маро танготанг дар бар гирифта мебӯсанд, мебӯянд, мефишоранд ва мегӯянд: натарс, инак омадем, мебинӣ, ки ту танҳо нестӣ, мо сипоҳи ту ва бародарони ту ҳастем, омадем шумоҳоро гарм кунем ва душманонатонро сӯзонем. Диҷӣ, чӣ тавр абрҳоро зада гурезондем. Мебинӣ, чӣ тавр яхҳоро об мекунем. Ва як мартаба: чик-чик-чик. Яхҳои общуда ва панҷараҳо ба рӯи кафи ўтоқ ҷакида ҳақ будани партавҳоро амалан нишон медиҳанд. Ман аз ҷо мечахам, одеялро дур меандозам. Синаи баражнаро ба тобиши офтоб дода фарёд мекунам: Зинда бод офтоб! Зинда бод офтоби сурх! Зинда бод офтоби Октябр!

Инак, дар пешин нури оламгир зону зада илтимос мекунам: эй партави начотдиҳанда, эй шӯълаи сурх, ташаккур. Ташаккур. Зинда бошӣ. Поянда бошӣ. Аммо, азизам, ман дар мамлакати Октябр ҳастам. Дар ин ҷо ман аз зимистон наметарсам. Ту фарёдрас. Ту золимсӯз ва мазлумнавоз. Ту, шӯълаи инқилоб, арзи маро қабул кун. Илтимоси маро бипазир. Ҳоки қадаматро мебӯсам. Дастан ба доманат. Ту зудтар як бригада аз ин ўрдуи музafferатро ба ёрии мазлумони Эрон бифирист. Ту, равшанибахши дунёи заҳмат, як дарича ҳам аз рӯи мубораки худат ба рӯи ҷабрдиҳагон ва ситамзадагони он мамлакат боз кун...

Инак, офтоб аз зории ман ба ҷӯш омад. Инак, чунон ҳашмгин шуда, ки агар як қалимаи дигар бигӯям, ҳарораташ худамро ҳам сӯхта ҳокистар ҳоҳад кард. Беҳтар ин аст, ки хомӯш шавам...

Бонучон! Ба ҷони ту қасам, ки абадан намехостам ин чизҳоро бинависам. Аммо дишаб хеле сард буд. Ҳеч наҳобидам. Ҳоло ки ба навиштан нишастам, чунон шӯълаи офтоб ба ман асар кард ва ба ҳолам овард, ки бе фикр худ ба худ ин гапҳо аз неши қалам ба рӯи саҳифа ғалтидан...

Хуб, Бонучон, ман панҷ рӯз дар институти сил хобидам. Он ҷо қасалҳои бисёр саҳт буданд, докторҳо маро ба Мухолатка фиристоданд. Он ҷо ҳам дар фасли зимистон баста шуд. Мебинӣ, ки агар зимистон набуд, он ҷо баста намешуд – танҳо ҷое, ки метавон зиндагӣ кард, ҳамин меҳмонхонаи Ореанда мебошад, аммо... може бештар аз ҳазор сӯм фақат ҳарчи ин меҳмонхона аст... Ман хаёл дорам, ки оҳири ҳамин моҳ ба Москва биёям... Розӣ нестам, ки ин қадар пул аз Оргкомитет сарфи ман шавад...

66

Аз Тошканд ба Москва,
28 января 1933

...Акнун аз хоб бархостам. Дар тамоми умрам он қадар хушхолй надоштам, ки дишиба вимрӯз. Сабаб ин аст, ки дар пешине як патефон ҳаст ва бисёр сафҳаҳо, аммо дар миёни онҳо як саҳфа ҳаст, ки маърӯзаи рафиқ Ленинро сабт кардааст. Дишиба даҳ бор онро шунидам, ҳоло ҳам пагоҳӣ бисёр зуд аз хоб ҷаста, он сафҳаро ба патефон гузашта мешунавам. Агар бидонӣ, ки чӣ асари инқилобӣ дар садои Ленин аст. Бовар кун, ки хеле орзу дорам ту ин садоро бишнавӣ. Ҳаёл нақун, ки фақат дар натиҷаи эҳсосот ман овози Ленинро таъриф мекунам. На. Ба ту боварӣ медиҳам, ки ҳеч садое дар дунё ин асанро надорад. Ин садои фармондехони ҷангӣ нест, ки тани зердастонро биларzonad. Ин садои тӯп нест, ки пардаҳои гӯши инсонро бидарронад. Ин садои пайғамбарон ва пайравони онҳо нест, ки уммати ҳудро аз ишқи биҳишт бихандонад ва аз бими ҷаҳанном бигирёнад. Ин садои роҳбар аст, ки он ба ҳун доҳил мешавад, ба мағз сироят мекунад, мағкурато бедор мекунад. Ин ҳам эҳсосотро ба ҷӯш меоварад, аммо эҳсосоти синӣ. Ин ҳам шунавандаро меларzonad, аммо на аз бим. Ин ҳам дар инсон тавлиди ишқ мекунад, аммо ишқ ба мубориза. Ин ҳам ваъдаи биҳишти медиҳад, аммо на биҳишти мавҳуми баъд аз марг, балки «биҳишти» ҳақиқӣ — сотсиализм...

Бонучон. Мебинам, ки аз мавзӯй бисёр дур шудам... Ҳайр, майлаш. Умединорам, ки то дар ин ҷо ҳастам, ҳати туро бигирам ва аз хушхолии ту дар бораи корҳоян хушхол шавам...

Дирӯз дар Тошканд ду ҷилди китоби бисёр нағис дидам: «Русские сказки». Шунидам, ба Тошканд фақат 5-6 ҷилд фиристодаанд. Аз ту ҳоҳиш мекунам, ки кофта аз онҳо барои ман ҳар ҷанд ҷилд чоп шудааст (дар ин ҷо фақат ҷилди 1 ё 2 ҳаст), ҳаридорӣ кун. Умуман... агар ту аз ин ҳел китобҳои нав чопшуда ёбӣ, албатта, ҳаридорӣ кун, ҳуб, Бонучон?

Боз ҳам як китоб: «Записки спутника». Нависандаш Никулин.

67

Аз роҳи Душанбе ба Москва,
25 май 1933

Бонучон, салом, азизам.

Дар роҳ ҷоҳоеро мединад, ки дар он ҷо муборизаҳои саҳт мобайни кувваҳои большевикӣ ва зиддиинқилобиҳо шудааст. Он вақт ба назарам меомад, ки ростӣ Ҳукумати Шӯро ва соҳтмони сотсиализм чӣ қадар барои пролетариат гарон тамом шудааст. Дар зимни ҳамин ҳаёлҳо як мартаба шеъре аз фикрам гузашт. Якин дорам, ки дар ин мактуб пеш аз ҳама онро хондӣ. Ҳуб, ҳоло ки ба ҳамин ҷо расидӣ, ду мартаба онро биҳон:

**Донй, ки Комун ба пой чун шуд:
Тир омаду шўъла часту хун шуд,
То хонаи зулм сарнагун шуд,
То он ки иморати Комун шуд.**

Инак, таърихи инқилоб дар чаҳор мисраъ.

68

**Аз Париж ба Москва,
2 июля 1935**

... Шаби дирӯз – 1 июл дар маҷлиси талабаҳои шўрой зал пур аз одамҳои муҳталиф буд. Аз тақрибан 600 нафар одам 10-12 кас талабаҳои шўрой бо паспорти шўрой буданд, бокӣ – муҳочирҳои рус, «бетарафҳо» ва ба қадри сад нафар русҳои сафед, душманҳои нокас буданд. Киршон, Караваева, Всеволод Иванов, Корнейчук ва ман ба ин маҷлис рафтем. Аслан маҷлис барои маърӯзаи моҳо буд. Сухани аввалинро Киршон гуфт. Нутқи пурҳарорати хубе кард дар масъалаи реализми сотсиалистӣ дар СССР ва тараққии адабиёти мо. Баъд даҳ дақиқа танаффус доданд, барои ин ки ҳар кас меҳоҳад, суоли худро навишта диҳад. Албатта як дақиқа ҳам лозим набуд, чаро ки белогвардеетсҳо суолҳоро аз пеш тайёр карда навишта бо худоварда буданд. Инак, варакаҳои суол мисли борон боридан гирифтанд. Табиист, ки бештарни суолҳоро русҳои сафед навишта буданд. Ин гуна суолҳо иборат буданд аз се мавзӯи тӯҳмат бо қадре тафовут: 1. Ба шумо заказ медиҳанд ва шумо фармонро ичро карда менависед. 2. Шумо «мобилизе» ҳастед, на доброволетс. 3. Шумо хидматҳои мудофиавӣ (оборонный) мекунед, мисли солдат ва аз ин қабил музахрафҳо. Суолҳоро тақсим карданд байнин Киршон, Иванов ва Корнейчук. Онҳо дар камоли ҳубӣ ҷавобҳо доданд ва собит карданд, ки бо заказ чизе наменависанд ва озодона ба адабиёти пролетарии шўрой хидмат мекунанд. Корнейчук ба ҳубӣ масъалаи миллӣ ва тараққии адабиёти украинӣ ва хиёнатҳои миллатчиҳоро гуфт. Пеш аз нотиқи охирӣ ба ман сухан доданд. Ба таври муҳтасар мазмуни нутқи худамро менависам. Ман гуфтам:

Рафиқони ман ба ҳубӣ саҳтиҳое, ки дар пеши нависандоҳои шўроист ва барои рафъ кардани онҳо мубориза мекунанд ва тараққиҳо ва муваффақиятҳои моро баён карданд. Ман меҳоҳам ҳазор як аз сабабҳои ин тараққиро, ки мо ҳам дар шакл ва ҳам дар мазмун дорем, барои шумо бигӯям. Чунон ки медонед, ман зоидашудаи Эрон ҳастам ва бо забони форсӣ менависам. Як вақте хостам, ки сабаби ихтилоғи азимеро, ки дар сабки осори адидони қарнҳои муҳталифи Эрон аст, бифаҳмам. Масалан, як қисм аз шоирҳо чӣ дар шеърҳои мадҳ ва чӣ дар шеърҳои ишқ мамдӯҳ (касеро, ки таъриф мекунанд, масалан подшоҳ) ва ё маҳбубро қотил,

кушанды, қаҳхор, қаҳрамон, шикорчай ва гайра меноманд ва худро асир, мақтүл, сайди (шикор), залил, бечора ва гайра. Қисми дигар, ҳатто дар роли ошиқ нисбат ба маъшуқ худро саг меҳонанд. Қисми дигар нисбат ба маҳбубаи худ ба ҳуҷум даромада эътиroz мекунанд. Ва аз ин қабил тасвирҳо, мисолҳо ва гайра.

Албатта то вакте ки ман марксист набудам, сабаби инро ба дурустӣ намёёфтам. Баъд ки фаҳмидам, ҳар чизро бояд аз рӯи асоси ҳаёти моддӣ тафтиш кард, вазъиятҳои моддӣ ва сиёсии ҳар давраро мутолиа кардам ва роли соҳтмони ҷомиаро аз назар гузарондам ва сабабро ёфтам. Инак бубинед: дар давраи эрониён баъд аз асорат дар дасти араб (давраи Фирдавсӣ...) бештари шеърҳо сифати ҷангӣ доранд. Масалан, аз он давра аст, ки зулфи ёр – зиреху ҷавшан, абруи ёр – камон, мижгонаш – найза, ғамзааш – ҳанҷар, нигоҳаш – тир ва гайра мешаванд. Ҷаро ки тамоми ҷомиа машгули ҷанг буд. Куштан ва кушта шудан машгулиёти явмияи ҷомиа буданд ва шоир наметавонист аз таъсири ин вазъияти умумӣ дур бимонад.

Дар давраи осоиш ва ҳомӯши дар тамоми мамлакат ҳамон абрӯе, ки камони ҷангӣ буд, бадосидеҳқонӣ мубаддал мешавад, мижгонноми омоҷро мегирад. Сина, ки майдонгоҳи ҷангҳои қаҳрамонона ва шамшерзаниҳои шучоона буд, сина, ки дар муқобили зарбатҳои бераҳмониа ҷонон сипари дил буд, ин сина замини зироатӣ мешавад ва ба ҷои ҳанҷари мижгон ва шамшери абрӯ дар рӯи он омочи мижжа мегардад ва тухми муҳабbat ва дӯстии дилдорро дар он замини пок мекорад ва гайра. Ҷаро сабк (приём)-и шеър он қадар иваз шуд. Табиист, вазъияти иҷтимоӣ, ки мазмун ба шоир медиҳад, иваз шуд. Ҳамаи ҷомиа дар фикри киштукоранд ва ҳама гуфтугӯҳо аз зироату ҳосилот аст. Шоир ҳам дар ҳамин ҷомиа зиндагӣ мекунад ва аз таъсири он мумкин нест, ки бигурезад¹...

69

Роҳи Москва – Тошканд,
22 сентябри 1935

...Ҳаво ҳушк, гарм ва равшан. Баъд аз Оренбург тамоман саломат шудам. Аммо то акнун бачаи ҳамкупе ва бачаҳои дигар нағузозтаанд шеър бинависам, меҳоҳам як ҷизи нав шурӯй кунам, бибинем, чӣ мешавад. Мазмун дар сарар мегардад ва меҳоҳад берун бипарад, аммо мисли гунчишк, ки аз дари лона бачаҳоро бибинад ва дубора ба охири лона баргардад, шеъри ман ҳам фарёди бачаҳоро шунида рам мекунад ва бармагардад. Ман меҳоҳам ўро ром кунам ва мегӯям: номард, охир ман ки бо ту ҳастам, ҷаро метарсӣ. Балки берун биёд, бубинам чӣ ранг аст...

1. Ин мактуб нотамон мондааст.

70

Аз Киев ба Москва,
9 августи 1936

... Аз ин хеле хурсандам, ки нависандаҳои Украина рӯз то рӯз пешрафт доранд. Бе истисно ҳама машгули асарҳои нав ҳастанд. То акнун бо бисёре аз онҳо гуфтугӯ кардем. Рӯзи сездаҳум тамоми рӯзро бо нависандаҳои ҷавон гуфтугӯ ҳоҳам кард...

71

Аз Киев ба Москва,
августи 1936

... «Дарёи табъи» шеърам ба ҷӯш омадааст, аммо бадбахтона вақт надорам. Ҳаво ба қадре хуб аст, ки хисоб надорад. Фардо ба район рафта ҳам ҳавои хуб ва ҳам бригадаи беҳтар аз ҳавои хубро дида зинда мешавам. Ичолатан ба воситаи ҳарф задан бо ту ба ҳол омадам. Ташаккур, азизам, ки аз ман дур намешавӣ ва маро дар ин ҷо ҳам ёрӣ медиҳӣ...

Рӯзи 14 бо бригадаи понсадиҳо мулоқот кардем, он қадар хуб гузашт, ки ҳастагии роҳи бад ва гилолудагии дирӯз фаромӯшамон шуд...

72

Мазори Шевченко, 17 августи 1936

... То акнун дар умрам ба ин зебой ҷо надидаам. Ҳоло соати 6 субҳ танҳо дар соҳили Днепр нишаста ба ту ҳат менависам. Ба ҷуз моҳигирон ҳама хобидаанд. Оре, фақат як каси дигар бедор аст: офтоб аз рӯ ба рӯ барҳоста то пеши пои ман як ҷодаи азими тиллой дар об ташкил додааст. Бо ин роҳ аз қабри Шевченко то офтоб чандон роҳе нест. Ҳулоса ҳамон тавре ки худи Шевченко меҳост, ҳам «Дніпро», ҳам «кручи», ҳам дашти васеи Украина пайдост. Ман аҳд кардам, ки бо ту ин ҷо биёям. Ба гуфтан ва навиштан зебоии ин ҷоро баён кардан мумкин нест. Бояд дид...

73

Аз Кронштадт ба Москва,
8 сентябри 1936

... Мунтазири катер ҳастем, ки моро (Вишневский ва ман) ба киштии «Марат» бибарад — ман онро киштии «Мурод» меномам... Пас аз ин бо ҳушкӣ муваққатан видъе мекунем... Одамҳои оташинро, ки дар дарёи Об зиндагӣ мекунанд, дида истодаам. Дунёи ачибест ва одамҳои маҳсус. Афсӯс, ки ҷавонӣ нест, вагарна дар флот хидмат мекардам...

74

Аз Кисловодск ба Москва,
18 марта 1937

...Бедор шудам ва садои мурғонро намешунавам. Чӣ шудааст. Мисли муваққатан ба ҳукумат расидани фашизм дар Олмон, дар Кисловодск барфу бӯрон ҳучум оварда ҳукмронӣ мекунад. Рост аст, ки муваққатист, аммо мурғони ҳушнаворо иҷолатан ҳомӯшондааст. Бӯрон хеле ҳудпарастӣ мекунад. Бошад. Бигузор, каме арбада кунад. Фардост, ки офтоб омада бо як урданг ўро берун мекунад. Аммо мӯ? Мо бо офтоб зиндагӣ ҳоҳем кард. Ў сипаҳсолори баҳор аст ва мураббии гул. Мо ҳам ки ошиқи гул ҳастем.

Ин аст, ки як мурғаки зебо бо камоли беътини парида рӯ ба рӯи панчараи ман ба шоҳчай дароҳт нишаста бо садои баланд фарёд мекунад: мурғони ҳушилҳони ҷаҳон, муттаҳид шавед.

Бӯрон аз шаш тараф ба ў ҳучум мекунад. Ман панчараро кушода дод мезанам: рафиқ, рафиқ, зуд пеши ман биё, ин чо, ин чо.

Аммо ў, садои ошно ба гӯашаш расида, зӯраш зиёд мешавад. Болҳоро бо шиддат кушода, як силӣ аз рост, як силӣ аз ҷаҳон ба рӯи бӯрон мезанад. Бӯрон ниҳоят дараҷа асабонӣ шуда як сония рӯяшро бармегардонад. Мурғак аз ин сония истифода намуда бо қаҳқаҳои ҳанда мепарад. Мепарад боло ва болотар. Ў медонад, ки дар болои абрҳо офтоб аст, ў медонад, ки ҳеч чиз офтобро наметавонад аз миён бибарад, факат муваққатан мобайни мо ва офтоб баъзе монеъҳои тасодуфӣ метавонанд ҳосил шаванд.

Мурғак боҳуш аст. Ў ба фавқи абрҳо, наздик ба офтоб парид. Ба зудӣ бармегардад. Меояд ва дар ҷои барфҳо сабзаву гулҳоро табрик ҳоҳад гуфт.

Магар ин шабеҳ ба зиндагонии Вильхелм Пик нест, ки холо дар Кисловодск истироҳат ва муолиҷа мекунад. Ў ҳам аз зери абрҳои тираи фашизм ба ҳавои равшан ва дураҳшони коммунизм паридааст. Ў ҳам ба зудӣ баҳори Берлинро ҳоҳад дид. Баҳори ҳазоннапазир, Баҳори большевизм...

75

Аз Душанбе ба Москва,
1 ноября 1938

...Як таронаи дигар барои пиеса навиштам... Чӣ қадар орзуи дидани ту ва бачаҳоям доштанро бехтар аст, ки нанависам. Мебинам, азизам, ки бачаҳо дар атрофи ту ҷамъ шуда ҳати маро барояшон меконӣ. Албаттa ҳамин ҷо ки расидӣ, онҳоро аз тарафи ман бибӯс ва боз ҳам табрики иди бузурги Октябр бигӯ.

Душанбе гарм ва равшан аст. Кӯҳҳои абадзебо ҷавонии худро бо ғамзаи бокиронаи бекарона дилкаш нишон медиҳанд. Офтоб аз панҷараҳо боз маро месӯzonад. Дарахтон бо баргҳои нимзард, нимсабз соя андоҳта пиёдаравҳои кӯчаҳоро наққошӣ кардаанд. Мошинҳои «Бюик», «Эм» ва гайра дар кӯча роҳ бар як ҳараки бечора бастаанд. Ҳаракдор ўро бо «устодӣ» аз миёнаи мошинҳои ронда берун мебарад. Дар пеши мағозаи китобфурӯши навбати дунболадоре барои ҳаридани китобҳои тоҷикий ташкил шудааст. Саҳифаҳои қоғази сафед мунтазири «ташриффармои» қалами ман ҳастанд. Ман — мунтазири дидори шумоҳо...

76

Аз Сталинобод ба Москва,
24 ноябри 1947

...Дар 23, шом «Парии баҳт»-ро дар ҳузури ҷамъи қасире аз ғависандагон ва аҳли адаб ҳондам. Аз мӯҳтарам Айнӣ гирифта ҳамаи шунавандагон болотарин баҳо ба ин асар доданд. Ман таклифҳои онҳоро дуруст ҳисоб карда, ҳамон шаб ҳамаро иҷро кардам, баъзеҳоро ҳамон дам.

1. Ҷинсан «карбос» дар ҳақиқат порчай пастест. Онро ин тавр иваз кардам: «Дар ҳамон лаҳза Баҳтбаҳшо мард, парчаме лоларанг барпо кард». 2. Ба ҷои «коик» заврақ ғавиштам, ба ҷои «тӯда» - «мардум», ба ҷои Мир Набӣ – Мир Валий ва ба ҷои «имон» (дар мисраи «Сафарнокардай ту, раҳнамоят кӣ шавад?» Шогадо ҷавоб медиҳад: «Имон») ба таклифи Мирзо Турсунзода, калимаи «паймон» ғавиштам. Саҳнаи Ӯзбекистонро аз ғависандагон, мавзӯи озодии занонро аз ҷодар бардошта ба ҷои он масъалаи обро гузоштам ва иҷолатан ҳудам ҳам аз ин саҳна розиям. Гурезҳо аз ҳама бештар писанди умум шуданд... Дард дорад барои ман, ки ту дур будӣ. Имрӯз аср сиёзи ғависандагонро мӯҳтарам Айнӣ мекушояд. Суҳанронии асосӣ ба ӯҳдаи Мирзо Турсунзода аст... Рӯзи 27 «Ромео ва Чулыет»-ро ба намояндагон нишон медиҳанд. Дар ин маҷлиси шодӣ ҳам гайбати туғами ман мешавад. Охир, ними бештарни заҳмати тарҷими ин асарро ту таҳаммул кардай, ҳоло самараро факат ман тамошо мекунам. Рост аст, ки ту дар дилам ҳастӣ ва аз равзанаи ҷашм нигоҳ мекунӣ, аммо меҳостам, ки дар чунин мавриҷҳо аз дил ҷудо нашуда ба паҳлуям бинишӣ...

77

Ба Робиа Бурнашова
16 декабря 1956

Мӯҳтарам Робиаҳонум!

Аз ин суруди шодравон Ориф факат ин сарбандро дар ёд дорам.
Лоҳутӣ 18/XII-1956

На қудрат, ки бо вай нишинам,
На тоқат, ки чуз вай бубинам,
Шудаст оғати ақлу динам.
Кори ишқам чӣ боло гирифта,
Дар сари ман ҷунун ҷо гирифта.

Оғати тан, фитнаи чон,
Раҳзани дин, дузди имон,
Турки ҷашмат кай ба пинҳон.
Ошкоро, ошкоро, ошкоро,
Эй ниғоро, гулъизоро,
Кишвари дил ба яғмо гирифта,
Ҳамчӯ машрута дунё гирифта.

Сӯзам аз сӯзи дили реш,
Нолам аз бахти бади хеш,
Хоҳамаш бинам каму беш
Эй худо, эй имон!
Гиря роҳи тамошо гирифта,
Гиря роҳи тамошо гирифта.

78

Ба Бухоризода
Аз Москва ба Сталинобод,
11 сентябри 1943

Дӯст ва бародари азизам Бухоризода!

Аз ёрӣ ва меҳрубонии шумо дар бораи оилаи ман аз дилу ҷон ташаккур мекунам. Илтимос дорам, ки дар таҳияи ҳаракат кардани бачаҳо ба Москав боз ҳам ёрии бародаронаро дареф нақунед.

Ҳар вақт ба Москав биёed, фаромӯш нақунед, ки хонаи шумо адресаш ҷунунин аст:

Москва, ул. Серафимовича 2, подъезд 9, кв. 176
Лоҳутӣ
11/IX-43

79

Ба Абдусалом Дехотӣ
Аз Қрим ба Сталинобод,
10 марта 1936

Рафиқи мӯхтарам Дехотӣ!

Шеъри «Ду нишон»-ро дар Москав ваъда дода будам, ки покнавис карда бароятон бифиристам, инак мефиристам. Аммо қувваи покнавис

кардан надорам. Ҳоло дар Қрим муюлича мекунам. Аз шумо хоҳише ки дорам ин аст, ки як нусха аз онро ба р. Дайламай бидихед, ки агар дарег накунанд, барои чоп кардан ба Ленинград бифиристанд, дар сурати қабул худам онро ғалатгирӣ мекунам. Албатта р. Зингер гранкаро барои ман мефиристанд.

Як нусхай хати арабиро ба р. Нерсесян бидихед ва ба ман ҳам бинависед, ки ин хат ба шумо расид ё не? Ба ҳама рафиқон саломи маро бирасонед. Ман дар Қрим то рӯзи 5 моҳи апрел меистам, баъд ба Москав меравам. Шумо агар ба ман ба адреси Москав ҳам бинависед, ба ман мерасад, ҳатто бехтар аст, зоро ки ин хатро шумо фақат 20-уми моҳ мегиред ва то ҷаҳон бинависед ва бифиристанд, ман ҳам ба Москав меравам.

Аз рафиқ, Дайламай маъзарат меҳоҳам, ки наметавонам барои ӯ нусхай маҳсус бифиристанм. Ба ҳама рафиқон салом расонед. Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ. Қрим, Бойдоры «Фурӯс».

10 моҳи март 1936.

Крым, Байдары, «Форос»

80

Аз Қрим ба Сталинобод,
5 май 1936

Рафиқи азиз Дехотӣ!

Мактуби 14-уми апрели шуморо гирифтам. Шеъри Аминзодаро ислоҳ кардам, бо ҳамин хат мефиристанм. Баъд аз рафтани шумо аз Москав ман фақат як хати шуморо гирифтам. Ин ки менависед «дувоздаҳ рӯз пеш аз ин навишта будем», ҷунин хатро нагирифтаам. Имрӯз 5 моҳи май аз Москав ҳабар гирифтам, ки як амонат (посылка) аз Сталинобод ба номи ман омадааст, мумкин аст ин ҳамон китобҳоест, ки шумо ваъда додед бифиристанд. Ҳанӯз дуруст намедонам чист ва аз кист? Агар журнол фиристанд, бехтар аст ба адреси ҳонаам фиристанд, ки аз он ҷо барои ман бифиристанд.

Рӯзномаҳоро може як-ду рақам мегирам.

Ба ҳама рафиқон салом бирасонед.

Фурӯс, 5 моҳи май, 1936

81

Аз Москва ба Сталинобод,
10 майи 1936

Рафиқи мӯҳтарам Дехотӣ!

5 моҳи май се рақам журнал ва як мактуби рафиқ Айниро, ки дар Москав ба ҳонаи моғиристанда будед, гирифтам. Ташаккур!

Дирӯз ба Москав омадам. Гирандаи журналҳо ва хати ман ба ман гуфт, ки шумо аз «ҷавоб навиштани ман» норозӣ ҳастед ва шикоят доред. Лозим шуд ба шумо ҷавоб нависам: Дар моҳи апрел хати шуморо гирифтам, ки як шеъри бародар Аминзодаро фиристода будед. Бо он ки дар ҳолати қасолат будам, шеърро ислоҳ карда бо ҷавоби мактубчай шумо фавран бо пост аз Қрым ба адреси Сталинобод барои шумо фиристодам ва ба шумо навиштам, ки ба ҷуз ин хат аз дигар хат шумо нагарифтаам. Агар гирифта будам ҷавоб менавиштам.

Рост аст, ки рафиқ Улугзода ҳам хате навишта ва гуфта буд, ки як мактуби колективӣ навиштани ҳастанд. Шумо ҳам аз ҳамон мактуб хабар дода будед, аммо ман ҷунин мактубе нагарифтаам.

Ду моҳ пеш ҳам шумо хате навишта гуфта будед, ки барои ман ғонорар фиристодаед, ин ҳақиқат аст, ки ман ба он хат ҷавоб нанавиштам, ҷаро ки ҷавоби он мебоист фақат аз «ташаккур» аз фиристодани ғонорар бошад. Инро ҳам яқин дорам, ки шумо мунтазир набудед.

Рафики азизам, дувоздаҳ соли умр, ки ман дар Тоҷикистон ва барои Тоҷикистон гузарондам, бояд ба шумо фаҳмонда бошад, ки аз гирифтани мактубҳои шумо ман ҳурсанд мешавам ва ҷавоб ҳам менависам, ҷӣ расад ки он мактуби колективӣ бошад. Аммо такроран мегӯям, ки ҷунин мактуб нагарифтаам. Наход ки ин достони мактуби колективӣ як фикри шаҳс бошад, ки дӯstonam дар ҳақи ман бар сари як рафиқе омадааст ва ҳоло ман масъули нанавиштани ҷавоби он ҳастам (?).

Ман медонам баъзе давраҳо дар зиндагонии одам ҳаст, ки дӯston зуд аз ў меранҷанд. Аммо ман аз ҳеч яки шумо намеранҷам. Мумкин аст, ки ғоҳе ҳам ба мактубе дертар ҷавоб нависам. Аммо ин аз беътини ҷо нест. Қасолат, зиёдии кор, дар сафар будан ва ҳоказо сабаби ин таъхир мешаванд, вале дер ҳам бошад, агар мактубе ҷавоб лозим дошта бошад, менависам. Ҳоло шумо бинависед, бубинам шеъри «Ду нишон»-ро гирифтед ё не? Агар гирифтед, чоп мекунед ё не? Ба ҳамаи рафиқон саломи дӯstonha бирасонед. Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

10 моҳи ман 1936

Москав.

82

Аз Қавказ ба Сталинобод
12 май 1936

Рафики азиз Дехотӣ!

Хати Шуморо гирифтам. Ташаккур! Журналҳо албатта мерасанд. Аз Ромен Ролан хате гирифтам ва ҷавобе навиштам. Рӯйхати ҳамаро

бароятон мефиристам. Агар мумкин шавад ба рўзнома ва журнол чоп кунед. Ба ҳама рафиқон салом бирасонед.

Лоҳутӣ.

Есендуки, 12 майи 1936
сонотурии КСУ.

83

Аз Кисловодск ба Душанбе,
11 марта 1937

Рафиқи азиз Деҳотӣ!

Рӯзи 7-уми март дар Кисловодск хати шуморо гирифтам. Бисёр мамнун шудам. Ин, ки эҳтиёт мекунед мабодо вақти маро талаф кунед, дуруст нест. Вақти одам он вақт талаф мешавад, ки сарфи кор нашавад. Ман ҳамеша аз гирифтани хати шумоҳо бо мамнуният менависам.

Фикри худро дар бораи шеъри шумо ва рафиқ М. Аминзода инак арз мекунам.

Шеъри шумо: ақидаи ман, умуман, шеъри хуб аст ва ин, ки ман ба-рои он вақт сарф мекунам (на «-талаф»), далели ин аст, ки ба он қимат медиҳам. Аммо камбузидояш.

1) Байти дуюм: Мобайни мисраи аввал ва дуюм ҳатман «ки»-и робита даркор аст. (Боз ин чӣ ҳабар ки – »).

2) Байти саввум: Эй байрақи сурх, паст кун сар! Сар паст кардан аломати зиллат аст, аммо сар фуровардан (фуруд овардан) аломати икром ва таъзим аст. Ҳатман бояд иваз шавад. Беҳтар аст, ки «Сар фуруд ор!» бигӯед ва қоғияни мисраи дуюми ин байтро мувофиқи он дуруст кунед. Асосан шумо, ки ба он хубӣ ин шеърро тамом кардаед, хитоб мекунед, ки «Музыка, марши инқилобӣ бинвоз!» На ин, ки «хомӯш шав!». Ман мефаҳмам максуди шумо ин аст, ки муваққатан музикаи шодӣ навохта шавад. Аммо беҳтар ин аст, ки арз кардам. Байти: «Он дил, ки ба ҳар қадам ҳатар дид, аммо ки на суст шуд, наларзид» тамоман ҳатост. Сталин дар ҳар қадам ҳатар намебинад. Аммо аз ҷиҳати ин, ки ин мавзӯро хуб овардаед, ҳайф аст, ки ин байтро тамоман рад кунем.

Пас онро, агар ичоза бидиҳед, ин тавр мекунем: «Он дил, ки агар дусад ҳатар дид, на суст шуду на ин ки ларзид» («аммо ки «ҳеч вақт нагӯед, «Ки» байд аз «аммо» бисёр сангин аст ва адабӣ нест. Магар он ки мобайни ин ду як қалима ё адоти дигар бошад: «аммо он ки», «аммо чунки» ва файра).

Баъд аз ин байт бояд фосила дода шавад, ки байти «аз ғурриши боди марг...» тамоман ба марҳум рафиқ Орҷоникидзе бичаспад. Ман бошам, ҳеч вақт «Серго» наҳоҳам -гуфт. «О»-и охири «Серго» мисли «дело»,

«много» бо «замма» - «пеш» тамом мешавад. Аммо аз он чо, ки ман на «шиа» ҳастам ва на суннӣ, бо А ва О кор надорам. Инро худатон мисли «масъалаи муҳимми дохилӣ» ҳал кунед. Мисраи «раксида миёну обу оташ»-ро ҳам иваз кунед. Дар хун, дар оташ, дар оғӯши марг рақсиданро гуфтан чои маҳсус дорад. Дар ин чо муносиби шаъни рафиқ «Серго» нест. Агар ба ивази «раксида» «кӯшид» ё «ҷангид» ё чизи дигар гӯем, беҳтар аст.

Мисраи «mezad ба фашизм теги ҳашмаш» ҳам равон нест. Аввало, фошизм аст на фашизм. Дигар он, ки сангин аст. Беҳтар аст бигӯем: «фошизм забун шуда зи ҳашмаш» ё «фано шуда зи ҳашмаш» ё чизи дигар. Ман медонам, ки шумо намехоҳед теги ҳашмро ба ғилоф бигузоред. Аммо гоҳе ки лозим аст, бояд ва мумкин аст, ки душманро бе тef ҳам фано ва ё нобуд кард. Мисраи «Мерафт, ки то ситонадаш ҷон» ҳам қадаре суст аст. Ҷони ман, вакте ки комсомоли шоир ҷони Троцкий хоинро мегирад, ҷунон маҳкам ва саҳт онро мегирад, ки дигар ҳеч вакт мӯҳтоҷ ба муроҷиат ба он нашавад, яъне ба он амал (операция) дигар рӯҷӯъ накунад. Ҷонашро гирифт, бар падараш лаънат, вассалом! Аммо ин мисраъ қадаре камтар маҳкам аст. Акнун баъд аз ин мисраъ ҳам шумо боз ба фалсафа дохил мешавед. Ин бад нест. Аммо, аввалин ин ки фосила лозим аст. Сонӣ ин, ки маълум нест шумо киро душман ҳисоб мекунед. Ман медонам, ки мақсади шумо аз «маст аст магар ҳанӯз душман», марг аст. Онро душман ҳисоб мекунед. Аммо аз ин байт барои дигарон, яъне талабаҳо, колхозчиҳо ва омма мақсади шумо равшан нест. Дигар ин, ки магар сабаби тан дар надодани душман mast будани ўст? Шумо мегӯед: ҷаро марг ба мо таслим намешавад? Магар ў mast аст? Ба фикри ман, маҳз mast набудан, хушӯр будан сабаби таслим нашудан аст. Баъд, масъалаи дигар ин, ки инсоният тамоман озод нашудааст. Пас Ҳабашистон, Ҳиндустон, Хитой ва дигарҳо магар фаромӯш шуданд? Инсоният факат дар СССР озод шудааст. Албатта, ба зудӣ дигар ҷойҳо ҳам озод мешаванд.

Дар мисраи охирин беҳтар аст, ки бигӯед: «Музика, навои фатҳ бинвоз!».

Ҳо, ростӣ ёдам омад. «Оҳанги шум» агар дар шиши ҳуш санг бизанад — беҳтар аст, ки «бар шиши гӯш» (мақсадам дар ин шеър аст).

Мисраъҳои барҷастаи шумо:

- 1) **Рафт он ки ў саноати мо
Шуд машъали шӯълапоши дунё.**
- 2) **Эй байраки сурҳ, қад барафroz
Музика, навои фатҳ бинвоз!**

Ҳамаи шеър: муқаддима дорад, шарҳ дорад, натиҷа дорад ва шаклҳои хуб (образ мегӯед-ку!). Ман меҳостам бо мадху сано тамом кунам, аммо вазифа маҷбурам мекунад, ки боз як масъалаи фаромӯшшударо бигӯям:

**Бар лашкари гам ҳучум орем,
Гард аз тану чони вай барорем.**

Кофияаш такрор шудааст – орем, барорем. Дуруст кунед!

Бубахшед, бо ҳоли ноҳуш навиштам. Дигар ҳаста шудам. Шеъри рафиқ Аминзодаро баъд дида ҷавоб менависам. Ба ҳама рафиқон салом!

Бо ҳурмат ва салом Лоҳутӣ

Кисловодск, 11 моҳи марта 1937

84

**Аз Москва ба Сталинобод,
2 сентябри 1938**

Рафиқи мӯҳтарам Дехотӣ!

Рафиқ Наимӣ қариб як сол аст, ки асари ҳудро ба номи «Пасттарин одам» барои шумо фиристодааст, ки назарияи ҳудро гӯед, агар лозим донед ислоҳ карда бароед ва ҷоп кунонед. Ҳанӯз ҷавоби дурусте ба ў надодаед. Илтимос ин ки ба таври қатъӣ ба ў бинависед, ки асарааш лоиқи ҷоп кардан ҳаст ё на? Агар лоиқ аст ҷоп кунонед, агар не ошкоро ба ў нависед.

Ба фикри ман р. Наимӣ таланти нависандагӣ дорад, аммо бояд ўро ёрӣ кунем. Умед аст, ки вайро бечавоб намегузоред. Дар охири моҳ ман ба Сталинобод меоям. Ба ҳама рафиқон салом ва эҳтиром.

Лоҳутӣ. 2/IX-38.

85

**Аз Москва ба Сталинобод,
3 июни 1939**

Дехотии азиз!

Хати 27 моҳи май навиштаатонро гирифтам, табиист, ки бисёр курсанд шудам. Ин ки сабаби камнависии шумо бисёркориатон будааст, маро фавқулъода шод мекунад. Дар ҳусуси қарори партия ва ҳукумати Тоҷикистон роҷеъ ба омадани ман ҳанӯз ҳабаре надорам. Рафиқони Тоҷикистонро дар Москвада надидам. Албаттa вакт надоштаанд. Аммо омадани ман бошад, бародар, ба шумо инро гуфтан зиёдӣ аст, ки бо тамоми дилу ҷон ба ҳизмати Тоҷикистон тайёри ҳам доштам. Аммо, инсоғ дижед, омада дар кӯча мондан ва саргардон шудан на сазовори ҳолати ман ва на лоиқи шони партия ва ҳукумати мост.

Ман ҳанӯз аз касалии зимиstone, ки дар Сталиnobod мубтало шудам, сиҳат наёфтаам. Агар масъалаи беморӣ набуд ҷою ҳӯрок ҳам барои ман лозим намешуд. Ман дар солҳо 25 то 33 ки сиҳат будам, дар саҳроҳо ва ҳатто кӯчаҳои Душанбе ва Сталиnobod ба сар бурда ва шикоят накардам. Аммо ҳоло синни мо рафта ва сиҳатӣ фаромадааст. Мехрубонӣ ва мавозиати партия ва ҳукumat бояд нигаҳбонии тандурустии маро таъмин қунад. Шумо мебинед, вакте ки онҳо дар Москав буданд, як пурсиш ҳам накарданд. Ба қадом умед одам боз ҳам ба он ҷо биёяд. Бо вуҷуди ин агар даъват қунанд меоям ва хизмат мекунам. Кай ман аз хизмати ҳалқ гурехтаам? Он ҳам ҳалке, ки бо забони ў мегӯям ва аз забони ў мешунавам, албатта, ба вай бештар метавонам фоида дихам.

Хуб, дар бораи «Литгазета» ҳамон вақте ки мақолаи р. Сотимро хондам, фавран гуфтам, ки «хозайкаи» «Литгазета» Войтингоё мақоларо буридааст, вагарна мумкин нест, ки бо ҳама ҷавонигарии р. Улуғзода онқадар бевиҷдон бошад, ки хизматҳои маро ба ҳалқ ва адабиёти тоҷик фаромӯш қунад. Ҳамин тавр ҳам будааст: Ҳонум ҳиёнат карда будаанд. Ҳоло ўро бароварданд, озод карданд. Дар ҳар ҳол ман аз ҷавонони тоҷик ранциданӣ нестам. Беҳтар нест ки ба ҷои ранцидан донистагиҳои ҳудамро (ҳар чӣ ки бошад) ба онҳо омӯзам. Дар ҳар сурат авлод ҳар қадар ҳам бад бошад, рӯзи танг меҳри фарзандӣ ба ҳисси ҳудҳоҳӣ галаба ҳоҳад кард.

Боз ҳам ба ҳати навиштаатон раҳмат! Ба ҳама рафиқон салом бирасонед. Артист ва артисткаҳои имтиёз гирифтаро табрик ва салом расонед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

Москав, 3 моҳи иуни 1939.

Хатро ба ачала ва ноҳон навиштам, бояд пеши духтур равам, метарсам ки дер нашавад, авф қунед! Албатта, гапи шуморо гӯш карда ҳамин рӯз ба р. Жданов як ҳати муфассал менависам. Ҳудам ҳам дигар беҳавсала шудам. Рост аст, ки бояд ба ин разолатҳо хотима дода шавад. Яқин дорам партия ин корро ҳоҳад кард. Саломат бошед.

86

Аз Москва ба Сталиnobod,
25 ноябри 1940

Рафиқи мӯҳтарам Дехотӣ.

Ҳати 14-уми нуябраторо гирифтам. Дар бораи ду шеър ва нусхаҳои мӯҳталифи «Кова» рост аст, ки дар журнал чоп шуданашон даркор нест, инҳоро вақте хуб аст чоп қунанд, ки ба таври умумӣ ва муфассал ҷизе аз «Коҳаи оҳангар» нависанд. Албатта чоп накунанд.

Дар бораи як қисм аз «Кова»-ро интихоб кардан, инро ба ихтиёри худи шумо вогузор мекунам. Ҳар қисмро ки муносиб донед, дарч кунед. Фазалҳо бошанд, боз тақрор мекунам, ки чоп нашаванд.

Дар бораи музикаи «Кова» ба фикри ман омадан ва ё наёманам яксон аст. «Кова» бошад «Восеъ» бошад, «Лола» бошад, асосан ҳамаи осореро, ки дар даҳаи санъати тоҷик намоиш медиҳанд, бояд асарҳои шаҳсҳои чудогона барин не, балки монанди осори ҳамаи ҳалқи тоҷик нигоҳ карда, партия ва ҳукумати Тоҷикистон онҳоро мудофиа кунад. Омадани ман ва гирифтори тӯдабозон, тӯҳматҳои гуногун шудан ҷуз гум кардани сиҳатӣ, ки каме барои ман мондааст, фоида надорад.

Чанд моҳ пеш р. Глиер дар Тошканд буд, ба ҳисоби Узбекистон ҷаҳор рӯза раҳ ба Тоҷикистон наздик шуда буд. Ба ҳар кас мумкин буд, гуфта илтимос кардам, ки р. Глиерро барои консултатсияи ҳамаи музикаҳои «Кова» аз Тошканд ба Сталинобод даъват кунанд, ҷандин дафъа р. Ҷалилов ва Faғurov телеграммаҳо дар ин бора фиристоданд ва ҳеч нашуд.

Агар маслиҳат донед, як қисм аз тарҷими «Фуэнто Овехунто»-ро аз театр гирифта ҷоп мекардед, хуб мешуд.

Рафтаниатон ба Алма-Ато, албатта, хуб будааст. Кошки битавонед алоқаи бародариро мобайнни нависандагони советии ҷумҳуриятҳои мо мустаҳкамтар кунед, онҳо пеши шумо биёянд, шумо пеши онҳо биравед ва аз яқдигар омӯзед.

Ба рафиқон ва бародарон салом бирасонед.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ.

25/XI-40

Ба фиристодани журнал раҳмат. Хоҳишмандам ки барои соли 1941 ба ҳисоби силае, ки медиҳед, барои ман онро обуна шавед, аз пеш ташаккур мекунам. Лоҳутӣ.

Бародари азизам Дехотӣ!

Бар омаданиатон ба хонаи бародаратон раҳмат! Тандуруст ва муваффақ бошед.

Лоҳутӣ

88

Ба Жола
Аз Москва ба Боку,
22 декабря 1951

Жолаи азиз!

Номаи шуморо ду рӯз пеш Бонуам аз хона барои ман ба бемористон овард. Ҳолам хеле саҳт буд. Ҳоло беҳтар шудаам. Умед аст, ки рӯзи соли нав дар хона бошам.

Шеъри хуб ва хеле муфиди шумо маро чунон машгул кард, ки гоҳе бемориро тамоман фаромӯш карда гарми хондан ва лаззат бурдан мешавам. Якчанд маслиҳат то ба назарам расиданд, ки онҳоро дар дусе рӯз навишта бароятон мефиристам. Агар онҳоро нодуруст шуморед, қабул накунед. Яқин дошта бошед, ки намеранҷам.

Умуман пешрафти шумо дар адабиёт вежа дар шеър ба фаҳми ман меафзояд. Ин ифтихори халқи Эрон аст, илова бар ин ки ба сафи ходимони адабиёти байналмилали заҳматкашон қувваи наве илова мекунад.

Тасвири табиат дар ашъори шумо ранг овардааст. Ақидаи шумо тамоман дуруст аст, ки бояд вазни нави оммафаҳм барои баёни афкори нав эҷод кард. Лекин вазни навро намеояд дар таъсири озод будани фикр маҳкуми бетамизӣ ва қоғияҳои ночасп намуд. Бинобар ин бо рухсати худатон часорат карда маслиҳатҳои худро ҳоҳам навишт. Иродатманд Лоҳутӣ.

22/XII-1951

Ба Баҳроми азиз салом бирасонед ва агар мумкин аст адреси ўро ба-рои ман бифиристед.

Бубахшед дар ҳакикат намедиҳанд машгули навиштан, ҳатто хондан шавам.

89

Аз Москва ба Боку,
20 январи 1952

Жолаи азиз!

Хондани шеърҳои шумо рӯзи 18-и моҳ тамом шуда буд. (Албатта, лаззати хонданаш дер давом ҳоҳад дошт). Лекин натавонистам ҳамон рӯз онро бифиристам, бубахшед. Инак, онро ба соҳиби шоистааш пас менифиристам.

Ҳоҳишмандам: 1. Фалатҳои ҳаттӣ ва имлоии маро дуруст қунед.

2. Ҳаргиз инро ба фикри худ роҳ надиҳед, ки ман гӯё худ(ро), «chanobi устод» ҳисоб карда ва ба шоирай ҷавоне ҳуднамой мекунам. На! Ман дар тамоми ин се рӯз шуморо чун рафиқ ва ҳамкори азизе дар назар гирифта, ҳангоми хондан бо шумо мубоҳаса мекардам ва фикри шуморо дар ҳусуси назарияи худ мепурсидам. Вақте истакони чой барои ман меоварданд, каме монда буд бигӯям «пас барои Жола ҷаро наёвардед?».

Ин тавр ҳар чӣ навиштаам бо муваффақияти ҳуди шумо будааст. Ҳоло ҳам дубора дар Боку онҳоро муҳокима қунед, агар дуруст нестанд, дурашон андозед. Бовар қунед сояи ранчиш ҳам дар ман пайдо наҳоҳад шуд. 3. Розӣ нестам назариёти маро ба касе бигӯед. Ман аз онҳо нестам, ки эътиимиҳи дигаронро барои ҳуд дӯкони эътибор мекунад. Шумо маро

инсон шумурда шеърхоятонро барои ман фиристодед, ҳамин эътибор барои ман баст аст. Ҳоло афсӯс меҳӯрам, ки ин ҳамсӯҳбатии ширин (муваққатан) ба поён расид.

Тандуруст ва муваффақ бошед.

Аз Бонуам ба шумо саломҳои самимона ва хоҳарона. Ӯ аз муридони ҷиддии шумост.

Лоҳутӣ.

20/1-1952.

90

Жолаи азиз!

Ба номи шумо дер посух навиштам, сабаб ин аст, ки тоза аз муолиҷа бозгаштам, муолиҷа нотамон.

Аз меҳрубониҳои фарзандонаи шумо бисёр мамнунам. Албатта, аз ин ки монанди шумо духтаре дошта бошам, «оҳир худатон маро бо лақаби «падар» сарафрӯз кардаед) хеле мефаҳрам, лекин бештар ба худ меболам, ки ватани ман, ҳалқи муборизи ман духтаре монанди шумо пуристеъод, фидокору лоиқ дорад.

Дар ҳусуси омӯзиши адабӣ ҳамин қадар арз мекунам, ки намедонам «айн» бояд садои худро дар забони форсӣ ҳатман нигаҳ дорад ё на. Аммо Жола ҳатман бояд овози худ, оҳангӣ худ ва мусиқии худро дар адабиёти форсӣ нигоҳ дорад. Ҳатман!

Аз шумо ҳоҳиш дорам ба таври ҷиддӣ осори адабии русӣ ва дар навбати аввал Пушкин, Лермонтов ва Маяковскийро хуб ва ҷиддӣ биёмӯзед. Осори манзуми классикии форсиро ҳам фаромӯш нақунед. Осори русӣ ба шумо меомӯзанд, ки мавзӯи пурмаънӣ ва реалистӣ пайдо кунед ва маҳсусан кӯтоҳ ва пурмаънӣ гуфтан, дар як асар такрор накарданӣ баёни як фикр, як мисол дар доҳили он асар ва такрор накарданӣ мавзӯи асари дигарро ба шумо меомӯзанд. Шумо лаёқати инро доред. Осори классикҳои форсӣ шакли миллии осори шуморо нигаҳ медоранд.

Агар таври дигар бошад, масъалаи «милишиакл ва байналмиллалий мазмун» будани асар риоя намешавад.

Гӯё аз Вултер пурсианд, ки қадом навъи «жонр»-и шеърро бештар меписандӣ? Ҷавоб дод: ҳар навъе хуб аст, ба ҷуз навъи дилгировар.

Кӯшиш кунед дар ҳар навъе бинависед, дуру дароз набошад, дилгирӣ наёрад. Аз ҳар забон, ҳар шоир ва ҳар нависанда биёмӯзед, лекин ба онҳо пайравӣ нақунед. Осори онҳоро сармашқ қарор дихед, аммо барои хилофияти шаҳсӣ.

Жола бояд овози худро дар осори форсӣ нигаҳ дорад!

Муваффақ бошед, тандуруст бошед! Зинда бошад Жола ва амсоли ӯ!

Бо салом ва эхтиром мунтазири осори нави шумо.
Лохутй.
Аз Бонуям ба шумо саломхой самимона!

91

Ба М. Занд
Аз Звенигород ба Сталинобод,
25 марта 1955

Рафики киромй Занди дилзинда!

Ҳамин рӯзҳо аз бемористон ба хона баргаштам ва номаи шуморо дидам. Ичолатан асли ду асарро, ки барои шумо ба таври фаврӣ лозим аст, мефиристам:

1. Асли тарҷумаи шодравон Алӣ Наврӯз (Ҳасани Муқаддам).

Ту ки сад дил ба мӯе баста дорӣ,
Кучо дил бо мани дилҳаста дорӣ!
Дилам бишкостию шодам, ки гӯянд:
Ту чой андар дили бишкаста дорӣ.

2. Яке аз байтҳои як ғазал:

Куфру дину дайру масҷид нест дар қонуни ишқ,
Пеши ман аз ҳар мусулмоне ту тарсо беҳтарӣ.

Зимнан, ҳамин ҳоло, дар вақти навиштани ин байт ба фикрам расид, ки шояд ба ҷои: «Дар қонуни ишқ» беҳтар аст «дар иқлими ишқ» бинависам. Беҳтар нест? Бигузор мухолифин як шоҳиди наве ҳам ба дурустии қашфиёти худ илова қунанд.

Ба ростӣ, ин даъвоҳои баъзе «донишмандон» натиҷаи нодонии онҳост, вагарна ҳеч доное мегӯяд, ки ду байти мақтаи шеъри «Яке Руму яке Юонон парастад», ки дар Кирмоншоҳи Эрон навишта шудааст, пас аз солҳо дар Москва илова шудааст? Охир, будуни ин ду байти мақтаъ байтҳои пеш аз инҳо ҳеч намедиҳанд. Онҳо муқаддимае ҳастанд барои ин ду байт, ки натиҷаи он муқаддима мебошанд ва табиист, ки дар як вақт гуфта шудаанд ва як қитъаи мукаммал ва мустақиле аз онҳо ба вучӯд омадааст. Шояд пас аз солҳо ҳам байте аз он бо баёни дигар тасҳех шавад ё ҷизе ба он илова шавад, ҳеч тафъире ба мағкураи он қатъиян ворид наҳоҳад шуд.

Масъалаи дигарест табаддулоте, ки дар шеъри «Эй ранҷбари сиёҳтолеъ» ворид кардаам. Аз соли 1907 то 1914 ман дар ин ақида будам, ки барои озодии ранҷбарон лозим аст, ки вукалои маҷлиси миллӣ аз байни онҳо — ранҷбарон — интихоб шаванд, ки бар зидди ситамгарон, муфтҳӯрон ва аъёну ашроф муборизаро роҳбарӣ намоянд ва ҳуқуқи

заҳматкашонро мудофиа кунанд. Ин мафкураи мубориза барои озодии ранҷбарон буд. Ин ҳакро аз осори адабии ман гирифтан мумкин нест. Лекин роҳи ғалабаи ин мубориза рӯз то рӯз равшантар мешуд ва ба осори ман таъсир мебахшид. Фақат дар соли 1914, ки ба воситаи ошной ва ҳамкорӣ бо большевикҳое, ки дар ўрдуи рус ба Эрон омада буданд, ман бо осори Маркс ва Ленин ошно шудам, фаҳмидаам, ки фақат интихоби вукалой маҷлиси миллӣ аз ранҷбарон кофӣ нест, балки бояд ҳукumat аз худи коргарон ва ранҷбарон интихоб шавад. Ин фикр ҳам дар шеъри мазкур ҳамчун натиҷаи мафкураҳои озодихоҳонаи ман ба он шеър илова шуд ва ҳамин ки пас аз солҳо, ба Москва омадам ва имкон даст дод, онро ба китоби «Девони Лоҳутӣ»-и соли 1939 доҳил кардам ва ба Евгений Эдуардович Бертельс инро ва монанди ин тавзеҳоти дигарро навишта дода ва хоҳиш кардам ба тавзеҳоти худаш илова кунад. Дар ин мавзӯй шумо равшан ва олимона навиштаед ва ман бо ақидаи шумо комилан мувофиқ ҳастам.

Иҷолатан номаи худро бо ин хотима медиҳам ва маъзарат меҳоҳам, ки хеле ноҳоно навиштам чаро, ки дастам дар натиҷаи бемории саҳт каме меларзад. Истидъо дорам, ҳаракати худро ба тарафи Москва ҳабар бидиҳед бо телеграф. Дар Москва боқии масъалаҳоро ҳал мекунем.

Бо салом ва эҳтиром Лоҳутӣ

92

**Аз атрофи Москва,
26 марта 1954**

Зинда бод Занд!

Ҳоло ман бо рафиқаам Бону дар санатория машғули муолиҷа ҳастам. Рӯзи 20 моҳи апрел ба Москва бармегардем. Аз Кумитаи Марказии партия ҳабар доданд, ки ба Нашриёти ба забонҳои ҳориҷӣ дастур доданд китоби маро бо хати арабӣ чоп кунанд. Нашриёт мунтазири рафтани мо ба Москва мебошад.

Ин ҳатчаро бо ачала ба шумо менависам, ки муқаддимаи худро барои китоби форсӣ ҳозир карда бифиристед. Тамоми чизҳоero, ки ба ин китоб доҳил ҳоҳанд шуд, шумо доред. Ман аз шумо чуръат намекунам ташаккур кунам барои тарафдории шумо аз ҳакиқат, чи ки агар ин тавр набуд, шумо Занд набудед. Ман ба вуҷуди мардумон ё мардоне монанди шумо ифтихор мекунам. Ҳанӯз дастам беш аз ин қалам намегирад... Бонуям муфассал менависад. Саломи маро ба ҳудатон, ба ҳамсари муҳтарамаатон ва ба фарзанди азизатон қабул фармоед.

Лоҳутии шумо

93

Аз Москва,
22 сентябрь 1954

...Дар тамоми муддати зиндагонии ман дар СССР ҳар чиро тарчима кардаам, бо ёрии рафиқ Бону будааст. Рост бигўям, хеле аз нукоти борики забони русӣ, ки дарёи пахноварест, дуруст наметавонам бифахмам. Инро рафиқ Бону ба ман мефаҳмонад. Тамоми тарчимаҳоро мо бо ҳам на-виштаем.

Инак, ба вичдони шумо мурочиат намуда ҳоҳиш мекунам, масъалаи муштарак будани ҳамаи тарчумаҳо мобайни ман ва р. Бонуро дар яке аз сафаҳоти асари худ ҷо бидихед.

Тандуруст ва муваффақ бошед Лоҳутӣ.

94

Ба Всеволод Иванов
Аз Кронштадт, 1936

Дӯсти азизамон!

Бистсолагии фабъолияти адабиатонро аз самими қалб табрик мекунем. Хеле таассуф меҳӯрем, ки дар ин рӯзи масъуд наметавонем шахсан дасти шуморо фишорем. Диљи худро бо ҳамин таскин медиҳем, ки дар флоти шарофатманди Балтик мебошем ва эҷодиёти шуморо дар хислатҳои афроди ин флот мушоҳида мекунем.

Лоҳутӣ, Вишневский

95

Ба Яҳё Исоев
Аз Москва ба Сталинобод
9 сентябрь 1951

Рафиқи мӯҳтарам Исоев!

Бубаҳшед ки дер ҷавоб менависам, қасалӣ ва гирифториҳои дигар сабаби ин шуданд.

Чандин намуна аз шеърҳои давраи охиринро ман ба идораи «Шарқи Сурх» фиристодаам. Агар барои Шумо имкон дорад, аз он нусхаҳо истифода намоед, агар барои ин монеае ҳаст, ҳоҳиш мекунам хабар бидихед, ки ман маҳсус барои шумо як нусха тайёр карда фиристам.

Китобҳое, ки гирифтад, агар барои шумо фоидае доранд, онҳоро ниғаҳ доред.

Ба ҳамаи саволҳое, ки оид ба кори худ дошта бошед, албатта бо камоли майл ҷавоб менависам.

Бо салом Лоҳутӣ

9 сентябрь 1951

Москва

96

Аз Москва ба Сталинобод,
12 апрели 1953

Рафиқи мӯҳтарам Исоев!

Ба номаи меҳрубони шумо дер ҷавоб навиштам, умед аст ки авф на-
моед. Сабаби ин гуноҳи беиродатӣ набуда, балки гирифториҳо ва бемо-
риҳои пайдарпай буда.

Шумо аз бузургвории ҳалқи тоҷик нисбат ба ман сухан рондаед. Оре,
ҳалқи азизи тоҷик начиб, заҳматдӯст, ҳақшинос ва қадрдон аст. Ман то
зиндаам лутф ва меҳрубонии вайро аз ёд намебарам. Лекин дар ҳусуси
фиристодани осори худ барои чоп кардан дар журнол ё рӯзномаи тоҷикий
ман қусур накардаам. Ҷӣ қунам, ки қалонбудагони матбуоти Тоҷикистон
барои дарҷ накардани онҳо баҳонаҳои муҳталиф оварда, онҳоро рад
карданд. Дигар фиристодани осори худро бечо донистам ва тарқ кардам.
Шумо ҳақиқати корро ба хубӣ оғоҳед. Ҷӣ бояд кард?!

Ба таври сунъӣ ҳалқи ҷоноҷонро аз ман ва маро, ки пур аз муҳаббати
вай ҳастам, аз ӯ дур карданд. Бошад! Ин тавр муомилаҳо дар ҳаққи шу-
арои дигар ҳам дар таъриҳ кам нестанд. Осори ман дар ҳаққи ҳалқи ша-
рифи тоҷик ва бузургманишии вай дар бораи ман бокӣ хоҳад монд.

Истидъо дорам саломи маро ба дӯстон бирасонед. Бо салом ва эҳти-
ром Лоҳутӣ.

12/IV-53

97

Аз Москва ба Ленинград,
1 июни 1956

Бародари азиз, рафиқи мӯҳтарам!

Номаи дӯстонаи шуморо гирифтам. Аз фиристодани саводи қисме
аз мундариҷот, дурусттар гӯем музахарафоти китоби «Сиёсати Ҷавлати
Шӯравӣ дар Эрон аз соли 1296 то 1306» беандоза мамнун ва муташаккир
шудам. Ҷоҳабар будан аз фикр ва тарзи муборизаи душман яке аз шартҳои
ғалаба аст. Шумо дар ин ҳусус ёрии қалоне кардед ва мекунед, раҳмат!

Акнун аз мавзӯи саволатон ё саволҳоятон:

1. Модарам аз қабилаи Калхонӣ буд, ки яке аз қабоили часури курд-
забон мебошанд. Онҳо алиилюҳӣ ҳастанд. Модарам худаш ҳам намедонист,
ки қадом вақт бо бобоҳоям ба Кирмоншоҳ омадаанд.

2. Номи падарам Аҳмад. Дар айёми ҷавонӣ шеър мегуфт ва барои
таъмини маъюш гевакашӣ мекард. Рӯзе устоди шоирон ва адабони Кир-
моншоҳ дар маҷлиси ҳафтагии сухансароён ба падарам гуфта буд: «Ту
дар сурудани шеър илҳом аз гайб мегирий, ин аз баландии ашъори ту бо

вучуди норасои саводат пайдост. Пас тахаллуси ту Илҳом бошад. Ҳаким – ба маъни файласуф лақаби падарам буд, ки халқ ба ў марҳамат карда буд. Пас Аҳмади Илҳомӣ, Ҳаким Илҳомӣ, Устоди Илҳомӣ ҳама дурустанд. Дар аввалҳои босавод шуданам падарамро Мирзо Илҳомӣ ҳам меғуфтанд.

3. Солҳои 1906, 1907 ва 1908 дар Техрон бо навиштани ашъори инқи-лобӣ ва нутқҳои соддаву самимона ба инқилобиҳои он замон ёрӣ медодам. Шабномаҳо бо желатин чоп мекардем ва ҳамроҳи дигарон пинҳонӣ мунташир мекардем. Таблиғот мекардем. Бештар бо Ҳайдар Амӯ Ӯғлӣ ва Ёрмуҳаммадхон кор мекардам. Ва дар мачлисҳои онҳо иштирок доштам.

4. Тахаллуси Лоҳутиро адибони Кирмоншоҳ, ки маро аз 9-10 солагӣ муқаррар имтиҳон карда буданд, ба ман дода буданд.

5. Номи ҳамаи рӯзномаҳо дарёдам нест, аммо дар «Чантаи побараҳна», ки рӯзномаи ҳалқӣ буд, иштирок мекардам ва ба «Ҳаббулматин»-и Калкутта шеър мефиристодам. Машхур ва муҳимтарин рӯзномаҳои он давра дар Эрон «Сури Исроифӣ» ва «Эрони нав» буданд. Соли 1908 дар бомб андохтан ба Муҳаммадалишоҳ бо Ҳайдар Амӯ Ӯғлӣ иштирок доштам.

6. Соли 1914 дар арафаи ҷангӣ ҷаҳонӣ аҳли ҳар маслаки ҷудогона ташкилоте доштанд пинҳон аз якдигар Ҳукумати Эрон, ки зуд-зуд тафийр мекард, гоҳе тарафдорони рус, гоҳе ожансҳои англис, бештар алмонуфил, баъзе панисломист ва тарафдори Туркия буданд.

Аз инқилобиҳои қадиме, ки дар дасти ин ё он ҳукумат нобуд шуда буданд, фақат ман зинда монда будам, дорои шуғле ва нуфузе будам. Гуноҳи кабири ман ин буд, ки «каллашак» будам ва ба ҷуз Эрон ҳеч чизро намепарастидам. Бисёр вақтҳо қотилони ҳалқро, ки илова бар ҷону мол ба номуси мардум ҳам таҷовуз мекарданд, ҷазои саҳт медодам. Мутамаликҳои пулпараст ва навкарҳои ҷигарҳори ҳориҷиро дида наметавонистам. Бо камоли ифтиҳор мегӯям, ки аз ҳеч давлате пул қабул накардаам ва ба ҳеч давлате такя нанамудаам, магар ба ҳалқи Эрони ҳудам. Бо ин сабаб давлати ҳориҷпаристи Эрон вазифаи ҳуд медонист, ки маро нобуд кунад. Тафсили ин хеле тӯлонист. Ҳулоса ин ки ман қарор гузоштам фирор кунам ва ҳудро ба Кирмоншоҳ бирасонам. Он ҷо ман метавонистам ба истиқлоли Эрон хизмат кунам. Вазъият ҷунон буд, ки мачбуран аз Техрон ба Мозандарон, аз он ҷо ба Гелон, аз он ҷо ба Бичор ва аз Бичор ба Санандач, аз он ҷо ба Сулаймония (ҳоки Ӯсмонӣ буд), аз он ҷо ба Мавсул, аз Мавсул ба Бағదод, аз он ҷо ба Кирмоншоҳ афтодам. Се ҷаҳоруми ин роҳро побараҳна ва пиёда, гуруснаву бемор тай қардам.

7. Дар муҳочират 2 бор будам: соли 1914 ва соли 1917 то соли 1920.

8. Маълумоти Гургонӣ бӯе ҳам аз ҳақиқат надорад.

Хидмати дӯстони азиз Больдиров, Розенфельд, Боголюбов ва Часова саломҳои иродатмандона аз тарафи ман бирасонед. Барои онҳо тан-

дурустй, қувваи қавии ҷавонӣ ва умри тӯлонӣ орзу дорам. Ҳамин тавр ҳам барои шумо.

Рафики ҷон, меҳостам муфассал ба шумо ҳат қунам, лекин инфаркти мубрам иҷолатан дasti чапи маро аз кор андак хастааст. Дасти рост ҳам зуд монда мешавад. Аз ин сабаб натавонистам бештар бинависам. Авф қунед.

Бо салому эҳтиром Лоҳутӣ.

Рафиқ Бону ба шумо салом мерасонад.

98

**Ба И.О. Коломийцев
Эрон**

Мо ба воқеаҳое, ки дар мамлакати шумо содир мешаванд, бо ҳаяҷон ҷашми диққат дӯхтаем. Қасе ки чунин ҳақиқати оддӣ ва қуллро фаҳмида бошад, шахсияти бузург ва хирадманд аст: ба мардум пеш аз ҳама чизеро бояд эҳдо кард, ки зарур бошад. Ба мардуми факир ҷанг ҷӣ лозим аст? Ба ўсулҳу осоиш лозим аст. Бештарин қисмати башар дар рӯи замин кор мекунад. Аммо ин одамон насл ба насл дар рӯи замин заҳмат қашанд ҳам, ҳудашон соҳиби замин нестанд. Ин магар аз рӯи адолат аст? Не. Шумоён ба ҳалқи азияткашида сулҳ ва замин тақдим кардед. Аз ин пас шумоён музaffer ҳоҳед шуд. Пеши як ҷӯйчаро метавон банд кард, вале агар ҷӯйчаҳо ба ҳам бирасанд, қувваи муктадире мешаванд. Инро ҳам бояд гуфт, ки ҳанӯз қувваи душманон хеле афзун аст. Дар сурате, ки душманон бо бохтҳои худ созиш наметавонанд биқунанд, оё қувваи шумо дар роҳи ҳифзи неъматҳое, ки худ расонидаед, вале онҳо ҳанӯз устувор нашудаанд, коғист? Ҳамаи ин моро ҳавотир мекунад.

99

**Ба Х. Мирзозода
Аз Звенигород ба Сталинобод,
16 декабря 1948**

Рафики азиз Мирзозода!

Мактуби 30/XI-48 навиштаи шуморо дирӯз 15/XII гирифтам. Бисёр ҳушҳол шудам. Ҳоло ман дар наздикии Звенигород ба муолиҷа машғулам. Дилам саркашӣ мекунад, бояд ром ва оромаш қунам.

Дар ҳусуси кори тадқиқотии шумо дар осори адабии ман, ҳаминро гуфтан метавонам, ки то қунун хидмати шоёне накардаам, ки дарҳури тадқиқи илмӣ бошад. Фақат барои ин ки ҳоҳиши дӯсте чун шуморо рад на-карда бошам, ба пурсишҳои шумо як ба як ҷавоб менависам.

Чавоби 1. Рӯзи таваллудро ёд надорам. Маълум мешавад бе ичозат ва орзӯи худам маро зондаанд. Зиндагонии пурталотуми худам низ инро тасдиқ мекунад. Дар кашмакаши зачру банд, мубориза ва мароратҳои Эрон гуфта будам: «Хоҳӣ агар аз зиндагии ман огоҳ шавӣ – пардае тира, дар он сурати як зиндан бин». Аз қароин, ки дар даст аст, бояд зимистони 1887 ба доми дунё афтода бошам. Ҳамеша фарзандонам илтимос мекарданд, ки: охир рӯзи таваллудатро таъян кун. Окибат рӯз расид. 4 моҳи декабрро рӯзи таваллуд таъян кардам.

2. Падарам дар ҷавонӣ ҳӯшачинӣ, порадӯйӣ ва гевакашӣ мекардааст (гева як навъ поїафзол аст). Баъдҳо шоир шуда, чун шеър дар Эрон ҳаридоре надошт ва сила мунҳасир ба «бахшиши ашроф» буд, падарам ҳам ба онҳо ҷандон бандагӣ намекард, дар бадбахтӣ ва тиҳидастӣ мурд. Дар ҳеч мактабе дарс наҳонда буд, аммо шеърҳояш хеле баланд буданд. Афсӯс, ки бештар дар мавзӯъҳои мазҳабӣ менавишт. Ғазалҳои хуб ҳам дошт. Модарам курд буд. Ду бародар ва ду ҳоҳарам аз ёздаҳ авлоди падарам зинда монда буданд. Муҳтасар шарҳи онҳоро дар «Парии баҳт» навиштаам. Ду амакам дар қасби гевакашӣ дар шаҳри Кирмоншоҳ боқӣ буданд, то мурданд. Ман онҳоро хеле дӯст медоштам.

Чавоб ба саволи 3. Ҳондан ва навиштанро дар хидмати падарам омӯҳтам. Ҳафтаи аввал, ки маро ба мактабхонаи сари гузар дода буданд, марҳум Мулло Бокир – муаллими мактаби мо, маро ба фалака баста ва ноҳунҳои поямро зери ҷӯб резонд. Падарам паси ин тарзи тарбия мани ҳурдсолро аз мактабхона гирифт ва дигар ба он ҷо надод. Ман дар шаҳри Кирмоншоҳ, маҳаллаи Барзадимоғ бузург шудаам, на дар қишлоқ. Танҳо мактабе, ки дар он ҳондаам, курси марксизм-ленинизм аст дар Москва соли 1928. Фақат як сол дар он ҷо ҳондам, мактаби дигаре надидаам. Агар кӯрсаводе дорам, фақат бо қӯшиши худам дар қалонсолӣ ба даст омадааст.

4-5-6. Шеъргӯро дар ҳурдсолӣ, дар таъсири шеърҳои падарам омӯҳтам, лекин кумитаҳои сиррии инқилобии он замон, ки маро дар зери тарбияи худ гирифта буданд, ба роҳи саҳту азизи мубориза роҳнамоиям карданд. Беш аз ҳама ашъори инқилобии Сарҳуш, ки ба таври «шабнома» ҷоп мешуданд, ба ман таъсир мекарданд ва осори чопии Мирзо Малкумхони машҳур.

7. Баъзе намунаҳои осори давраи ҷавониро бароятон навишта мефиристам.

8. Осори давраи бедории фикри иҷтимоии манро дар китобҳои ашъори ман ёфтанд мумкин аст. Баъзе аз онҳоро, ки дар китобҳо нестанд, бароятон мефиристам.

9. Ҳаракати инқилобии ибтидоии ман ҳаракати озодихоҳонаи миллӣ буд. Мубориза барои истиқболи ватан ва озодии он аз ҷонғоли

империалистҳои Аврупо ва Амрико буд, тараққии маорифу маданият ва саноеи миллий. Озодӣ ва саодати «побараҳнагон», яъне ҳалқ. Соли 1916, ки ўрдуи подшоҳии рус дар Эрон бар зидди ўрдуи Туркия мечангид, ман бо коммунистҳои рус ошно шудам ва онҳо маро бо осор ва мафкураи Маркс ва Ленин ошно карданд.

10. Дар ин солҳо ҳолати сиёсии Эрон саҳт буд. Эрон дар фишори ҳамсояи пурзӯр — подшоҳии рус ва империалисти ғаддори инглис ҷон меканд. Туркия мавқеъро ганимат шумурда мисли дузди паст, ки шабона аз гӯри мурдаҳо кафан медуздад, меҳост кафши кӯҳнаи Эрони дами ҷон доданро аз поҳои берангӯ бехаракаташ бароварда ғорат кунад. Олмонидои Вильхельм аз соҳиб шудани инглиси рус ба Эрон метарсиданд ва бо зӯрии пул тарафдороне ба даст оварда буданд, ки ба нафъи онҳо таблиғот мекарданд. Ҳалки парешон ва бечора намедонист ба кучо равад ва чӣ кунад. Ватанфурӯшон аз ҷаҳор тараф номус ва истиқлоли Эронро ба тарозуи фурӯш гузашта буданд. Ҳизби «Эътидолион» — ҳизби ашроф ва муллоҳо, савдогарони бузург ва дарбориён ба ҳама давлатҳои бегона хидмат мекарданд ва ҷосуси онҳо шуда буданд. Поктарин ҳизби сиёсии Эрон ҳизби демократҳо буд, ки ҳақиқатан меҳостанд ба ранҷбарон хидмат кунанд, аммо ба воситаи маҳрум будан аз теории марксизм-ленинзм ҳамаи иқдомоти онҳо бе натиҷа мемонд ва ҳунҳои ҷавонони озодихо бехуда рехта шуданд (рост аст, ки баъдҳо самараи олӣ ҳоҳад дод). Ман гарчи узви расмии ин ҳизб набудам, аммо бо онҳо кор мекардам.

11-12. Соли 1917 дар Кирмоншоҳ бо инқилобчиёни рус, ки дар дохили ўрдуи подшоҳӣ буданд, дӯстӣ доштам ва бо ёрии онҳо ҳеле хидматҳо ба озодии Эрон кардем. Пас аз рафтани ўрдуи рус аз Эрон ба амри рафиқ Ленин, қисми зиддиинқилобии аскарони рус зери байрақи инглисҳо рафта ва бар зидди қувваи инқилобии Эрон, ки ман ҳам бо онҳо будам ва даст ба дasti коммунистон ва инқилобчиёни рус кор мекардем, ба ҷанг даромаданд. Мо мағлуб шудем ва ман ба Туркия...

100

Аз Москва ба Сталинобод,
29 феврали 1949

Рафиқи азиз Мирзозода.

Аз тарафе, бемории ҳудам, аз тарафи дигар, таъкиди рафиқ Почочонзода барои зудтар фиристодани тарҷумаҳо осори Пушкин ба корҳои зиёд ва даводави зиндагонӣ илова шуда, фурсат надоданд ҳоҳиши шуморо зудтар иҷро кунам. Бубахшед. Акнун дар беруни шаҳр, ҳамаи корҳоро канор гузашта меҳоҳам қадре аз саволҳои шуморо ҷавоб диҳам.

Чавоби саволи даҳуми шумо: Ҳаракати инқилобии ибтидой, ки ман дар он иштирок доштам, характеристи инқилоби миллӣ дошт ба ин маънӣ, ки пешравони миллат барои озодии Эрон фишори давлатҳои ҳамсоя: Туркия, Россияни подшоҳӣ ва Инглистон: барои истиқлоли комили Эрон, тараққии саноене миллӣ, тавсияи маориф ва маданият, озодии дехқонон ва гайра мубориза мекарданд. Муаллими асосии ин пешравон инқилоби кабири Франсия буд. Назаре ба сайр ва ҷараёни инқилобҳои Эрони 1905-9 нишон медиҳад, ки инқилоби кабири Франсия нуфузи муҳимме дар инқилоби он давраи Эрон дошт. Лекин дар ҳамон вақт инқилобчиёни ҷудогонаи рус ва қафқозӣ дар ҷараёни инқилоби Эрон иштироки ҷиддӣ доштанд.

Партияҳои сиёсӣ ҷандинто буданд. Муҳимтарини онҳо, ки кудрат ва давоми бисёр доштанд, партияи демократ, эътидолион ва партияи дашнакҳо буданд. «Эътидолион»-ро партияи сиёсӣ гӯфтан ҳам мавриди баҳс аст, ҷаро ки ин «партия» иборат буд аз ҳамдастии ҳамаи унсурҳои иртиҷоӣ бар зидди ҷараёни инқилоб ва инқилобион. Комитети марказии ин партия сафоратхонаҳои давлатҳои ҳориҷа буд ва гоҳе гайри мустақим ҳукумати Эрон. Ин вақте буд, ки ҳукумати Эрон аз навкарҳои содиқи давлатҳои ҳориҷа ташкил мешуд... Эътидолион, ки қувваҳои иҷроияи муҳимме аз унсурҳои қотил, дузд, авбош ва беномусӣ доштанд, олати иҷрои фармонҳои арбобони ҳуд — сафоратҳои аврупоӣ ва амрикӣ ва гоҳе Туркия буданд.

Дар Эрони он вақт ... ба хидмати рӯфтани кӯча дохил (ё сарафroz) шудан ҳам бе ризоияти консулҳои ҳориҷа барои соҳибони ҳақиқии Эрон, яъне, миллати Эрон мумкин набуд. (Миллат дар он давра ба ҳалқ итлоқ мешуд, бинобар он ҳамеша миллатро нуқтаи муқобили давлат ҳисоб мекарданд ва кӯшиши демократҳо ин буд, ки миллат ва давлат як шаванд, аммо роҳи ин як шуданро намедонистанд. Ғақат иддаи каме аз сотсиал-демократҳои Қафқоз ва рус — Орҷоникидзе, Наримонов ва дигарон мавзӯи диктатураи пролетариатро ба зудбаҳои инқилоби Эрон меомӯҳтанд). Эътидолион: муллоҳо, ашроф, савдогарони бузург, маллокҳо ва амсоли онҳо ҳатто программи муайян, ки лоиқи ин ном бошад, надоштанд. «Мароми» онҳо фақат ин буд, ки ҳалқ бедор нашавад ва оқоии онҳо аз миён наравад. Онҳо байни ҳуд гоҳе ҷангӣ ҳунин доштанд, аммо бар зидди инқилобион бо ҳам як мешуданд ва сари занҷире, ки онҳоро ба яқдигар муваққатан мебаст, дар дасти давлатҳои ҳориҷа буд, ки онҳо ҳам байни ҳуд ракобат доштанд, вали дасти ҳар қадомашон дар замони мафрӯза зӯртар буд, сари риштаро ба ҷангӣ ҳуд мегирифт.

Демократҳо бо ҳама нуқсонҳое, ки доштанд, мардумоне буданд бо-шараф, фидокор, часур, бетамаъ, содиқ ва ватанпариasti ҳақиқӣ. Онҳо маромнома (программ)-и муайянни сиёсӣ доштанд, ки аз ҷумлаи моддаҳои

он тақсими замин байни дөхконхо, сабук кардани молиёт, хукуки интихобот барои ҳамаи ахолӣ, саводи умумӣ ва ғайра буд.

Мана, ман бо ҳамин демократҳо ҳамдаст ва ҳамкор, ҳамфикр ва ҳаммаслак будам.

Чавоби саволи дигаратон дар ҳамин моддаи 10: Шиносоии ман бо асарҳо ва гояи марксизм дар рӯзҳои тобистони соли 1916 сар шуд. Дар шаҳри Кирмоншоҳ кувваҳои бузурге аз сипоҳи рус буданд, ки бар зидди Туркия мечангиданд. Эрони бетараф майдони тоҳтутози чандин давлати муҳориб буд. Үнсурҳои инқилобии рус ва ҷонд тан аз сотсиал-демократҳои русӣ, ки дар доҳили ӯрдуи Россия буданд, бо инқилобиони Эрон ҳамдаст шуда, аз як тараф дар муқобили қисмати зиддиинқилоби сипоҳиёни рус — меньшевикон ва ғайра ва аз тарафи дигар, бар зидди иртиҷоиёни хоини Эрон муборизаи саҳт мекарданд. Дар он вақт ба шогирдии инқилобчиёни рус бо асарҳои (бехтар гӯям, бо афкор) Маркс ва Ленин ошно шудам. Ман узви Кумитети муштараки инқилобии русӣ ва эронӣ интихоб шуда будам. Дар ҳамон вақт фирмәи коргарро ташкил додам ва рӯзномаи «Бесутун»-ро ба вучуд оварда раҳбарӣ кардам.

Чавоби саволи рақами 11-и шумо дар зимни чавоби саволи 10 гуфта шуд.

Чавоби саволи 12-и шумо: Пас аз афтодани хукумати Керенский дар Россия ва ташкили хукумати советӣ қувваҳои ҷангии рус, ки дар Кирмоншоҳ буданд, ба ду қисмат тақсим шуданд. Үнсурҳои ҳалқӣ, дехқонон, коргарон ва ғайра ба фармони рафиқ Ленин тобеъ шуда, хоки Эронро тарқ карда ба Россия баргаштанд. Қисмати дигар меньшевикҳо, дашнакҳо ва амсоли ин ҷонварон, ки рӯи баргаштан ба ватани ҳуд надоштанд ва бо хукумати ҷавони советӣ душмани гаддор буданд, ба уммеди ин ки бо дасти инглизҳо хукумати советиро нобуд ҳоҳанд кард, зери байраки инглиз рафта, номардона ҳудро ба консули инглиз таслим карданд. Ин қувваи ҳарбии аксиинқилобии хунҳори русии подшоҳӣ бо дуздон ва каллабурҳои маҳалӣ, ки бо фармон ва сармояи инглизӣ мусаллаҳ шуда буданд, як шуда, ба иддаи инқилобчиёни эронӣ, ки бо қувваҳои инқилобии ӯрдуи ҳамдаст буданд, хучум карданд. Аз он ҷо ки қувваҳои инқилобии русӣ рафта буданд ва мо танҳо монда будем, мағлуб шудем ва мутафарриқ ин вақт буд, ки ман мачбур ба фирор ба Туркия шудам. Аввал дар шаҳри Сулаймония, ки дар ҳудуди шимолии Эрон буд, баъд ба Мавсил ва аз он ҷо ба Истанбул рафтам. Дар Истанбул бо баниӣ, мардикорӣ, ҳаммолӣ, муаллимӣ ва ғайра майшат кардам. Зимнан қисми муҳиммӣ аз осори назми ҳудро дар он ҳоли фалокат навиштам. Ва билҳира муваффақ шудам, ки «Ҷамъияти ҷавонони эронӣ» ташкил дидҳам ва ба анҷоми баъзе хидматҳои инқилобӣ ноил гаштам. Дар он ҷо мачаллаи «Порс»-ро ки нимаш форсӣ, бо редактории ҳудам ва нимаш

дар таҳти редактории Ҳасани Муқаддам бо забони франсавӣ чоп мешуд, мунташир кардам. Соли 1920, ки корҳои инқилобии ман дар шуруфи кашф шудан буданд, маҷбур ба фирор шудам. Зимнан инқилобчиёни Гелон маро даъват карданд, ки ба Рашт биравам. Аз Истамбул то таҳи Табрез пиёда ва бепул, пои барахна рафтам (ҳар як аз ин воқеаҳоро мешавад дар чандин ҷилд навишт. Ман фақат мисли сарлавҳа онҳоро дар ин ҷо менависам).

Ҷавоби саволи 15-и шумо: Мукофотҳо аз ташкилоти инқилобии Эрон доштам. Яке аз онҳоро дар шеъри «Ду нишон» гуфтаам.

101

**Ба М. Миршакар
Аз Москва ба Сталинобод**

Мӯхтарам раф. Миршакаров!

Мову шумо, аз афти кор, ҳамдигарро нафаҳмидем. Шумо навиштаед, ки 1500 сӯми фиристодаатон сила барои «Мактуби ҳалқи тоҷик» аз рӯзномаи «Тоҷикистони сурх», ки дар натиҷаи дар байни муаллифон тақсим намудани маблаги умумӣ ба ман расида аст. Шумо инчунин навиштаед, ки ин пул аз рӯи шартҳои пешниҳод кардаи устод Айнӣ тақсим шуд ва моҳияти ин шартҳоро баён намуда филфавр илова кардаед: «Мо бовар доштем, ки шумо ба ин розӣ мешавед. Вале азбаски бо ҷунин тақсимот шумо розӣ нестед, ман ба бухгалтерия фармоиш додам, ки 400 сӯми дигар фиристад. Ба ҳамин тарик барои рафиқон Айнӣ ва Раҳимӣ ҳамагӣ 202 сӯм бокӣ монд.

Ин ҷо, албаттა, қаҷфаҳмие рух додааст. Шумо, рафиқ Миршакаров, аз кучо медонистед, ки ман ба ҷунин тақсимот розӣ ҳастам ё не, дар сурате, ки аввалин бор ҳозир инро ҳабар дода истодаед. Шумо бояд дар хотир дошта бошед, ки 1500 сӯмро ба ман бидуни ягон навиштаҷоте фиристода будед.

Азбаски «Мактуб» дар якчанд нашрияҳо ба табъ расида буд, нафаҳмидам, ки 1500 сӯм як қисми ҳаққи қалами ман аст ва ё ҳамааш, аз ҳамаи нашрияҳо ва ё баъзеаш. Агар ҳаммааш бошад, донистан меҳостам, ки аз рӯи қадом ҳисоб аст, яъне ба ҳар мисраи ман ҷандпулӣ додаанд.

Ҷунон ки аз мазмуни мактубам ба шумо маълум аст, ман маҳз ба ҳамин масъала тавакқуф карда будам. Дар бораи он ки ҳаққи қалам дар байни шоирон чи навъ тақсим шудааст, ҷизе нагуфтаам. Ман ҳатто на-медонистам, ки ба ҷунин тақсимот эҳтиёҷ аст, зеро гумон карда будам, ки редакция ба ҳар шоир алоҳида, мувофиқи ҳаҷми мисраъҳои эҷод кардааш, ҳақ медиҳад.

Ба Шумо иттилоъ медиҳам, ки ман ба пешниҳодоти р. Айнӣ муқобил нестам ва ҳоҳиш мекунам он фаромиштеро, ки Шумо бо ташаббуси худ дар бораи тарики илова фиристодани 400 сӯм додаед, ба зудӣ, баробари расидани ин мактуб бекор кунед. (Дар ин бора 25 декабр телеграмма дода будам).

Ба ман ин чиз низ номафхум аст, Шумо навиштаед: Лоҳутӣ – 70%, Айнӣ – 15%, Раҳимӣ – 15% мегиранд. Ҳамагӣ 100%.

Чаро дар ин рӯйхат номҳои рафиқон Турсунзода ва Суҳайлӣ, ки бо-би қалони иловагиро доир ба канал навишта буданд, нест? Оё онҳо пул гирифтанд? Ё ин ҷо ҳам қаҷфаҳмие мавҷуд аст? Агар онҳо ҳаққи худро нагирифта бошанд, пас ба ман зиёд пул фиристодаанд, ман бояд на 70%, балки камтар гирам.

Ба ҳамаи рафиқоне, ки дар таълифи «Мактуби ҳалқ» ширкат варзидаанд, нусҳаи ин мактубро мефиристам, то ин ки дар бораи мавқеи ман доир ба ин масъала шубҳае пайдо нашавад.

Аз мактуби Шумо бармеояд, ки дар атрофи ин масъала норавшание мавҷуд аст, бинобар ин илова бар он чи ки гуфтам, додани маълумоти зеринро зарур мешуморам.

Доир ба масъалаи он, ки аз матни навиштаи М. Раҳимӣ ба «Мактуби ҳалқ» танҳо 25 мисраъ доҳил шудааст, хотиррасон мекунам, ки муҳокимаи матнҳои аз тарафи шоирон пешниҳод ва интиҳоби онҳо дастҷамъӣ, бо иштироки р. Айнӣ ва худи Раҳимӣ ба вуқӯй пайвастааст.

Дар болои матни худам, инчунин соҳтори умумии мактуб ман дар Сталиnobod ва байдар Москва ҷандин моҳ муттасил кор кардам.

Ман на фақат худам тарҷумаи русии онро ташкил кардам, балки ба ин кор Бонуро низ ҷалб намудам. Ӯ вариантҳои гуногуни «Мактуб»-ро бемузд тарҷумаи таҳтуллағз кард, тарҷумаҳои шеъриро тафтиш намуд ва ғайраҳо.

Ба ғайр аз ин, ман ба тарҷумонҳо, машинисткаҳо ва алокаи телеграфӣ бо Сталиnobod қариб 1000 сӯм сарф кардам. (Нисфи зиёди онро сарфи назар карда фақат якчанд счет ба М. Турсунзода пешниҳод намудам, вале пули онро ҳам то ҳол надодаанд). Ба назари ман ҳамаи ин бо пулпарастӣ ва ё манфиатталошӣ ҳеч алокае надорад. Ҳамаи инро ман танҳо ба хотири анҷом додани он кори бузурге кардам, ки ба мо, шоирон аз тарафи партия ва ҳалқ супорида шуда буд ва агар мактуби Шумо мачбурам намекард, онро ҳеч вақт ёдовар ҳам намешудам.

Гумон мекунам, ки акнун ки «Мактуби ҳалқ» ба табъ расидааст, дар қатори дигарон, аз рӯи конуни умумӣ барои мисраъҳои эҷод кардаам ҳаққи қалами худро гирам, айбе надорад.

Бо эҳтиром Лоҳутӣ

102

**Ба донишҷӯ Муқаммал
Аз Москва ба Сталинобод,
13 май 1955**

Духтари азиз Муқаммал.

Барои мактуби меҳрубони шумо бисёр миннатдорам. Ман ҳам ҳалқи маҳбуби тоҷикро бисёр ёд мекунам ва орзуманди дидори он мебошам, афсус, ки дар солҳои охир ҳолати сиҳҳат ва сабабҳои дигар имкон на-медиҳад аз Москва ба Тоҷикистон сафар кунам.

Нисбат ба адабиёти советӣ ин қадар шавқ ва алоқа доштанатон маро бисёр хурсанд мекунад. Умединорам, ки тамоми лаёқат ва кӯшишҳои худро ба кор мебаред, то дар натиҷаи таҳсили илм мутахассиси хубе шавед ва ҳам ба тарбияи насли ҷавони советӣ, ҳам дар соҳаи адабиётшиносӣ хизматҳои шоён намоед. Хоҳишмандам ба рафиқ Мирзозода ва ба тамоми колективи студентон ва муаллимони Институти педагогии занҳо саломи дӯстонаи маро бирасонед.

Орзуманди саломатӣ ва муваффақиятҳои рӯзағзуни шумо.

Лоҳутӣ

103

**Ба Авнер Муллоқандов.
Аз Москва ба Сталинобод,
8 ноября 1940**

Рафики мӯҳтарам Муллоқандов!

Барои ин ки қадре аз қарзҳои худамро ба шумо адо карда бошам, тарҷумаи «Сулико» — таронаи ҳалқии гурҷиро, ки ҳалқҳои советӣ онро меҳонанд ва дӯст медоранд, ба шумо мефиристам. Музикаи ин тарҷумаро композиторҳо дар Москва шунида ва тасдиқ кардаанд, ки бо аслаш мувоғиқ аст. Албатта, нотаи он дар радиокомитети Тоҷикистон ёфт мешавад. Агар шумо ҳам онро писандед, қабул кунед ва хонед, бисёр хурсанд ҳоҳам шуд. Ба ҳама рафиқон салом!

Бо саломи бародарона Лоҳутӣ.

Москва, 8/XI-40

104

**Аз Москва ба Сталинобод,
21 января 1941**

Бародари азиз Авнер!

Хати шуморо гирифта хондам. Хурсанд шудам, мамнун шудам. Раҳмат!

Муваффакиятҳои шуморо, ки шӯҳрати онҳо ҳамеша ба гӯшам мерасад, аз дилу чон табрик мекунам. Ин тавр ғайратмандона кор кардани шумо беҳтарин ҳақшиносист, нисбат ба партияи Ленин-Сталин, ки имконияти тараққӣ додани чунин талантни пурбаҳоро ба шумо бахшида аст. Хидмати содиқонаи шуморо ҳалқ қимати баланд дода ва албатта баъд аз ин ҳам медиҳад.

Холо барои шумо (ҳамроҳи нотаи «Сулико» бо тексти тоҷикиаш, ки ба он як ду тасҳехи хурд даровардаам), тарҷумаи як таронаи ҳалқии италяни (неаполитани), ки дар ин ҷо бисёр машҳур аст, мефиристам. Тарҷумаи русии ин ду тарона ба ақидаи баъзе забоншиносон ҷандон на-баромадааст, бинобар ин ман аз рӯи тарҷума не, балки аз як тараф мазмуни аслро, аз тарафи дигар адабиёт ва салиқаи шунавандагони тоҷикро дар назар гирифта тарҷума кардам.

Аз шумо ҳоҳиш дорам, баъд аз ин ки ин таронаҳоро ҳудатон ба кор баред, онҳоро ба дасти Музаффара Рустамова дихед, ки дар журнали «Бо роҳи ленинӣ» бо нотаашон ҷоп қунонад. Ман инро ба журнал ваъда дода будам, аммо хостам, ки аввал шумо онҳоро мисли номераҳои нав ичро қунед, баъд ҷоп шаванд.

Умедворам, ки шумо ин ваъдаи маро анҷом дихед.

Ба ҳамаи рафиқоне, ки дар муҳокимаи ин таронаҳо бо шумо иштирок карда ва мекунанд, саломи самимии маро бирасонед.

Бо салом ва эҳтиром Ҷоҳутӣ.

21/I-41.

105

Ба Навбари
Аз Москва,
7 февраля 1949

Рафиқи азиз Навбари!

Бисёр афсӯс меҳӯрам, ки бо баъзе сабабҳои новобаста ба ман, дастнависатонро андак нигоҳ доштам.

Табрикотонро ба муносабати ид ба ман расониданд, муташаккирам. Аз тарафи худам ҳам шуморо бо иди Октябрри бузург табрик мегӯям.

Ҳикояи шумо «Қатл» («Казнь»)-ро бо шавқи тамом мутолия кардам. Мавзӯи он қалон ва муҳим буда, бо самимият ва моҳирона навишта шудааст. Умедворам, ки минбаъд ба монанди ин асарҳои зиёд ҳоҳед навишт ва такмил додани маҳорати нависандагии худро давом ҳоҳед дод.

Мувофиқи ҳоҳиши шумо ба баъзе нуктаҳояш ишора мекунам, ки ба фикри ман аниқтар ва ё беҳтар кардан мумкин аст. Чунин қайдҳо ҷандон зиёд нестанд.

Сах. 1. Калимаи «Кафтан»-ро ба забони русӣ оиди либоси гарм истифода мебаранд. Оё беҳтар нест, ки ба дигар калима иваз намоед?

Сах. 3. «Бағдоди мӯйсафед ва кӯзпушт» — оё ин ба тавсифи дар саҳифаи 8 дода шуда мухолиф нест? (Нозанин ва гайраҳо).

Сах. 4. Дар бораи сафири инглисҳо то андозае соддалавҳона сухан ронда шудааст. Ў дар арафаи воқеаҳои даҳшатнок шаби дароз бетанаффус конъяк наменӯшад, баръакс тамоми кувваашро ба он сафарбар мекунад, ки ба ҳар ҳодисае омода бошад.

Сах. 5. «Листовка» — шояд ин чо саҳв рафта бошад, бояд «листок» бошад. Охир, сухан дар бораи мактуби қарибон меравад, «листовка» — варақа, шабнома аст.

Сах. 8. Суханони «диндоронро ба ибодат даъват намуда»-ро партоед, ҳеч зарар намебинед, зоро хеле забонзад шудааст ва аз тарафи дигар моянимаи «диндоронро» наметавонем ба тарики чиддӣ истифода барем.

Дар аввали саҳифа «Бағдод коҳилона бедор мешуд» ба ҷумлаи «Бағдод дар ин шаб на хобро медонисту на оромиро» (сах. 3) мухолиф аст.

Сах. 11. Оё ин аломуатро, ки хоси саёҳат аст, нисбати марг истифода бурдан мумкин аст?

Сах. 12. Оё беҳтар нест, ки ин тавр нависем: «Аз байни издиҳом ба зери поящон гулдастаҳо мепартофтанд».

Дар поёнтар калимаҳои «чашмони фаттон»-ро партофтанд беҳтар аст.

Мана ҳамааш ҳамин.

Ҳа, боз дар сах. 5 «Салимҷон» омадааст. Оё дар забони арабӣ ин тавр мегӯянд. Ин бештар ба ҳалқҳои Осиёи Миёна хос аст. Боз ду-се қайди дигарро дар ҳошияҳо мейёбед.

Бо салом Лоҳутӣ

7/II-49

106

Ба раиси колхоз Мирзо Назар

Аз Москва ба Сталинобод,

11 марта 1947

Бародари азиз Мирзо Назар, салом.

Анча вақт гузашт, аз саломатии шумоҳо бехабар мондам. Бисёр афсӯс меҳурам дар тамоми ин муддат мумкин нашуд шумо ва ҳамаи аъзои колхозро бинам. Аз ғалабаҳои шумо дар иҷрои плони колхоз гоҳ-гоҳе дар газетаҳо меҳонам ва фахр мекунам. Ҳар як аз ин ғалабаҳо обрӯи То-

чикистони аизи гул-гул шукуфтаи моро баландтар бармедорад ва зиндагии худи шумохоро дар роҳи беҳбӯдӣ ва маданият пештар мебарад.

Хеле орзӯ дорам донам дар мактаби колхози шумо омӯзиш чӣ тавр мегузараҷ, аҳволи мактаб чӣ тавр аст? Доимо муҳаббати шумоҳо дар дили ман зинда аст. Зинда бошед, хушвақт бошед!

Лоҳутӣ

107

Ба Н.С. Нерсесян
Аз Тошканд ба Панҷакент,
7 октябри 1942

Азизам Нерсес! Ҳашмгин нашав, ки ба ту мактуб нанавиштам, бисёර гирифториҳо доштам. Ҳаёлам ин буд, ки баъд аз тамом кардани корҳо ба Тошканд равам ва дар сари роҳ пеши ту биёям. Ин ҳам нашуд. Ҳоло дар Тошканд ҳастам, рӯзи 15 ўқтабр бармегардам ба Сталинобод. Омадан ба Панҷакент мумкин намешавад, агарчи инро хеле орзӯ дорам. Медонӣ ки орзӯ ба ҷавонон айб нест. Ҳуб, ба хидмати падару модар саломи фаровон бирасон.

Рафиқаат ва духтаратро ҳам дуои салом, ин аст, ки ҳама саломат бошанд ва як рӯзе ҳама яқдигарро бубинем. Ҳуш ва муваффақ бош.

Лоҳутӣ.

7/X-1942

108

Аз Москва,
6 октябри 1956

Рафиқи мӯҳтарам Нерсес!

Пеш аз гирифтани телегроматон рафиқ Ардашер бо телфун ба ман ҳабари ҳуш дод, ки Шумо дар Москвав будед ва корҳоятон бо муваффақият анҷом гирифтанд.

Телегроматон, ки расид ман чанд рӯзе дар яйлоқ будам, вақте ба Москвав баргаштам аз рафиқ Ортошис адреси Шуморо пурсидаам, ў намедонист, ноҷор ин номачаро ба адреси райкум мефиристам. Умединорам ба Шумо бирасад.

Ман яқин дорам, ки саҳтиҳо ва фишори зиндагӣ шуморо на ин ки нашикастааст, балки пухтатар намуда.

Муваффақияти Шуморо аз дилу ҷон табрик мегӯям.

Хидмати падар ва модари қаҳрамонатон салом бирасонед.

Тандуруст бошед!

Лоҳутӣ, 6/X-1956.

Аз Москва,
8 июл

Несеси азиз! Номаи Шуморо, ки як моҳ пеш навишта будед, ман имрӯз 8 июл хондам. Сабаб ин буд, ки беморӣ саҳт шиддат кард, ба тавре ки ҳеч мактубе ба ман намедоданд. Ҳоло боз ҳам аҷузаи маргро бо доси бераҳмаш фиреб додам ва озод гурехтам.

Рост аст қадре рафтори Шумо дар ҳақи ман бо он дӯстии Истонбул тафовут пайдо карда буд, лекин ман ҳеч вақт нисбат ба шумо иваз нашудам. Номаи Шумо моро хеле хушҳол кард. Тааҷҷуб мекунам, ки чунин рафиқи хубе мисли Ардашер будани Шуморо дар Москав ба ман ҳабар надод.

Хуб, айб надорад, агар бори дигар ба Москав биёд, ҳонаи моро, ки ҳонаи ҳудатон аст, фаромӯш накунед. Ҷӣ қадар хушҳол мешудам, агар ҳабар медод, ки бобоҷон шудаед. Намедонам ҳамсари Шумо кист ва онро аз қадом дарё ба тӯр даровардаед, ба ман муфассал бинависед.

Хидмати модари мӯҳтараматон саломи бародаронай маро бирасонед. Ба рафиқаатон аз рафиқ Бону ва бачаҳо ба Шумо салом! Аз зиндагонии ҳуд муфассалан ба ман бинависед.

Бо саломи бародарӣ, тандуруст бошед.

Лоҳутий.

Ба Нурматов
Аз Москва ба Сталинобод,
16 сентябрь 1954

Рафиқи азиз Нурматов!

Хати 13 августи шуморо гирифтам. Аз меҳрубонии шумо мамнунам. Дар ҳусуси иродай марҳум устод Айнӣ барои мухаррир шудан ба китоби ман ҳаминиро менависам, ки эй кош китоби ман аслан чоп нашавад, аммо фозили бузурги ҳалқи тоҷик аз дунё ҷашм намепӯшид. Акнун бо шадидтарин душмани башар — марг, ки мутаассифона то ҳоло мағлубнашаванда аст, ҷӣ мешавад кард.

Ҳоло орзуи он мархумро шогирдони ў (агар қабули заҳмат кунанд) метавонанд ба амал оранд.

Авф меҳоҳам, ки материалҳоро дер нигоҳ доштаам. Сабаби аввалаш ин аст, ки хостам бо дикқат онҳоро аз назар гузаронам, то ки дар дасти шумо дастнависи бехато бошад ва ҳолати сиҳҳати ман руҳсат намедихад, ки чунин корҳоро хеле зуд анҷом дижам.

Сабаби дуввумаш ин ки ба хотири хонандагони точик баъзе тагийрот (ба қадри имкон) дар забон ва истилоҳоти шеърҳои давраи охир, ки дар мавзӯъҳои эронӣ навиштаам, ба амал овардаам ва барои бокӣ калимаҳое, ки точикҳо кам истеъмол мекунанд, лугатча тайёр кардам.

Сабаби охирин ва муҳимтарин ин буд, ки мулоҳизаи зерин дар зимни кор ба назарам расид: китоби ман, ки пас аз ҷандин сол дар Тоҷикистон чоп мешавад, бехтар буд ки илова бар шеърҳои нав шеърҳои асосии пештараро, ки ҳоло ҳам актуалий мебошанд, дар баргирад. Дар Москва китоби нави ман ба забони русӣ аз рӯи ҳамин принцип чоп шудааст (ҳачмаш 7-8 ҳазор мисрӣ). Баъзе асарҳое, ки ба ин китоби русӣ дохил шудааст, ҳанӯз як дафъа ҳам бо ҳати нави тоҷикӣ чоп нашудаанд (Масалан, «Ковари оҳангар» ва гайра). Инак, ман бо ёрии р. Бону, ки ҳушбахтона аз ҳоли қасалӣ берун омад, макети чунин китобро дуруст кардам, барои шумо мефиристам. Агар ҳоло меҳоҳед факат шеърҳои навро чоп кунед, ихтиёр ба шумост. Онҳоро ман дар мундариҷа бо аломати сурҳ нишон додаам. Ба ҳар ҳол ин макетро ҳам нигоҳ доред бад нест, балки онро дар навбати дуввум чоп мекунед.

Китоби маро ба ҳар ҳачме ҳам ки чоп кунед, орзуи ман ин аст, ки шаклаш ҳар қадар меҳоҳед содда, вале нарҳаш арzon ва тиражаш оммавӣ бошад.

Орзуи дуввуми ман ин аст, ки барои ёрӣ ба хонандагон, маҳсусан ба ҷавонон, муқаддима ва тавзеҳоти муғассал ба китоб ҳамроҳ карда шавад. Ин корро мумкин буд, яке аз рафиқоне, ки дар эҷодиёти ман кор кардаанд, бо супориши нашриёт ба ӯҳдаи худ бигирад. Барои ин рафик агар машварате аз ман лозим шавад, муроҷиат кунад, фавран ҷавоб медиҳам.

Бо салом ва эҳтиром – Лоҳутӣ

16 сентябри 1954

Шеърҳои пештара, ки ҳанӯз бо ҳати нави тоҷикӣ чоп нашудаанд, маҷбуран бо ҳати лотинӣ ба макети китоб даромадаанд, агар лозим шавад умед аст касе дар он ҷо пайдо бишавад, ки бо ҳисоби ман онҳоро бо ҳати нав мошинка кунад.

111

Ба З.Г. Османова
Аз Звенигород ба Москва,
10 августи 1956

Дӯсти азиз ва бисёр мӯҳтарам!

Номаи 23/VII-56-и Шумо ҷанд рӯз пеш ба ман расид. Ҳоло ман та- моман дар дача зиндагӣ мекунам. Бештари вақт саҳт бемор мешавам.

Маросилотро аз хонаи маскавӣ барои ман мефиристанд. Номаи меҳрубони Шумо барои ҳолати бемори ман доруи сиҳатбахш шуд. Хеле мамнунам. Ташаккур!

Фиристодани саводи муҳаммас намунаи лутфи маҳсус ва бузургии рӯҳи Шумо мебошад.

Ҳам ман ва ҳам рафиқ Бону ҳамеша орзуманди дидори Шумо мебошем. Ҳар вақт барои Шумо имкони омадан ба дачаи мо бошад, ҳоҳишмандам се рӯз пештар ба духтарам Атия бо номераи зер телефон бизанед. Ӯ барои Шумо мошин мефиристад, ташриф биёваред. В 12211 Шуфири мо роҳро балад аст.

Бону барои кори лозимӣ ба Москав рафтааст, зуд бармегардад. Ман бо телефон ба ӯ гуфтам, ки ба Шумо мактуб менависам. Ӯ ҳоҳиш кард саломашро ба Шумо арз кунам.

Бо салом ва эҳтиром иродатманд Лоҳутӣ.

10/VIII-56

Звенигород.

112

Ба Боқӣ Раҳимзода
Аз Москва ба Сталинобод,
3 марта 1949

Бародари азизам Боқӣ Раҳимзода!

Ду рӯз пеш хати Шуморо гирифта хондам, аз ёдовариатон бисёр хурсанда шудам. Ташаккур ба изҳори муҳаббати Шумо.

Ман ҳамеша ба покии дил ва истеъоди шоиронаи Шумо мӯътақид будаам. Ин аст, ки ҳар вақт чизе аз Шумо дар матбуот меҳонам, бар шодиям меафзояд. Он чӣ табъи лоиқи Шуморо тараққӣ дода ба такомул ҳоҳад расонд, ин аст, ки худписанд нестед ва барои баланд бардоштани маданияти худ мекӯshed, меҳонед, меомӯzed, аз пурсидан ор намекунед ва бе такя ба ашҳоси чудогона пеш меравед.

Агар асаҳрои худро барои ман бифиристед, бо камоли майл назариёти худамро дар ҳаққи онҳо бароятон менависам.

Аз тарафи ҳамаи оила (баҳодиҳандагон ба осори нағиси Шумо) ба Шумо салом ва эҳтиром!

Ба ҳамаи рафиқон ва дӯстон саломи маро тақдим кунед.

Комраво ва тандуруст бошед.

Лоҳутӣ

Боқии азиз!

Тарҷума ва асли ин шеъри шеворо, ки илова бар устодӣ, ширинсуханӣ ва маҳорати шоирона, намояндаи барҷастаи бузургии рӯҳ ва соғии дили

Пушкини кабир аст, нисбат ба хукук, ифтихорот ва сарвати милали дигар, барои Шумо мефиристам.

Бубинед бо чӣ фасоҳат, бо чӣ завқу шавқу самимият Саъдии мо ва кишвари баргузидаи вай, мардону занони он кишварро мадҳ мегӯяд. Одамҳои комил чунинанд. Бояд аз онҳо пайравӣ кард.

Лоҳутӣ

113

Ба Ромен Роллан
Аз Москва ба Париж,
2 январи 1936

Рафиқи азиз Ромен Роллан!

Шоири бузурги Эрон Шайхурраис рӯзе шунид, ки касе аз кӯча суруди ўро хонда мегузарад. Аз хурсандӣ хуш аз сарашибарид.

«Ман дигар аз ин дунё чизе намехоҳам ва аз марг низ боке надорам — гуфт ў ба дӯстонаш. — Касе, ки сухани худро аз даҳони мардум шунавад, ҳаргиз наҳоҳад мурд, дар дили мардум зиндау ҷовид ҳоҳад монд».

Чунин гуфт Шайхурраис пас аз он ки фақат як бор суруди худро дар кӯчаи шаҳрараш аз даҳони касе шунид. Ту, Ромен Роллан, аз диёри мо дур зиндагӣ мекунӣ. Лекин мо, дӯстони ту, ҳар рӯзу ҳар соат аз он шодем, ки номи ту, сухани туро дар ҳама ҷо, аз заводу фобрикҳои серғавгои Москва сар карда то дехоти дурдасти Помири шӯравӣ аз забони коргарону дехқонон мешунавем.

Бинобар ин ман имрӯз на танҳо ҷашни ҳафтодсолагиат, балки ҳаёти абадии туро дар дили заҳматкашон, ки ту онҳоро гарму ҷӯшон ба мубориза ва ғалаба даъват менамой, табрик мекунам.

Лоҳутӣ

29/1-36

Москва – Барвиха

Санаторияи Кремль

114

Аз Москва ба Париж,
1936

Рафиқи азиз Ромен Роллан!

Номаи Шуморо дар истироҳатгоҳ гирифтам ва онро ҳамчун бехтарин давои шифобаҳаш хондам.

Чаҳордаҳ сол пеш аз ин аз ҷанголи шоҳи Эрон ҳалосӣ ёфтам, аммо ҳалқи ман то ҳол дар ин ҷангол ҷабру ҷафо мекашад. Бо вучуди ин дар ин ҷо қасоне ҳастанд, ки табрикоти самимона ва гарму ҷӯшони Шуморо

ба онҳо метавонам бирасонам. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҳалқеро ёфтам, ки ба ман ҳамзабон мебошад — ин ҳалқи тоҷик аст, инчунин бисёр ҳалқҳои дигарро ёфтам, ки инқилоби шӯравӣ дар ҳақиқат онҳоро зинда кардааст.

Умединорам то он рӯзе зинда бимонам, ки табрики Шуморо ба ҳалқи Эроне, ки монанди ҳалқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ озоду хушбахт шавад, расонида тавонам.

А. Лоҳутӣ

115

Ба Г.С. Севуни
Аз Москва ба Ереван,
21 апрели 1955

Гарегин Севиевичи азиз!

Ман фақат дар рӯзҳои наздик аз шифоҳона баромадам ва сабаби ба мактуби дӯстонаи Шумо дер ҷавоб навиштанам дар ҳамин аст. Умединорам, ки узри маро бипазиред.

Ман бовардорам, ки нашри нави китоби Шуморо хонандагони сершуморатон бо шавқу ҳаваси том қабул ҳоҳанд кард. Ба Шумо дар ин кори муҳим аз самими қалб бардамӣ ва қайфияти ҳуши эҷодӣ орзумандам.

Барои суханони самимонаатон сипосгузорам. Нияти дар китобатон аз шеърҳои ман иқтибос оварданатонро танҳо чун назари нек ва меҳрубонии як нафар нависандай шӯравии интернатсионалист, дӯсти мардуми Эрон ва шеъри он қабул дорам.

Аз дилу ҷон тансиҳатӣ ва хушбахтии Шуморо ҳоҳонам.

Бародарвор дастатонро мефишорам.

21 апрели соли 1955

Маълумоти ҳурдакак оид ба исмам: дар маълумотномаи нависандагон саҳҳ шудааст, маро Абулқосим Аҳмадзода ва ё муҳтасаран Қосим (Гасем) Аҳмадзода меноманд.

Аз коргарони театри драмавии Сталинобод раф. Митељман шунидам, ки театр меҳоҳад аз рӯи китоби Шумо намоишномае тайёр карда ба саҳна гузорад, вале намедонад навиштани онро ба қӣ супорад.

Агар ин орзу, яъне ба забони тоҷикӣ намоиш додани «Техрон» ҷомаи амал мепӯшид, бисёр ҳуշҳол мешудам.

116

Ба Мирзо Турсунзода
Аз Москва ба Сталинобод, 15 май 1951

Мирзочон, салом.

Мактубатонро гирифтам. Мамнун! Якум ин, ки ман аз шумо нахоста будам, ки масъалаи «умумиҷаҳонии» рубоиро дар матбуот дохил кунед.

Фақат хохиш карда будам мунаққиди мұхтарамро аз он огох кунед. Дуввум ин, ки муқаррар самти шогирді ба худ доданатон сабаби шармандағии ин мұйсафед мешавад. Ин қадар ҳам хоксорй башу шумо намезебад. Шумо шогирди халқ, шогирди партияи Ленин-Сталин, монанди ҳамаи мо шогирди Сталини кабир хастед.

Масъалаи саввум ин аст, ки ман дар солҳои охир чанд асаре навштаам, тарчумаи онҳо дар китобе, ки нашриёти «Нависандагони соvetий» чоп карда истодааст, қабул шуданд. Ман яке аз онҳоро, ки тарчумааш ҳамин рұзхо дар «Дружба народов» чоп шуда баромад, барои шумо мефиристам. Агар ба таври принцип мухолиф нестед ва онро рад намекунед, бокиро ҳам чоп карда дар машинка мефиристам. Балки дар журнал ё рұзномаҳо онҳоро чоп кунонед.

Ба рафиқони ҳамқалам, ба келин ва навобаҳои ҳақиқатан азизам салом бирасонед.

Тандуруст бошед! Лохутй.

117

Аз Москва ба Сталинобод,
14 январи соли 1955

Мирзочон салом!

Баъд аз съезд шумо хеле зуд рафтеду ман натавонистам шеърero, ки ваъда дода будам, ба шумо расонам. Инак, инҳоро барои Шумо мефиристонам: се рубой, се ғазал, панҷ қитъя ва як достони хурд.

Хохиши ман аз шумо ин аст, ки агар мүмкин шавад, онҳоро дар мачалла чоп кунед ва як нусха ба рафик Нурматуғ бидихед, ки агар китоби маро чоп мекунад, онҳоро ба он илова кунад. **Калимаҳоеро, ки ба истилоҳи тоҷикӣ мухолифанд ё худатон иваз кунед ё ин заҳматро ба яке аз рафиқони дигар ҳавола кунед, дар сурате, ки онҳоро барои чоп кардан дар мачалла лоиқ бидонед.**

Боз як хохиш! Ин чо матбуоти худи Москавро обуна шудан мүмкин аст, матбуоти дигарро бояд дар ҳамон шаҳре, ки чоп мешаванд, обуна шуд. Ба ин сабаб аз шумо хохиш дорам ба котибаи худ бифармоед рұзномаи «Тоҷикистон сурҳ» ва «Коммунисти Тоҷикистон»-ро, мачаллаи «Шарқи сурҳ»-ро барои ман яксола обуна шавад. Агар рафик Ниёзӣ шеърҳоеро, ки мефиристам чоп кунад, аз гонорари онҳо пули рұзномаҳо ва журналро бидихед. Агар не котибаи шумо ба ман бинависад, ки пули онҳоро ба номи ӯ бифиристам.

Мебинед ошногӣ бо ман чӣ дарди сарҳое дорад! Хуб, Мирзочон, больше не буду!... Ба рафиқон ва дўстон саломи маро бирасонед. Фарзан-

дени азизатон ва азизамонро бо модари мұхтарамашон саломи фаровон мерасонам.

Бо саломи рафиқона Лохутті.

118

Ба Алі Тұқымбоев
Аз Москва ба Фрунзе,
1955

Дар рұзи сисолагии фаъолияти әчодиат туро аз дилу чон табрик мегүйм. Истеъоди фавқулоддаат на танхो дар дили халқы қирғиз, балқи дар дили тамоми халқы Шұравай тухми муҳаббат коштааст. Ба ту, асосгузори адабиёти шұравии қирғиз умри дароз, тани солим ва комёбихои әчодай орзу мекунам. Бародар, дұст ва ҳамкори азизамро ғойбона оғүш карда мебұсам.

1955

Лохути ту

119

Ба Ч. Шанбезода
Аз Москва ба Хоруг,
11 января 1945

Бародари азизам Шанбезода!

Нома ва шеъри Шуморо гирифтам. Хеле аз ёдоварии шумо хурсанд шудам. Миннатдор! Дар бораи тазмини шумо фикри ман ин аст: Иловай банди якум чунон бо асл мувофиқа дорад, ки гүй асар аз гүяндаи вохид аст. Агар асли газал аз банда набудай, иловай шуморо хеле-хеле мадх мекардам. Офарин. Факат ба воситаи такрор шудани қофияи «об» маслихат медиҳам, ба чои «гашт об», «шуд маҷоб» қабул кунед, агарчи «гашт об» равонтар аст.

Банди дуюм: «Шаробу чом бар каф...» шаробро бар каф гирифтап машғал аст, аммо чоми шаробро бар каф гирифтап дуруст аст.

Мисраи саввуми ин банд: «Парешон ҳар тараф гаштем чун зулфи парешонат» ба мисраи асл «Туро дидам шудам...» мувофиқ нест. Он чо чамъ, ин чо муфрад. Мазмуни мисраи дуюм такрори мазмуни мисраи саввум аст. Пас ба фикри ман, агар каме ба тағири чойи мисрағдо ва як-ду калимаро қабул кунед, ин банд чунин мешавад:

Ба каф чоми шаробу шоди ёди лаъли хандонат,
Парешон ҳар тараф гаштам чу гесўи парешонат,
Ба уммеде, ки бинам рӯи чун хуршеди тобонат,
Туро дидам...

Банди саввум: «Ба лаълат гӯ...» Аз «лаъл» шумо табиист, ки «лаб»-ро дар назар доред. Худи лаб олати гуфтан аст. Пас бо қадом васила ва олат ёр ба лаб бигӯяд?

Мисрай дуюм: «Диҳад бӯсаю...» қадре сабук ва кӯхна аст, ки дар газали чиддӣ сабукӣ мекунад. Ин тавр баёнҳо барои як таронаи шӯҳӣ бошад, дуруст аст, аммо ин газал ва тазминаш лирикаи покиза ва агар меҳоҳед баёни ишқи муқаддас аст. Ман намегӯям дар ишқи муқаддас бӯсидан ҳаром аст. Аммо шакли гуфтани он дар шеър берун аз қоидай матонат аст.

Банди чаҳорум: ду мисрай аввал хеле дилҷаспанд. Дар мисрай саввум «агарчанде ки» адабӣ нест, «агарчи», «гарчи» ва ё «ҳар чанд» бояд гуфт. Мазмунаш бошад қадре худписандона аст. Агар мегуфтед, масалан: «Агарчи дӯstonam дар сухан хонанд мумтозам» ё ин ки «Ба васфат гарчи меҳонанд мардум нуктапардозам» ва ё чизе ба ин мазмун менавиштед, беҳтар буд...

Агар фикри худамро ошкоро баён кардам, сабабаш ахлоқи шахсӣ ва итминон ба рӯи ростдӯстии шумо буд. Агар фикрам(ро) қабул накунед, заррае ранчише пайдо наҳоҳад шуд. Агар ҳатамро натавонед бихонед, бинависед, худам омада бароятон бихонам.

...Ba дӯstonу рафиқони бадаҳшонӣ иродати дураҳшон тақдим мекунам.

Дасти Шуморо мефишорам.

Лоҳутӣ, 11/1-45

120

Ба Шомуҳаммадов!
Аз Москва ба Тошканд,
июни 1955

Рафиқи азиз Шомуҳаммадуф!

Номаи бистудуввуми моҳи май навиштаи шуморо гирифтам. Дар ин нома шумо аз ман ҳоҳиш кардаед ақидаи худамро ба таври муҳтасар дар ҳусуси ҳаллоқияти адабии устод Эҳсони Табарӣ барои шумо бинависам.

Аз он ҷо ки мутаассифона, ҳеч иртиботе бо доираи адабии Эрон надошта ва надорам, иттилооти ман роҷеъ ба ҳаллоқияти адабии ин шаҳси шариф бисёр маҳдуд аст. Гоҳе ҷанд мисраса аз даҳони мусоғирони эронӣ, ки аз роҳи Москав ба Аврупо мерафтанд, ба гӯшам мерасид. Дар моҳи сентобри 1952, ки он фозили гиromӣ барои иштирок дар Конгураи ҳизби коммунистии СССР ба Москав омада буд, ҳушбахтии зиёрати ў барои ман даст дод. Ашъори баланди ўро аз забони худаш шунидам ва

дар назм ўро устоди бузурге шинохтам. Шунидани насри ў низ дар гӯшам аз забони ў лаззати шеъри мавзун ва равон медод.

Имрӯз дар байни сипохи соҳибони қалам, ки дар Эрон иони саманди суханро аз мунҷалоби ҳарзадарой, сафсатта ва ҳазлу хандаи ахлоқӣ ба сӯи ҷодаи васеи мазоёи нисонӣ печонидаанд, ў — Эҳсони Табарӣ сипаҳбуд аст. Мазмуни нав, шакли нав, тарзи баёни нав — аслиҳаи тавони ин сипаҳбуди сухан аст.

Бадбаҳтона, акнун ҳеч як аз осори гаронбаҳои ў дар дастраси ман нест, ки ба таври конкрет аз онҳо баҳс кунам, умед аст, ки рӯзе ба ин са-одат бирасам.

Ман мефаҳмам, ки дарёро бо баёни ин ки «вусъаташ карона надорад ва умқаш ба охир намерасад, наҳангонаш дар диловарӣ ачибанд ва амвочи зебояш дилфиреб...» хештанро нодон муаррифӣ кардан аст. Ба ин сабаб ба надоштани аллибӣ ва лавозимоти ғаввосӣ ғӯта ҳӯрдан ба қаъри дарё(ро) пурхатар ва бесамар медонам.

Барои Эҳсони Табарӣ аз самими қалб умри бисёр ва эҷоди осори бешумор орзу дорам. Орзуи ҳалқи Эрон ҳам ҳамин аст.

Абулқосим Лоҳутӣ.

Маскав, июни 1955

121

Ба Ш. Ҳусейнзода
Аз Москва ба Сталинобод,
11 июни 1949

Мӯҳтарам ва азиз Шарифҷон Ҳусейнзода!

Дар мактубе, ки ба рафиқ Бону навиштаед, таклиф кардаед, ки ман машваратчии тарҷумаи Фирдавсӣ ба забони русӣ бошам. Аз ин таваҷҷӯҳи Шумо хеле мамнунаам. Ин ифтихори бузургест, ки одам битавонад ба нашр ва тасвияи чунин осори бузург аз чунин шоири кабире ба қадри қувва хидмат кунад.

Дар ин мактуб меҳоҳам ҳақиқати масъаларо содикона ба Шумо арз кунам. Ман забони русиро ба он дарача, ки нукоти муҳим, ишорат ва киноёт ва муҳтасоти дигар забони классикҳои форс-тоҷикро ба мутарҷими рус бо забони русӣ ҳолӣ кунам, намедонам.

Метавонам бо забони худи асли асар ба мутарҷиме, ки қадре ҳам бошад, забонро донад, нуктаҳоеро, ки барои вай номафҳум аст, бифаҳмонам (охир, ин осор ҳазор сол умр дорад ва мумкин аст, ки мутарҷими ин замон бо донистани забон баъзе иштибоҳот кунад, ки қимати асар ё забони гӯяндаро зараррасонад). Бинобар сабаби арзушда ман ба ҳар кас,

ки бошад ва бихоҳад машваратҳои маро ба забони тоҷикӣ бишнавад, тақроран арз мекунам: ҳар кас ки бошад тайёрам машваратҳои худро бигӯям. Агар ин шакли истифода аз маълумоти нолоиқи ман барои ин хидмати бузург давлати Тоҷикистон қаноатбахш бошад, онро бо мақоваланомаи расмӣ аз тарафи институт бипазирад. Аз дилу ҷон миннатдори меҳрубонии Шумо ҳастам.

Дӯстдоратон Лоҳутӣ

Маскав, 11 моҳи июни 1949

122

**Ба Раҳим Ҷалил
(1933)**

Рафиқи мӯҳтарам Р. Ҷалил.

Ҳамин рӯз як ғазал барои шумо фиристодам, ки бо ҳавои «Шудам бар сурате ошиқ» ҳонда мешавад.

Ман номи онро «Ханҷари ГПУ» гуфта будам. Аммо аз Шумо ҳоҳишмандам, ки ба ивази «Ханҷари ГПУ» «Ханҷари заҳмат» бинависед.

Ба духтари азизам ва ҳама рафиқон салом бирасонед.

Лоҳутӣ

123

**Аз Москва ба Ленинобод,
15 сентябри 1937**

Рафиқи азиз Р. Ҷалил!

Ду се рӯз аст, ки қадре сиҳат шуда ба Маскав омадам. Имрӯз субҳдар газетаи «Правда» ҳондам, ки духтарони комбинати абрешими Ленинобод, ҳамон духтарони озоду шодеро, ки дида будам – боз ҳам бо фарангӣ мегарданд. Хеле мутаассир шудам. Ҳамин тавр духтарони тоҷик меҳоҳанд ба духтарони Шарқи мутамаддин роҳбарӣ кунанд? Афсӯс!...

Умед аст, ки ҳам занон ва мардоне, ки ба занон зулм мекунанд (номардон), ҳатои худро фаҳмида ин шармандагиро ҷуброн кунанд. Ман дар таъсири ҳондани ин ҳабар ҷаҳор рубоӣ бадоҳатан навиштам. Таассуф, ки ин рубоиҳоро дар идораи нависандаҳо ва дар ҳолати машгулияти кор ва гуфтгуғӯ бо нависандаҳо навиштам, ки фурсат ва имконият надоданд, бештар нависам.

Хоҳишмандам ин рубоиҳоро дар рӯзномаатон айнан дарҷ кунед.

Ба ҳамаи рафиқон, ба ҳамаи ҳонавода салом расонед.

124

Аз Москва ба Ленинобод,
1 октябри 1937

Рафики мұхтарам Раҳим Җалил!

Масъалаи ба парда даровардани занон ва духтарони озоди Тоҷикистон беандоза маро мутаассир кардааст. Метавон гуфт, ки бо мұваффақ шудан бар ин ҳаёт – ба фарангчӣ андохтани занон ҳодимони фошизм ними вазифаи ҷоссии худро анҷом додаанд. Охир зан ними бадани ҷомеа мебошад. Маълум мешавад, ки фурӯшандоҳи ватани ҷусиёлистӣ бо ин кор ҳостаанд, ки ними ҷомеаи моро аз кор биандозанд.

Намедонам коммунистҳо, комсомулҳо ва колхозчиҳои болжевик ҷаро ба муборизаи ҷиддӣ намедароянд. Магар намебинанд, ки душман аз ин роҳ ҳам бар зидди мо мубориза мекунад?

Ростиҳ ҳеле мутаассир шудам. Ҳуб, ҳоҳишмандам ин рубоихоро чоп кунед.

Бубаҳшед, ки бо аҷала ва асабонигарӣ менависам.
Бо саломи коммунистӣ Лоҳутӣ.

125

Аз Тошканд ба Ленинобод,
8 июня 1941

Рафиқи азизам Раҳим Җалил!

Чанде пеш як шеър фиристода зимнан ҳоҳиш карда будам, ки ба адреси ман газета фиристонед. То кунун ҳабаре аз рӯзномаи шумо нашуд. Боз ҳам (ҳоҳиши) худро тақрор мекунам, ки як рақам рӯзномаатонро барои ман фиристонед, адрес ин аст:

Ташкент, 3-ая Украинская, 26, Лахути.

Акунун ду шеър фиристодам, агар лоиқ донед, дарҷ кунед. Ба рафиқ мухаррири масъул ва ҳама бародарон салом бирасонед. Гулчаро саломи падарона бирасонед.

Салом ва мұваффақ бошед!
Лоҳутӣ 8/VI-41

126

Аз Москва ба Ленинобод,
2 февраля 1948

Раҳими азизам, ду рӯз аст, ки рухсат додаанд ба кӯча бароям... «Парии баҳт»-ро аз нав кор карда баромадам. То мисраи «Гашт пур он ба галлаи «қаҳҳор» ҳамон тавр мондааст ва дар пеши шумо ҳаст, ҳатто қадре аз он чоп шуда буд, ки лутғ карда онро бароям фиристодед. Пас ман аз

fasli дуввум сар карда ба тадриҷ бароятон мефиристам. Ичолатан аз саҳифаи 6 то 25-ро тавассути рафиқ Пӯлотуф мефиристам, хоҳишмандам, ки ба ман бинависед, чоп хоҳед кард ё на? Сабаби ин пурсиш он аст, ки аз вақте ки қисмате аз fasli аввалро дар «Стахановий» чоп кардед, то кунун давомашро надидам ва аз шумо хате ҳам нагирифтам.

Р. Бону камакак аз беморӣ ва бемордорӣ ба худ омадааст ва ба тарҷумай осори шумо сар кард.

Аз тарафи ҳамаи мо ба ҳамаи шумо саломи бародарона ва холисона! Духтари азизам ва падари мӯхтарамашро маҳсусан саломи падарона ва бародарона бирасонед. Ба ҳамаи рафиқони редаксия ва дигарон саломи фаровон. Бародарат Лоҳутӣ. Ба рафиқ Мирмуллоев ва Бобокалонуф маҳсус салом бирасонед.

127

Аз Москва ба Ленинобод,
6 феврали 1948

Азизам Раҳим!

Тарҷумай «Ленинободам» ном шеъри шуморо Бону тамом кард. Инсоғ бояд дод, ки хуб тарҷума кардааст. Онро ба мобайни хат барои шумо мефиристам. Тарҷумай насрро ду-се маротиба сар кард, vale азбаски мутахассиси наср нест, натавонист онро ба таври лоиқ тарҷума кунад. Ба худаш маъқул нашуд ва намехоҳад сифати асари шуморо аз тарҷума паст кунад, ҳар шеърро, ки фиристед, тарҷума хоҳад кард, аммо наср барои ўмушкил аст. Бо вучуди ин агар исорор дошта бошед, боз ҳам кӯшиш хоҳад кард тарҷума кунад.

Имрӯз «Ленинободам»-ро ба «Дружба народов» медиҳам ва то метавонам мекӯшам, ки чопаш кунанд. Натиҷаро ба шумо менависам, албатта, дар он ҷо ҳам онро чоп кунонед.

Хоҳиши ман аз шумо ин аст, ки дар хусуси «Парии баҳт» ба ман ошкор бинависед, ки чоп мешавад ё на? Мумкин аст, ки масъалан «коғаз намерасад» ё «ба воситай аҳбор ва материалҳои зиёд дар газета ҷой нест» ва аз ин қабил сабабҳо бошад, шумо шарм накунед, ошкоро бинависед, ман албатта, мефаҳмам, ки сабаб тамоман қонунист ва ранчиш наҳоҳам дошт. Муқаддимаи шуморо ҳам мунтазирам (агар Тоҷигиз аслан худи асар ё муқаддиманависро рад накарда бошад) ба ман, ки то кунун ҷавобе нанавиштаанд. Мумкин аст, ки дар онҳо ҳам қоғаз камӣ карда бошад.

Ба ҳамаи рафиқони Ленинобод салом бирасонед. Аз ҳамаи аъзоёни оилаи ман саломи бародарона ва хоҳарона ба ҳамаи аъзоёни оилаи худ бирасонед. Агар хат ба ман бинависед, хоҳишмандам ном ва фомили

раиси колхузи ба номи Лоҳутӣ райони Конибодом ва адреси ўро ба ман бинависед.

Бо саломи бародарона Лоҳутӣ.

Маскав, 6/II-48.

128

Аз Маскав ба Ленинобод,
23 апрели 1948

Азизам Раҳим, салом!

Ду рӯз аст аз санаторӣ ба хона баргаштам, ба хотири хизмат ба театри Тоҷикистон илтимосҳои р. Неъматуллоевро (ор нест) қабул карда давоми муолиҷаро тамом нанамуда ба хона омадам, ки тарҷумаи «Ром шудани зани саркаш» ном асари Шекспирро барои театр тайёр кунам.

Охирин варианти «Парии баҳт»-ро кайҳо шуд фиристодем, лекин панҷ рақами рӯзнома, ки аз «Парии баҳт» чизе дар он дарҷ шавад, ҳеч нағирифтаем. Ба ҷуз дафъа, ки ниме аз муқаддима дар он чоп шуда буд. Навишта будед, ки 8-уми ҳамин моҳ қадре саҳифа мефиристед, бисёร миннатдорам, лекин онро ҳам ҳанӯз нағирифтаам.

Рӯзи 8 моҳи май ба тарафи Тошканд ҳаракат мекунам, умед аст, ки байнни иштироккунандагон дар юбилеи Навоӣ шуморо бубинам. Аз фиристодани справка ҳеле мамнунам. Дар Тошканд бо шумо машварат мекунем, қадом аз осори шуморо дар Маскав тарҷума кунонам.

Ба рафиқони мӯҳтарам Ҳочӣ Содик, Мирмуллоев, ҳазрати Бахлулзода, ба рафиқони редаксия ва дигарон салом бирасонед.

Нури ҷашмам духтари азизам Розия ва наваю наводаи ширинам салом бирасонед.

Дӯстон тоҷиҳати Маскав, 23/IV-48

Аз Бонуям ва бачаҳоям ба ҳамаи шумо салом ва арзи эҳтиром!

129

Аз Москва ба Ленинобод,
17 июля 1948

Раҳими азизам!

Аз тамоми дилу ҷон шуморо ба гирифтани нишони заҳмат табрик мекунам. Бовар кунед, ки барои тамоми аъзои ҳонаводаи ман орден гирифтсан иди бузурге шуд, ҳазорон бор табрик кунам боз ҳам кам аст.

Ҳоло ман дар Боравихо сонотурии Кремль муолиҷа карда истодаам (аз ҳамон қасал дар Сталинобод ҳанӯз сиҳат нашудам). Имрӯз Бону барои ман мазмуни хати шуморо бо телефон ҳикоят кард. Аз мактуб навиштанатон бисёри мамнунам. Ҳамроҳи Бону қарор кардем, ки охиста-

охиста аз шеърҳои шумо як китобча бо тарҷумаи русӣ ҳозир кунад. Шеъри «Ленинободам»-ро ба «Дружба народов» додам ва аз онҳо қавл гирифтам, ки дар нумраи 3 журналашон онро чоп кунанд, ҳама онро меписанданд.

Дар ин муддат, ки бемор хобида будам, дар «Парии баҳт» боз ҳам кор кардам. Охири нусхаро Бону барои шумо мефиристад. Ба духтари чун ҷон азизам ва фарзандони ширини ширинатон саломи падарона ва бобоӣ мефиристам.

Хоҳишмандам ба Мирмуллоев саломи маҳсус бирасонед.

Аз таги дил шуморо мебӯсан ва тандурустии ҳамаатонро орзумандам. Ба ҳамаи рафиқони редаксия ва дигарон саломҳои гарм ва табриқҳои самимона.

Аз берангии мураккаб узр меҳоҳам. Мураккаби бемористон аз ин рангингтар намешавад. Хайр, муваффақ бошед. Лоҳутӣ.

17/VII-48.

Боровихо.

130

Аз Москва ба Ленинобод,
(1948)

Азизам Раҳим!

Хати шумо ва аксҳоро гирифтам, бисёр миннатдорам. Як-ду рӯз аст сиҳҳатиям камтар дуруст шуда истодааст. Аз рӯзҳои беморӣ истифода карда дар «Парии баҳт» боз ҳам кор кардам, ба зудӣ як нусхай онро бароятон мефиристам. Иҷолатан саҳнаи «Тӯҳтасун»-ро ки тамоман аз нав навиштам ва охирсуханро ҳам иваз кардам, бароятон бо ин ҳат мефиристам. Чоп кардани асаҳрои тоҷикӣ барои ман хеле душвор аст, мошинка надорам, онҳоро бо мошинкаи русӣ чоп мекунам, ҳарфҳо ва аломатҳои тоҷикӣ ё бо даст илова мекунам ва ё дар худи мошинка бо азоби зиёд як навъ дуруст мекунам.

Сабаб ин аст ки натавонистам ҳамаро якбора бифиристам. Асаҳрои шуморо Бону, албатта, тарҷума мекунад. Ҳоло ўҳам давраи гриппро гузаронидааст. Як ду рақам газетаи «Ҳакиқати Ленинобод»-ро гирифтам. Раҳмат! Дар якеашон қадре аз шурӯи «Парии баҳт» чоп шудааст ва як шеъри хуби рафиқ Шукӯҳӣ. Дар хусуси ин шеър ба худаш навиштам. Ҳанӯз аз азобҳое, ки дар Ленинобод ба худ ва оилаатон додам, ҳам шарманда ва ҳам шукргузорам. Албатта бе он таваҷҷӯҳ ва меҳрубонии фарзандонаи шумо ва духтари азизам Розияҳон аз ҷанги беморӣ ба он саҳти ҳалос намешудам. Ҳанӯз аз Сталинобод пул нагирифтаам. Агар силаи шеърҳо, яъне «Парии баҳт» ба ман бирасад, ёрдами калон аст. Ба ҳамаи рафиқон салом бирасонед. Хеле хушҳолам, ки ин аксро фиристодед. Ман дар

миёни аъзоҳои хонаводаи шумо худро бо хурсандии тамом мебинам. Хуб ёдгорест. Бачаҳоро салом бирасонед. Бо Рустам боз ҳам як рӯз гӯштин мегирэм. Ҳоло дар Москав қувват ҷамъ карда истодаам, агар авқот кам ҳӯрда, ўро зер ҳоҳам кард. Аз пеш инро ҳабар медиҳам, ки фиреб нашавад. Ҳа! Бигзор бидонад. Ба духтарам аз тарафи ман ва ҳамаи оилаам салом бирасонед.

Бо саломи бародарӣ Лоҳутӣ.

131

Аз Москва ба Ленинобод,
4 августи 1949

Раҳими азизам. Рӯзи 2 моҳи август аз Рига баргаштем. Дар он ҷо як ҷароғовеза дидаам. Ба ёди утоқи шумо афтодам ва онро ҳарида тавассути Гувортин ном як ошноям барои шумо фиристодам. Ӯмед аст, ки онро мегиред ва сақфи зебои утокро равshan мекунед. Бубахшед, бародарҷон бехтарашро фиристодан барои ман мумкин набуд. Хеле шарманда шудам.

Ба тамоми аҳли хона ва дӯстон салом бирасонед. Аз фиристодани ғонорар бисёр мамнунам.

Кошки ҳуди асарро дар рӯзномаатон медидаам. Хеле ҳоҳиш дорам масъалаи муқаддимаи «Парии баҳт»-ро ба ман бинависед, чӣ шуд? Навиштед ё на? Агар навишта фиристодаед, қабул карданд ё на? Ман ҳеч ҳабар надорам.

Бо саломи бародарӣ Лоҳутӣ.

133

Ба адаби ҳинд
Аз Москва
28 май 1953

Дӯсти азиз!

Азбаски солҳои охир на дар Тоҷикистон, балки дар Москва зиндагӣ мекунам, (инро саломатиам такозодорад), мактуби шуморо мутаассифона, дер гирифтам. Бинобар ин ӯмединорам, ки барои дер посух гардониданам маро маъзур доред. Мактуби Шумо дар дили ман эҳсоси гармеро падид овард. Барои он, инчунин барои тӯхфаи бародаронаатон аз самими дил ташаккур мегӯям.

Ҳоло бо ёрии рафиконе, ки забони шуморо медонанд, бо китоби «Вақте ки занҷирҳо гусаста мешаванд» шиносой пайдо карда истодаам, баъд албатта, ақидаи худро роҷеъ ба ин китоб менависам, ҳоҳиши шуморо иҷро мекунам. Ӯмединорам, ки ҳоҳиши худамро низ иҷро кунам, яъне бо

роҳи тарҷума ба забони модарии ман хонандагони бештареро шинос намоям.

Дар саҳифаҳои китоб бисёр калимаҳои шинос ба назар мерасанд. Дар як худи муқоваи он дар зери сурати Шумо аз исматон ва сарлавҳаи он чи қадар чунин калимаҳоро пайдо кардам. Масалан калимаи «адиб» ва ғайраҳо. Вале аз калимаҳо дида дили моро дигар забони умумӣ — забони ҳис ва гояҳо бештар ба ҳам қариб гардонидааст. Моро муҳаббат ба мардуми заҳматкаш ва кинаю нафрат нисбат ба душманони он муттаҳид менамояд.

Ранҷу алами ватани Шумо дар дида одамони шӯравӣ ҳамдардии амиқе бедор мекунад, шавқу ҳаваси онҳо нисбат ба тақдири он хеле зиёд аст. Ман борҳо мушоҳида кардаам, ки одамони тасодуфан рӯбарӯ омада, заҳматкашони қаторӣ дар дасти ман китоби Пальм Датта «Ҳиндустони имрӯз»-ро дида бо шавқу ҳавас ба он нигоҳ мекарданд ва мепурсиданд, ки аз кучо чунин китобро ба даст оварда хондан мумкин аст.

Мо нисбат ба маданияти қадими Шумо эҳтироми зиёде дорем. Шабе, ки ба ман хушбаҳтие даст доду дар Москва баромади намояндагони санъати миллии ба ҳудоҳи Шуморо тамошо кардам, чун яке аз дурахшонтарин хотираҳои ҳаёти ман нақш бастааст.

Шумо ва рафиқони Шумо дар шароити душвор, чунон ки навиштаед, ҷонғидёна меҳнат карда кори бузурги фоиданокеро ба иҷро расонида истодаед. Шумо суботкорона, монда нашуда шуури паҳлавони занҷирбанд — ҳалқи чаҳорсад миллионаи ҳиндро бедор карда истодаед. Рӯзе, ки ин ҳалқ занҷирҳои ҳудро саросар пора мекунад, барои тамоми инсоният рӯзи шодии бузург ҳоҳад шуд.

Дар китоби «Мунтажабот»-и ман ки ба Шумо дӯстона мефиристонам, шеъре мавҷуд аст, ки соли 1923 навишта шуда, ҳусни таваҷҷӯҳи маро ба мамлакати Шумо ва заҳматкашони ҷафодидан он ифода мекунад. Дар китобе, ки ҳоло ба нашр таҳия карда истодаам, ду шеъре доҳил мешаванд, ки ба муборизаи имрӯзай ҳалқи бедоршудаистои Шумо баҳшида шудааст.

Маро истеъододи серқирраи Шумо, ки ҳам дар назм, ҳам дар наср ва ҳам дар драматургия зуҳур кардааст, ба ваҷд меорад. Оё Шумо имконият доред, ки пъесаҳоятонро дар ягон ҷое ба саҳна гузоред? Доностани ин маро бисёр хушхол мекард.

Ман асосан шоирам, вале Театри давлатии опера ва балети Тоҷикистон аз рӯи либреттои ман операэро ба саҳна гузошт. Шояд доностани ин ба Шумо мароқовар бошад, дар ҷумҳурияте, ки 30 сол муқаддам аз ин мардумаш саросар бесавод буд, ҳоло дар баробари писсаҳои нависандагони тоҷик, тарҷумаҳои чунин дурдонаҳои драматургияи рус чун «Ревизор»-и Гоголро тамошо мекунанд. Театри драмавии тоҷикӣ

фочиаҳои Шекспирро (дар тарҷумай ман ва С. Бону) ба саҳна мегузорад. Мо аввалин чунин тарҷумай худро («Отелло»-ро) дар наср анҷом додем, зоро дар адабиёти мо шакли шеърии мувоғиқ ҳанӯз кор карда нашуда буд, вале баъдтар барои тарҷумай «Ромео ва Ҷульєтта» ва «Шоҳ Лири» воситаҳоеро пайдо кардем, ки Шекспирро ба забони шеър ифода карда тавонад.

Ман он душвориҳоеро, ки ба Шумо паси сар кардан лозим меояд, хуб мефаҳмам, зоро нисфи аввали умри худро (Шумо инро метавонед аз тарҷумай ҳоли ман дониста гиред) дар шароити ба зиндагии шумо монанд, дар зери ҷабру зулми қувваҳои сиёҳ, ки имрӯз ватани Шуморо ба фифон овардааст, гузаронидаам. Ба шумо, бародари азиз, дар ин кори бошараф аз дилу ҷон комёбихо хоҳонам.

Барои ақлу дили ҳамдиёронатон муборизаро давом дихед, ба селоби адабиёти бесалиқаи американӣ асарҳои поку аз рӯи вичдон эҷодшудаи худро мукобил гузоред, ба бародаронатон роҳи ғалабаро нишон дихед. Бовар кунед, ки ҳалқи аз занчири асорат раҳой ёфта корномаи бегаразонаи Шуморо фаромӯш наҳоҳад кард. Шумо ҷавонед ва ман хоҳони онам ва умединорам, ки қисми зиёди умри Шумо дар Ҳиндустони озод ва ягона, дар Ҳиндустоне, ки хушбаҳтии худро бо дастони худ бунёд хоҳад кард, хоҳад гузашт.

Дастатонро саҳт мефишорам. Агар роҷеъ ба кору бори Шумо ва дӯстонатон бештар маълумот медоштам ва ё аз асарҳоятон боз чизеро ба даст меовардам, хеле хушҳол мешудам.

ТАВЗЕХОТ

1. Аввалин бор дар китоби «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ» дар шакли мухтасар чоп шудааст.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18

Ду ариза — ин чо муаллиф мактубро дар назар дорад. Саидизо Ализода (1886-1937) — инқилобчӣ, маорифпарвар, рӯзноманигор ва олим тоҷик; Имомуф — Чинор Имомов, яке аз кормандони масъули ҷумҳурият дар он солҳо, Ҷабборӣ — Шароф Ҷабборӣ, мувонии мудири онвақтаи Нашриёти давлатии Тоҷикистон. «Кремль» — достони Абулқосим Лоҳутӣ, ки аввалин бор соли 1923 дар Москва ва соли 1927 дубора дар Душанбе чоп шудааст. Ин чо нашри дуюм дар назар аст. Ҳасанзода — Чингиз Ҳасанзода (1900 – 13 июля 1938) – аз муҳоҷирони эронӣ, корманди рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» дар он солҳо. Қиблагоҳӣ Махсум — шояд Олимхон Махсуми Ҳучандӣ, шарикдарси мадрасагии устод Айнӣ бошад. Холидачон (1923-1986) — дуҳтари Садриддин Айнӣ, адабиётшинос.

2. Аввалин бор дар китоби «Мукотибаи Садриддин ва Абулқосим Лоҳутӣ» чоп шудааст.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Муҳиддинов Абдулқодир (ваф. 1934) — яке аз ходимони барҷастаи давлатии Тоҷикистон дар он солҳо, раиси Кумитаи Инқилобии Марказии ҷумҳурии Бuxoro:

Мунзим — Мирзо Абдулвоҳид (1877-1934) шоири шӯравии тоҷик, дўстӣ Садриддин Айнӣ.

3. Сарчашмаҳои матн: Архив, ф. 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, ф. 18.

Бертельс — Евгений Эдуардович (1890-1957), шарқшиноси машҳури рус, узви вобастаи АУ СССР, узви фаҳрии АУ Тоҷикистон, ходими хизматнишондодаи илми РСС Тоҷикистон. «Намунаи адабиёти тоҷик» — асари Садриддин Айнӣ, ки соли 1926 бо сарсухани Абулқосим Лоҳутӣ дар Москва чоп шудааст. Ҳудашон ҳоло як китоб роҷеъ ба адабиёти Эрон менависанд — ин китоб «Очерки истории персидской литературы» ном дорад, ки соли 1928 чоп шуда буд.

Ака Ҳасан — Ҳасан Ирфон (1990-1973), нависанда ва тарчумони точик.

Як ғазал — ғазал дар «Овози точик», ки дар зери он «Пешкаш ба чаноби Мовандӣ» навишта шуда бошад, пайдо нашуд. «Адабиёти сурҳ» — мачмӯаи шеърҳои Абулқосим Лоҳутӣ, ки соли 1927 дуввум бор нашр шуда буд. «Кремль» — мачмӯаи «Кремль» ва рубоиёт дар назар аст, ки соли 1927 нашр шуда буд. Камолҷон — Камол Айнӣ, писари Садриддин Айнӣ, адабиётшинос.

4. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Чанд дастовез роҷеъ ба ҳамон китоб — муаллиф шояд тақризҳои доир ба «Намунаи адабиёти точик»-и устод Айниро дар назар дорад, ки дар матбуоти Эрон ҷоп шудааст. Нашриёт — Нашриёти Марказии халқҳои СССР, ки «Намунаи адабиёти точик» дар он ҷо ҷоп шудааст. Зехнӣ — Тӯракӯл Нарзикулов Зехнӣ (1891-1983), шоир ва олимӣ точик.

5. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; Куллиёт, ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Аммо ҷӣ чора, ки беморӣ (дар натиҷаи хиёнат ва ҷинояти корҳои ҷоплусони душманони дӯстнамо) кори худро карда... — Рӯзномаи «Тоҷикистони сурҳ», 1932, №23, 8 октябр қарори зерини комиссияи назоратии байналмилалиро доир ба Лоҳутӣ аз рӯзномаи «Правда» гирифта ҷоп кардааст:

«1. Айбҳое, ки аз тарафи баъзе гӯяндагони эронӣ ба мӯқобили рафиқ Лоҳутӣ дар бораи гузаштаи ў то ба фирқаи коммунистӣ дохил шудани рафиқ Лоҳутӣ ба амал омада буд, беасос ҳисоб карда шавад.

2. Ҳеч навъ гунаҳгории рафиқ Лоҳутӣ чун коммунист дар вақти ба фирқа гузаштан дар кумитаи контролии байналмилалий исбот карда нашудааст.

3. Ба рафиқони эронӣ таклиф карда шавад, ки минбаъд дар бораи рафиқ Лоҳутӣ паҳн кардани гуфтугӯҳои беасос ва ҳуҷум карданро бас қуналанд.

4. Қайд карда шавад, ки аз тарафи кумитаи фирқаи Эрон ба кори рафиқ Лоҳутӣ диккати маҳсус дода нашуда ва ҳуҷчатҳои рафиқ Лоҳутиро, ки барои беътибор намононидани гуфтугӯҳои гузашта қувват дошт, аз назар нагузаронидааст».

Шояд Лоҳутӣ «душманони дӯстнамо» гуфта паҳнкунандагони ҷунин овозаҳоро, ки боиси ба амал омадани ҷунин қарори комиссияи назорати байналмилалий гардидааст, дар назар дошта бошад.

5. Як чумла аз охири мактуб кўр шудааст, бинобар ин се нукта гузашта шуд. Рахим — Рахим Ҳошим (1908-1993) олим ва тарчумони шўравии точик.

6. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

7. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18.

Санаи ин мактуб июли 1930 таҳмин карда шуд, зеро дар он сухан дар бораи Самарқанд рафтани «яке аз коркунони байналмилалӣ» меравад. Дар мактуби аз ин пеш фиристоди муаллиф, яъне 4 июли 1930 низ ҳамин матлаб баён ёфта буд. Инчунин дар мактуб гуфта шудааст, ки он рафиқ аввали август ба Самарқанд рафтани аст.

8. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18, Куллиёт, ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

«Малая советская энциклопедия» — нашри дуюми он дар назар аст, ки соли 1933 то 1940 ва 1947 дар II чилд ба табъ расида буд. Мақолаи Лоҳутӣ роҷеъ ба Айнӣ дар чилди I, Москва, изд-во «Советская энциклопедия», 1933, стр. 205 чоп шудааст.

9. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Куллиёт, ч. 6.

Нишони Сурхи Заҳмат — 18 октябрини соли 1931 ҳукумати Тоҷикистон устод Айниро бо ордени Байраки Сурхи Мехнат сарфароз карда буд.

10. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Ин шеърро, ки фиристодам, — қадом шеър буданаш маълум нашуд.

Садрулин — (Хочаев) Шаҳобуддин (1902-1982), дар он солҳо корманди матбуот.

11. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18, «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Ин ҷо барои корректории китобам омадам — китоби «Адабиёти сурҳ» дар назар аст. Дар он солҳо як қисми китобҳои Нашр. Давл. Тоҷикистон дар Семифирепол чоп мешуд.

12. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Расулий — Маъруф Расулий (ваф. 1937) — корманди масъули ҳизб ва матбуот.

Шеъри «Ба Сталин» бо номи «Ноҳудо» чоп шудааст. Ниг.: «Девони Лоҳутӣ», 1938, саҳ. 269.

13. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Мактуби аз Симферополь фиристодаи Лохутӣ 20 ноябр 1932 навишта шудааст, бинобар ин санаи таълифи ин мактуб охири ноябр ё аввали деҳабри 1932 таҳмин карда шуд.

14. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Аминзода — Муҳиддин Аминзода (1904-1966) шоири тоҷик.

15. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Дарин мактуб Муҳиддинов Абдулқодирёдовар шудааст. Муҳиддинов соли 1934 парронда шудааст, бинобар ин таҳмин кардан мумкин аст, мактуб то соли 1934 навишта шудааст.

16. Сарчашмаи матн: Рӯzn. «Тоҷикистони сурҳ», 1935, 3 январ.

17. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Дар поёни ин мактуб рақами 29 гузошта шуда, моҳ ва соли таълифи он оварда нашудааст. Аз рӯи мактуби ҷавобии устод Айнӣ санаи таълифи он «29 октябри 1937» муқаррар гардид. Устод Айнӣ дар мактуби худ аз 6 ноябрисоли 1937 ҷунин навиштааст: «Хати 29-уми ўқтабир навиштаатонро 5 нӯябр гирифтам.

«Яке аз сабабҳо ин буд, ки дар Тошканд масъалаи мақолаҳои роҷеъ ба Шуморо дар газетаҳо ҳонда, бо рафиқони марбуta машварат кардам» — соли 1937 дар рӯзномаи вилоятии Самарқанд роҷеъ ба устод Айнӣ таҳти үнвони «Садои акка аз лонаи душман» мақолаи саропо тӯҳматангезе чоп шуд. Дар ин мақола эҷодиёти устод Айниро тамоман нодуруст маънидод карда, асарҳои ўро асарҳои ба ҳокимијати шӯравӣ душманона ва худи устодро душмани синғӣ номида буданд.

18. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Дар «Куллиёт», ч. 6 ва «Мукотиба» порае аз ин мактуб чоп шудааст. Санаи таълифи ин мактуб аз «Куллиёт» ва мактуби ҷавобии устод Айнӣ муқаррар гардид.

Мактуби аввалини Шуморо, ки гирифтам... — устод Айнӣ дар мактуби худ аз 6-уми ноябрисоли 1937 дар бораи тӯҳматҳои дар ҳаққи ў дар матбуот чоп шуда (*Nig. тавз. 17*) ва бегуноҳии худ сухан ронда аз устод Лохутӣ илтимос кардааст, ки ба ў ёрӣ расонад. Устод Айнӣ, аз ҷумла ҷунин навиштааст:

«Ман аризай навиштаи худро меҳостам ба русӣ перевод кунонида ба ЦҚ Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва ҳам ба правлении Союзи нависандагони советии СССР фиристонам. Аммо дидам, ки касе нест ин аризай дурударозро дар ин вақт ба ман ба русӣ перевод карда дихад. Бинобар ин он аризаро ба ҳамон ҳоли тоҷикӣ ва арабиаш ба Шумо фиристодам, ки дар вақти тафтиши кори ман ба Союз перевод карда, ё маъниашро фахмонда хоҳед дод».

Дар ҳошияни ин номаи устод Айнӣ бо хати устод Лохутӣ суханони зарин сабт ёфтааст:

«Аризай рафиқ Айнӣ навиштагиро (30 сахифа) рафиқ Бону ба русӣ тарҷума кард ва ман як нусҳаи онро бо истидъои худам баҳри ёрӣ ба вай ба Кумитай Марказӣ додам, якero ба Ҳукумат дар секретариёти Иттифоқи Нависандагони Советӣ маърӯза карда, бегуноҳии ин пири мӯҳтарамро гуфтам ва хидматҳои ўро баён кардам. Ман бо телефон пурсидаам, маълум шуд, ки аризай мӯҳтарам Айнӣ ба дасти раҳбари меҳрубони мо (И.В. Сталин – X.O) расида».

Прутупупуф — Дмитрий Захарович Протопопов (тав. 1897) ходими партияйӣ ва давлатии шӯравӣ, солҳои 1936-46 котиби якуми ПК(б) Тоҷикистон буд.

19. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Санаи таълифи ни мактубаз мактуби ҷавобии устод Айнӣ аз 2 июля 1938 муайян карда шуд.

Дар мактуби 17 май... — мутаассифона ин мактуби устод Лоҳутӣ дар дасти мо нест.

20. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Ин мактуб ҷавоби мактуби С. Айнӣ, ки 8 майи соли 1938 навишта шудааст. Пас санаи таълифи онро май-июни 1938 таҳмин кардан мумкин аст. Масъалаи дигар мавзӯи баргардонидани номи колхоз... — С. Айнӣ дар ҳамон мактуб доир ба ин масъала навиштааст: «... дар Ҳучанд як колхузро, ки ба номи Шумо «Лоҳутӣ» будааст, бо як провокатсия номи Шуморо аз вай гирифта ба номи «Димитруф» мондаанд ва ҳол он ки дар Сталинобод театр, кӯча ва колхузҳо ба номи Шумо барқарор аст».

Роҷеъ ба Дехотӣ бошад — С. Айнӣ навиштааст: «Дар ҳамин рӯзҳо касе аз коркунони нашриёти Самарқанд омад, мегӯяд, ки аз тарафи Тоҷлит, ҳам отдели печати ЦК фармуданд, ки асарҳои Айниро дар китобҳои мактаб дароред. Баъд аз даровардан, боз касе, намедонам аз кучо бо телефон гуфт, ки ҳозир асарҳои Айниро нигоҳ дошта истед, албатта, ин провокатсия аст. Сиёсати партия дар Ӯзбекистон дигару дар Тоҷикистон дигар намешавад, хусусан дар ҳаққи шахсҳо ва асарҳо.

Бадии аҳволи Тоҷикистон дар ҳаққи нависандагон дар он чост, ки дар Союзи Нависандагон каси дуруст нест. Танҳо Шанбезода раис аст, ки вай танҳост. Нависандагони ҷавон ба пеши Шанбезода омада таклиф кардаанд, ки маҷлиси расмӣ ҷеф зада Айниро фош кардан даркор аст. Шанбезода ҷавоб додааст, ки агар билети партияи маро зи дастам гиранд ҳам то ягон ҳуҷҷати расмие, ки исбот шуда бошад, ба дасти ман нарасад, ман ин корро наҳоҳам кард.

Котиби Союз Дехотист, ки ба вай чӣ ном доданро худам ҳам намедонам. Агар дӯсти ман гӯям бояд «дӯсти нодонам гӯям, ки аз душмани доно бадтар аст».

Дехотй — Абдусалом Пирмуҳаммадзода (1911-1962) шоир ва нависандай шўравии точик.

21. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Дар ин мактуб низ сухан дар бораи налогҳо давраи амирий меравад, ки Лоҳутй дар мактуби аз 9 июни соли 1938 тавзехи онро аз Айнӣ илтинос карда буд. Пас ин мактуб моҳи июн ва ё аввали июли соли 1938 навишта шудааст.

22. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт» ч.6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутй».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

23. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутй».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

24. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутй».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Соли таълифи мактубаи «Куллиёт», ч. 6 гирифта шуд. Ба давом додани пйеса ва навиштани сенария сар кардам — Лоҳутй бо номи «Биҳишт» доир ба гузашта ва имрӯзи Тоҷикистон пйесаи манзуме навиштани будааст, аммо онро ба анҷом нарасонидааст. Танҳо баъзе сурудҳо аз он пйеса дар ҷилди 6 «Куллиёт»-и ў чоп шудаанд. Вале ба навиштани чи гуна сенария шурӯъ кардани ў ҳоло маълум нест. Гевак — Гев, писари Лоҳутй. Китоби худро ба Шумо тақдим накардам — Муаллиф шояд «Девони Лоҳутй»-ро, ки соли 1938 аз чоп баромадааст, дар назар дошта бошад.

25. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутй».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Билети аъзогӣ — Билети аъзои Иттифоқи Нависандагони СССР, ки ҳоло дар музеи С. Айнӣ нигоҳ дошта мешавад.

26. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутй».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Ғазали «Ёр аз дили ман хабар надорад» — ин ғазали классикӣ дар либреттои «Шўриши Восеъ»-и М. Турсунзода ва А. Дехотй истифода шудааст ва аз чор байт иборат аст. Инак, баъд аз ба итмом расидани либретто бастакор С. Баласанян талаб кардааст, ки ба он се байти дигар илова шавад. А. Дехотй ба устод Лоҳутй муроҷиат кардааст.

Байтҳои зерин:

Ё васли ту қисмати башар нест,
Ё толеи ман ҳунар надорад...
Ё мавсими сабри ман ҳазон шуд,
Ё нахли умед бар надорад.

бо баъзе тағириот дар либреттои «Шўриши Восеъ» истифода шудааст. Дар мисраи якум ба чои «қисмати башар» «толеи башар» ва дар мисраи чорум ба чои «нахли умед» «боги умед» оварда шудааст.

«Достони гул» - *Niz.* «Девони Лоҳутӣ», китоби дуюм, сах. 130.

27. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Фазалро, инак, тамом карда бароятон мефиристам. — Фазали «Чуз ишқ ҷаҳон ҳунар надорад» дар назар аст. *Niz.*: «Куллиёт», ч. 2, сах. 187.

28. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Ҷавонони шоири тоҷик бо нишонҳои давлатии шӯрой сарафroz шуданд. — Бо укази Президиуми Шӯрои Олии СССР аз 1-уми февраляи соли 1939 М. Турсунзода бо ордени «Байроқи Сурҳи Мехнат», А. Деҳотӣ ва М. Раҳимӣ бо ордени «Нишони фахрӣ» мукофотонида шуданд.

Як нусҳаи нав аз ғазали навро мефиристам — Ин ҳамон ғазали «Чуз ишқ ҷаҳон ҳунар надорад» аст, ки байтҳои он ба тартиби дигар паси ҳам чида шудаанд.

29. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Соли таълифи ин мактуб саҳван дар «Куллиёт» 1940 рафтааст. «Ё қалъаи васл дар надорад» — яке аз мисраъҳои ғазали «Чуз ишқ ҷаҳон ҳунар надорад». *Niz.*: «Куллиёт», ч. 2, сах. 187.

Оид ба ин ғазал устод Айнӣ дар мактуби худ аз 11 февраляи 1939 чунин навиштааст: «Ё бар руҳи ман намешавад боз, Ё қалъаи васл дар надорад» ҳарчанд аз ҷиҳати шеърият мисли ҳамқаторони худ дар пояи аълост ва ҳарчанд мутолиакунандагони холис мефаҳманд, ки гап дар бораи ишқ, меравад, дар ин ғазал мувоғиқ нест. Ин бояд дар қатори он байтҳое, ки барои ғазали чудогона мондаед, дароварда шавад. Ё ин ки дар чои қалимаи «баҳт» қалимаи «васл» дароварда ба ин тариқа: «Ё бар руҳи ман намешавад боз, ё қалъаи васл дар надорад» ҳонда шавад. Ва инчунин ба хотири ман мегузарад, ки агар байти «Ё тири ту бигзарад ниҳонӣ, Ё синаи ту сипар надорад» «Ё тири ту бигзарад ниҳонӣ, Ё синаи ман сипар надорад» мешуд, бо байтҳои болоии худ (бо таъбири тоҷикӣ) «бе ширеш мечаспид».

30. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18. Дар «Куллиёт» порае аз ин мактуб чоп шудааст.

Имрӯз барои озмоиши табъ газале гуфтам — устод Лохутӣ бо ин мактуб газали «Кораш ҳама ноз аст»-ро фиристодааст. *Nig.*: «Куллиёт», ч. 2, саҳ. 196. Дар ҳошияни ин газал устод Айнӣ бо дасти худ байти зеринро навиштааст:

**Ин шеъри тару тоза зад оташ ба ниҳодам,
Дар даҳр ҷунин оби шараарбор кӣ дидаст?**

«Сар бидех» — ин ибора дар байти ҳаштуми газал истифода шудааст.

31. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лохутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18;

32. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лохутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Бо 40 дараҷа табъ дар сонотурӣ — Лохутӣ газали «Дар фироқи ҷонон»-ро навиштааст ва байти дуввуми он ин аст:

**Бемориву бедориву танҳоиву зулмат,
Күштанд маро, эй шаби торик, сахарат қу?**

Ҳоло (рӯзи 10 феврали 1939) — ба назари мо ин чо Лохутӣ ба чои 10-уми март, саҳван 10 феврал навиштааст.

Аввал ин ки дар болои сахифа бо хати римӣ санаи «7/III-39» навишта шудааст. Дигар ин ки ин газал ва мактуб ба устод Айнӣ бо мактуби дигари Лохутӣ аз 6 марта 1939 дар як покет фиристода шудааст. Дар мактуби мазкур бошад, сухан дар бораи тасҳҳ даровардан ба газали «Кораш ҳама ноз аст»... меравад, ки онро Лохутӣ 1 марта 1939 фиристодааст. Бинобар ин ба ҷунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки санаи навишта шудани ин мактуб 10 март аст, на 10 феврал.

Устод Лохутӣ бо ин мактуб газали «Ба рӯят гуфтаам ҳуснат чу моҳ аст»-ро низ фиристодааст. Дар поёни шеър 6/III-39 навишта шудааст.

33. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лохутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Ин газалро — газали «Замину осомонро гар бикобам» дар назар аст. *Nig.*: «Куллиёт», ч. 2, саҳ. 194.

34. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лохутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

35. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лохутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

«Оби шаарбор» — *Hiz.* ба тавзехоти 30. Инак, барои Шумо як шеъри нав мефиристам — бо ин мактуб шеъри «Посбони Ватан» фиристода шудааст. Дар поёни шеър 1-10 март навишта шудааст.

36. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. Дар «Куллиёт», ч. 6 ва «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ» порае аз ин мактуб чоп шудааст.

Туйғун — шоири ўзбек.

Фани Абдулло (1912-1984) — нависанда ва драматурги тоҷик. Носирӯф — Сайд Тӯрабоевич Носиров (1901-1938) соли 1934 раиси комитети ташкилии Иттифоқи нависандагони ҷумҳурият буд, як муддат раиси Иттифоқи нависандагон низ интиҳоб шудааст. Маърӯзай раф. Ждануф дар съезди партия — съезди 18-уми ВКП (б) дар назар аст, ки 10-21 марта соли 1939 дар Москва барпо гардида буд.

Брудо — Григорий Исакович (тав. 1884) ходими партияйӣ ва давлатӣ. Аз декабряи 1933 то ноябрei 1934 котиби якуми КМ ПК (б) Тоҷикистон буд.

36. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18.

Аз мукотибаи Лоҳутӣ ва Айнӣ маълум мешавад, ки Лоҳутӣ ба Айнӣ ҳазор сӯм барои ҳарҷ кардан фиристодааст.

38. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Дирӯз ҳазор сӯмро гирифтам — сухан дар бораи ҳамон пул меравад, ки Лоҳутӣ ба Айнӣ фиристода буд. Барои пазироии ҳоҳарам нарафтам — ҳамсари Айнӣ Салоҳат Айнӣ дар назар аст.

39. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18.

Шутко — Щетка — бурос. Авқот биёваред — хӯрок биёваред.

«Хати ҳалқи тоҷик ба падари ҳалқҳо Столини бузург» — назмкунандагон шоирон: С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Раҳимӣ, Ҷ. Суҳайлӣ. Дар матбуот бо номи «Ба пешвои ҳалқҳо, ба дӯст, ба муаллим ба Столини қабир», чоп шудааст. *Hiz.*: Мачмӯи шеърҳои «Столини мо», Столинобод, 1949, саҳ. 47-70.

Дар болои мактуб 17 январи 1940, вале дар охир 20 январи 1940 навишта шудааст. Шояд навиштани мактубро 17-ум шурӯъ карда, 20-ум ба охир расонидааст.

40. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. Аз мактуби Айнӣ аз 26 феврали 1940 ба Лоҳутӣ маълум мешавад, ки телеграмма моҳи феврал дода шудааст.

41. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18.

Hiz. ба тавзехоти 40.

42. Акнун дар бораи хати ба рафиқ Сталин бошад... — *Hiz.* ба тавзехоти 39. Прутупупуф — *Hiz.* ба тавзехоти 18.

Курбонуф — Маҳмадалӣ Курбонов (1905-1976) ходими партияйӣ ва давлатии шӯравӣ, солҳои 1937-46 раиси Совети Комиссарони халқи чумхурияти Тоҷикистон буд.

43. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18.

«Хати халқ ба р. Сталин» — *Hiz.* ба тавзехоти 39. Голфрянка — шояд ходимиаи Лоҳутӣ бошад.

44. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18.

Устод Айнӣ дар мактуби худ аз 4 августи 1940 дар бораи ба устод Лоҳутӣ фиристода шудани «Марғи судҳӯр», «Ятим» ва «Фирдавсӣ» сухан рондааст. Лоҳутӣ дар мактуби худ аз 17 августи 1940 гирифтани китобҳоро хабар медиҳад. Шояд ин телеграмма пеш аз мактуб фиристода шуда бошад.

45. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Ин дафъа илова бар гизои ҷисмӣ гизои рӯҳии мо ҳадяҳои пурқимати Шумо шуданд — китобҳои «Марғи судҳӯр», «Ятим» ва «Фирдавсӣ», ки устод Айнӣ фиристодааст. «Девон»-и дуюм — ҷилди дуюми «Девон»-и А. Лоҳутӣ, ки соли 1940 Нашр. Давл. Тоҷикистон нашр кардааст.

46. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6, «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Декодо — Даҳай адабиёти тоҷик дар Москва.

Як тарона барои декодо навиштаам. — Ин тарона «Гуселкунандагон» ном дорад. *Hiz.*: маҷм. «Асарҳои мунаҳаб», Нашр. Давл. Тоҷикистон, Сталинобод, 1949, сах. 337.

47. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Дирӯз нусҳаи лотинии ин таронаро — таронаи «Гуселкунандагон» дар назар аст.

48. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Камина — Муҳаммад Вали (1770-1840) шоири туркман. Анварӣ — Авҳадуддин Алӣ ибни Муҳаммад ибни Исҳоқи Абевардӣ (1126, Абеварди Хуресон — ваф. тақр. 1040, Фазнин) шоири форсӯ тоҷик. Рӯдакӣ — Абдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад (858, деҳаи Рӯдак, ҳозира Панҷруди райони Панҷакент — 941, ҳамон ҷо) шоири, асосгузори адабиёти форсӯ тоҷик.

Нависанда ва шоири чавони мо Юсуфӣ — Ҳабиб Юсуфӣ (1916-1945) дар мақолаи худ «Барои поэзияи муносиби давр» дар бораи лирикаи ишқии Лоҳутӣ чунин навишта буд: «Аммо вакте ки мо бо асарҳои ҷаҳоншумули устод Лоҳутӣ фарҳ мекунем, як қисм асарҳои оҳирини ўро ҳам аз назар дур партофта наметавонем, ки дар ин асарҳо он сарояндаи баландовози ҳаёти нав, ба қуллаҳои баланд расонандай поэзияи революционии тоҷик дар қафаси лирикаи «софи» бадбинона ва ба ҷавонони имрӯзаи мо бегона мемонад. Вакте ки мо сатрҳои

**Хуршеди ман кучой? Сард аст ҳонаи ман,
Дур аз рухат сарои дард аст ҳонаи ман**

-ро меконем, дар ҳайрат мемонем, ки оё онҳоро ҳам ҳамон табъ оташбор ва сарояндаи

**Нӯшам ба шодмонии ин дам шароби сурх,
Қ-аз шарқи инқилоб дамад офтоби сурх**

эҷод кардааст? *Hig.*: Маҷм. Ҳ. Юсуфӣ. Роҳи нотамом. Нашриёти «Ирфон», Душанбе, 1973, саҳ. 222.

Ғазали дар сонотарӣ гуфтагиамро — Лоҳутӣ бо ин мактуб ғазали «Аз ҳар гапи он тоза шавад ҷон, чӣ лаб аст ин»-ро фиристодааст. *Hig.*: «Кулиёт», ҷ. 2, саҳ. 205.

49. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Устод Лоҳутӣ дар «Ҳадяҳои Заррина» ном манзуумааш қаҳрамони асарҳои устод Айнӣ «Одина» ва «Ятим»-ро истифода кардааст:

**Дил нағунҷад зи шавқ дар сина,
Гардад иҷро ҳаёли дерина,
Шуда Қорун Ятиму Одина.**

50. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

51. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Ҳати ҳалқ» — *Hig.* ба тавзехоти 39.

52. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

53. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ».

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

54. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. Телеграмма, тарҷума аз забони русӣ.

55. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. Телеграмма, тарҷума аз забони русӣ. Ба муносабати 70-солагии Садриддин Айнӣ.

56. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. Лоҳутӣ ҳамроҳи мактуб шеъри «Ба ҳафтоду панҷсолагии фозил ва адиби мӯҳтарам Садриддин Айнӣ»-ро фиристодааст. Ниг. маҷм. «Нидои зиндагӣ», Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1956, саҳ. 20.

57. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18. Телеграмма, тарҷума аз русӣ.

58. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18. Телеграмма, тарҷума аз русӣ.

59. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 22. И. Ализода — Иброҳим Ализода, муҳоҷири эронӣ, собиқ корманди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи илмҳои Тоҷикистон. «Парии баҳт» — дostonи Loҳutӣ. Сирӯс Баҳром (1.1 1885-1981), адабиётшиноси шӯравии тоҷик, доктори илмҳои филология.

60. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 22. Меҳмон — маълум нест, ки ин исм аст ва ё барои ошкор накарданни исми шаҳси пинҳонкоре ҳамин тавр номидааст. Шояд яке аз муҳоҷирони сиёсии Эрон бошад.

61. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 22. Алӣ, Ардашер — шояд аз муҳоҷирони эронӣ, дӯstonи шоир бошанд.

62. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 22.

63. Сарчашмаҳои матн: «Куллиёт», ч. 6; «Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Loҳutӣ»

64. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

65. Ёдат меояд, ки урдуи маҳсуси Шарқи Дур — зарбаи армияи шӯравӣ соли 1929 ба иғвогариҳои ҳарбии Хитой дар сарҳади Хитою Шӯравӣ дар назар аст.

66. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Матни асосӣ: «Куллиёт», ч. 6.

67. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

68. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Моҳи июни соли 1935 Loҳutӣ дар хайати вакилони Иттиҳоди Шӯравӣ барои иштирок кардан дар конгресси байналхалқии мудофиаи маданияти ба Париж рафта буд. Киршон — Владимир Михайлович (6/19/VIII.1902 — 28.VII.1938) драматурги шӯравии рус. Караваева — Анна Александровна (тав. 15/27/XII.1893) нависандай шӯравии рус. Всеволод Иванов Вячеславович (12/24/II. 1895 — 15.VIII.1963) нависандай шӯравии рус. Корнейчук — Александр Евдокимович (12 /25/V.1905) драматурги шӯравии украин.

69. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

70. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

71. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

72. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

73. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Вишневский — Всеволод Витальевич (8/21.XII.1900 — 28.II.1951) нависанда шўравии рус. Киштии «Марат» — соли 1936 Вс. Вишневский ва Лохутй меҳмони дарёнавардони киштии номбурда шуда буданд.

74. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Вилхельм Пик (3.I.1876 — 7.9.1960) — ходими ҳаракати коргарии Германия ва байналхалқӣ, ходими партияйӣ ва давлатии РДГ. А. Лохутй бо ўшиноси наздик буд.

75. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Як таронаи дигар барои пайеса навиштам — шоир таҳти унвони «Бишишт», пайеса манзуме роҷеъ ба гузаштаю имрӯзи Тоҷикистон навиштани будааст. Аммо онро ба итном нарасонида, танҳо чанд тарона навиштаасту ҳалос.

76. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Имрӯз аср съезди нависандагонро мӯҳтарам Айнӣ мекушояд — съезди дуюми нависандагони Тоҷикистон дар назар аст. Рӯзи 27 «Ромео ва Ҷульєт»-ро ба намояндагон нишон медиҳанд — пайесаи В. Шекспир «Ромео ва Ҷульєт»-ро театр драмавии академии давлатии ба номи Лохутй ба саҳна гузаштааст. Тарҷумаи он ба қалами А. Лохутй ва С. Бону тааллуқ дорад.

77. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Ҳамроҳи ин дастхати Лохутй дар архив дар вараки алоҳида чунин навиштаҳои С. Бону маҳфуз аст.

«Дар ҷавоби мактуби Робиа Бурнашева аз 28/XII-56, ки ҳоҳиш карда буд устод дар ҳондани дастнависи ноҳони матни суруди Орифи Қазвииӣ ба вай ёрӣ расонад. Охирин дастнависи устод.

78. Сарчашмаи матн: рӯзн. «Тоҷикистони советӣ», 1987.

Бухоризода — Абдураҳмон Бухоризода, забоншиноси тоҷик.

79. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 5.

Абдусалом Дехотӣ (1911-1962) — шоири шўравии тоҷик.

«Ду нишон» — Ниг. «Куллиёт», ч. 3, саҳ. 121. Дайламӣ — Қосим Тоҳирович (1904, Дайламон, Эрон) иштирокчии барқарор ва мустаҳкам кардани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон, рӯзноманигор. Солҳои 1935-37 директори Нашриёти давлатии Тоҷикистон.

Нерсесян — Нерсес Самвелович.

80. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 5.

81. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 5.

«Ду нишон» Ниг. ба тавзеҳоти 79.

82. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 5.

Ромен Ролан (1866-1944) — яке аз нависандагони демократии Франсия.

83. Сарчашмаи матн: «Шарқи сурх», 1957, №12, сах. 71-72.

А. Дехотӣ ба устод Лоҳутӣ шеъри «Эҳ, марғ ба марғ»-ро фиристодааст, ки ба вафоти ходими давлатӣ ва хизбии шӯравӣ Серго Орҷоникидзе (1886-1937) навишта шудааст. *Ниг. А. Дехотӣ. Куллиёт*, ч. 1. Душанбе, «Ирфон», 1965.

84. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 5.

Наимӣ — Қодир (тав. 5 майи 1914) нависандаи шӯравии тоҷик.

85. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 5.

Мақолаи Сотим — Сотим Улугзода (1911-1997), нависандаи тоҷик.

86. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 5.

«Кова» — асари Лоҳутӣ «Ковай оҳангар» либретто барои опера, мусиқии С. Баласанян ва Ш. Бобокалонов. *Ниг. «Куллиёт»*, ч. 3, сах. 218, «Восеъ» — «Шўриши Восеъ» либретто барои опера, асари М. Турсунзода ва А. Дехотӣ, мусиқии С. Баласанян, «Лола» — балети С. Урбах ва С. Баласанян. Глиэр — Рейгольц Морицевич (11.1.1875 — 26.6.1956) оҳангози шӯравӣ, дирежер, ходими ҷамъиятий, Артисти ҳалқии СССР. Ҷалилов — Раҷабалӣ тавал. (30.6.1905) ходими хизбӣ ва ҳарбӣ,Faфуров — Бобоҷон (31.12.1909 — 12.8.1977) ходими намоёни ҳибӣ ва ҷамъиятий, олимӣ бузурги тоҷик.

87. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 5.

Шояд ин мактубча ҷавоб ба қитоби фиристодаи Дехотӣ бошад.

88. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Жола — Бадеъ (тав. 1922) шоираи эронӣ, узви Иттифоқи нависандагони СССР.

89. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

90. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Вултер — (таҳал., ном ва фам. аслиаш Мари Франсуа Аруэ; 21.ИІ.1964 — 30.5.1778) нависанда, файласуф ва муаррихи франсавӣ.

91. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Занд — Михаил Исаакович, адабиётшинос, доир ба ҳаёт ва эҷодиёти А. Лоҳутӣ ба забони русӣ бо номи «Абулқосим Лоҳутӣ» асари илмӣ навиштааст. Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, 1957.

Алӣ Наврӯз (Ҳасани Муқаддам) — адаби пешӯдами Эрон, соли 1926 вафот кардааст. Дар вақти муҳоҷирати Лоҳутӣ ба Истамбул ҳамроҳи ўмачаллаи «Порс»-ро нашр кард. Ҷанд шеъри Лоҳутиро ба забони франсавӣ тарҷума кардааст.

92. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Аз комитай марказии партия хабар доданд, ки дар нашриёти адабиёти забонҳои хориҷӣ китоби маро ба хати арабӣ чоп кунанд. — Мачмӯаи шеърҳои шоир «Сурудҳои озодӣ ва сулҳ», ки соли 1954 дар Москва ба табъ расидааст, дар назар аст... Муқаддимаи худро барои китоби форсӣ ҳозир карда бифиристед. — Маълум мешавад, ки М. И. Занд бо қадом сабабе ин ҳоҳиши Лоҳутиро иҷро накардааст. Дар китобҳои баъд аз ин бо ҳуруфи арабӣ ба табъ расидаи шоир муқаддимаи ўдида намешавад.

93. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

94. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Тарҷума аз забони русӣ.

95. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

96. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

97. Ин мактуб аз хотираҳои Я. Исоеев, ки таҳти сарлавҳаи «Ман дар тани шеър ҳамчӯ ҷон ҳоҳам монд» дар рӯзи. «Ҷумҳурият» 3-декабри 1991 чоп шудааст, гирифта шуд.

98. Сарчашмаи матн: Вопросы истории, 1969, №5.

Дар поварақи ин мақола қайд шудааст, ки мактуб аз архиви шахсии Лоҳутӣ гирифта шудааст. Тарҷумаи ин мактуб ба забони тоҷикӣ аввалин бор дар мақолаи А. Сайфуллоев «Таҳти байраки Ленин» («Адабиёт ва санъат», 1987, 3 декабр) оварда шудааст.

Коломийцев — Иван Осипович (1896-1919) аввалин дипломати шӯравӣ дар Эрон, дар моҳи июли соли 1919 аз тарафи гвардиячиёни сафеди рус дар Эрон кушта шуд.

99. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Мирзозода — Холиқ (1911-1993), адабиётшиноси шӯравии тоҷик.

100. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

Наримонов — Наримон (1871-1925), инқилобӣ, арбоби давлатӣ ва нависандаи Озарбойҷон. «Бесутун» — ин рӯзнома аз соли 1918 дар шаҳри Кирмоншоҳ бо ташабbusи А. Лоҳутӣ нашр мешуд ва афкори гурӯҳҳои пешқадами ҷамъиятро ифода мекард. Дар солҳои баъд ҳам бо шеъри Лоҳутӣ дар сарлавҳа нашр мешуд (*Hig. «Куллиёт»-и илмӣ*, ч. 1, саҳ. 64). Керенский — Александр Федорович (4.5.1881-11.6.1970), яке аз вазирон ва баъд раиси ҳукумати муваққатии буржуазӣ буд (1917); дар октябриси соли 1917 ба муқобили советҳо балво ҳезонд ва 14 ноябрин ҳамон сол, баъди торумор шуданаш, ба ҳориҷа фирор кард. Мачаллаи «Порс» — *Hig.* ба тавз. 90. Почоҷонзода — Набӣ, рӯзноманигор ва тарҷумони тоҷик, ҳамон вақтҳо мудири Нашриёти Давлатии Тоҷикистон буд.

101. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18. Тарчума аз забони русӣ. «Мактуби халқи тоҷик» — *Nig.* ба тазвеҳоти 39.

102. Муқаммал — Давлатова омӯзгори Институти омӯзгории ба номи Шевченко, ҳангоми донишҷӯияш як муддат меҳмони хонаи шоир будааст.

Институти педагогии занҳо — ин институт соли 1953 дар Душанбе кушода шуда, соли 1957 бо институти омӯзгории ба номи Шевченко муттаҳид карда шуд.

103. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18. Аввалин бор дар рӯзни. «Тоҷикистони советӣ», 1987, 3 декабр ба табъ расидааст.

Муллоқандов — Авнер Коенович (тав. 1911) Артисти Ҳалқии Тоҷикистон ин ду мактубро (101-102) лутфан ба Архиви Лоҳутӣ (фонди 18) тақдим кардааст. Аввалин бор дар рӯзни. «Тоҷикистони советӣ», 1987, 3 декабр ба табъ расидааст.

«Сулико» — *Nig.* «Куллиёт», ч. 4, саҳ. 140.

104. Тарчумаи як таронаи ҳалқии италяни (неаполитани) — «Суруди неаполӣ» *Nig.* «Куллиёт», ч. 4, саҳ. 141.

Музаффара Рустамова — рӯзноманигор тоҷик, ҳамон солҳо мухаррири маҷ. «Бо роҳи ленини» буд.

105. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18. тарчума аз забони русӣ.

Навбари — Навбари Раҳим Ҳусейн, таҳаллуси адабиаш Соҳиб Ҷамол (с. тав. 1906), муҳоҷири эронӣ, муаллифи романҳои «Духтари Фаластин», «Садбаргҳои сиёҳ», «Се гули меҳак», «Президент» ва дигарҳо. Дар солҳои 20-ум дар Тоҷикистон дар соҳаи маориф кор кардааст.

106. Сарчашмаи матн: «Куллиёт», ч. 6.

107. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Нерсес — Нерсес Самволович Нерсесян (тав. 1898) зодай Эрон аст. Дар ҷавонӣ ҳамкор ва ҳамсафи А. Лоҳутӣ будааст, дар ҳаракати миллию озодиҳоҳии Эрон дар солҳои 20-ум фаъолона ширкат варзидааст. Муаллифи китоби «Рустам ва Дилоро». Собиқ коркуни ҳизбӣ дар Тоҷикистон.

108. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

109. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

110. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Нурматов — ҳамон вақт директори Нашриёти давлатии Тоҷикистон буд. Дар ин мактуб сухан аз ҳусуси маҷмӯаи «Нидои зиндагӣ» меравад, ки Нашриёти давлатии Тоҷикистон онро соли 1956 нашр кард.

111. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Османова — Зоя Григорьевна Османова (тав. 13.04.1924) шарқшинос, эроншиноси рус, доктори илмҳои филологӣ.

112. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 28. Боқӣ Раҳимзода (1910-1980) шоири шӯравии тоҷик.

Тарҷума ва асли ин шеъри шеворо — бо ин мактуб тарҷума ва асли шеъри А.С. Пушкин. «Дар ҳавои дилкаши фаввораҳо»-ро фиристодааст. Ниг.: «Куллиёт», ч. 4, саҳ. 33.

113. Сарчашмаҳои матн: Архив, фонди 18, «Куллиёт», ч. 6.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Тарҷума аз забони русӣ. Ромен Роллан (1866-1944) — нависандай франсуз.

114. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18; «Куллиёт», ч. 6.

Матни асосӣ: Архив, фонди 18.

Тарҷума аз забони русӣ.

115. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18. Тарҷума аз забони русӣ.

Гарегин Савиевич — Гарегин Савиевич Севунс (1911-1969), нависандай шӯравии арман, муаллифи романи «Техрон».

116. Сарчашмаи матн: Архиви Мирзо Турсынзода.

Мирзо Турсынзода (1911-1977) — шоири шӯравии тоҷик.

117. Сарчашмаи матн: Архиви Мирзо Турсынзода.

Шеърҳои дар мактуб зикр ёфта бо чунин сарлавҳаҳо дар маҷаллаи «Шарқи Сурҳ», 1955, №2 ҷоп шудаанд.

«Офтоб дар қатра», «Ниҳоли баҳти Ватан медиҳад самар», «Дунёйи қарни бист», «Деви Амрико», «Хост янки каме шикор кунад», «Дуздон дар иштибоҳанд», «Шаби ман», «Ғазал», «Магар мешуд»?

118. Сарчашмаи матн: «Куллиёт» ч. 6.

Алӣ Туқумбоев (таяхалл. Балқа; тавалл. 1904) нависандай шӯравии Қирғиз.

119. Ин мактуб аз хотираҳои Ҷ. Шанбезода «Адиби сурҳ», ки дар маҷаллаи «Шарқи сурҳ», 1967, №12 ва китоби «Ёди устод Лоҳутӣ (Д. «Адид», 1987) ҷоп шудааст, гирифта шуд. Мактуб нопурра аст. Ҷ. Шанбезода дар хотираҳои худ навиштааст, ки «... устод Лоҳутӣ ҳатову камбузидҳои хар шаш бандро пурра нишон додааст». Вале дар мактуб мулоҳизаҳои устод Лоҳутӣ танҳо доир ба ҷор банди шеъри Ҷ. Шанбезода оварда шудаасту ҳалос.

Шанбезода — Ҷамшед Шанбезода (таяхалл. Нодир (1908-1990)) шоири шӯравии тоҷик.

120. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Шомуҳаммадов — адабиётшиноси шӯравии ўзбек.

121. Ин мактубро Ш. Ҳусейнзода 15-майи соли 1978 ба шӯъбаи мероси адабии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ тақдим кард.

Шарифҷон Ҳусейнзода (1907-1989) — адабиётшиноси шӯравии тоҷик.

122. Ин мактуб ва мактуби №123 аз хотираҳои Раҳим Ҷалил, ки дар китоби «Ёди устод Лоҳутӣ» чоп шудааст, гирифта шудаанд. Имрӯз субҳ дар газетаи «Правда» - дар рӯзномаи «Правда» 15 сентябрри соли 1937 №2551 таҳти сарлавҳаи «Дар Тоҷикистон занони советиро кӣ таъқиб мекунад?» ба табъ расидааст ва ба қалами В. Верховский тааллук дорад. Ман дар таъсири хондани ин ҳабар бадеҳатан ҷаҳор рубой навиштам — *Hiz.*: «Куллиёт», ҷ. 2, саҳ. 181. «Ба он занон ва духтарони тоҷик, ки дар таъсири рӯҳониён аз нав фарангӣ пӯшиданд».

123. Хоҳишмандам ин рубоиҳоро чоп кунед — *Hiz.*: «Куллиёт», ҷ. 2, саҳ. 181. «Ба душманони озодии занону духтарон».

124. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

125. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

Гулча — Гулрӯб, духтари Раҳим Ҷалил.

126. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

Пӯлотуф — Тоҳир Пӯлотов, собиқ корманди хизбӣ ва маориф. Мирмуллоев — собиқ корманди хизбӣ, маориф ва нашриёт.

Бобокалонов — Пӯлод Бобокалонов (1899-1957), дар ҳамон солҳо раиси яке аз колхозҳои Ҳучанд буд.

127. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

128. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

Ҳочӣ Содик (1913-1991), нависандай шӯравии тоҷик. Баҳдулзода — собиқ рӯзноманигор, Розия — ҳамсари Раҳим Ҷалил.

129. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

130. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

Рустам — писари Раҳим Ҷалил.

131. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

132. Сарчашмаи матн: Архиви Раҳим Ҷалил.

133. Сарчашмаи матн: Архив, фонди 18.

Тарҷума аз забони русӣ. Номи адиб муайян карда нашуд.

... Театри давлатии опера ва балети Тоҷикистон аз рӯи либреттои ман операро ба саҳна гузошт. — Операи «Қоваи оҳангар» дар назар аст.

МУНДАРИЧА

Чанд сухан аз мураттиб.....	3
Номаҳо	5
Тавзехот.....	94

Абулқосим Лохутӣ

НОМАҲО

Мусаввир	<i>Б. Олимов</i>
Муҳаррири	<i>A. Муҳаммадиев</i>
ороиш	
Муҳаррири	<i>M. Сайдова</i>
саҳифабандӣ	
Мусаҳҳех	<i>Ш. Сангинмуродов</i>
Тарроҳ	<i>Ф. Раҳимов</i>

Ба матбаа 4.07.2004 супурда шуд. Ба чопаш 16.08.2004 имзо шуд. Андозаи 60x84¹/₁₆. Коғази оғсетӣ. Хуруфаш адабӣ. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ 7,0. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 6,5. Адади нашр 400 нусха. Супориши №12/04.

Нашриёти «Адиб»-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37.

Дар матбааи нашриёти «Эҷод» чоп шудааст.
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36. Тел.: 21-95-43.
E-mail: ejod@tajik.net.